

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

*Бо ҳуқуки дастнавис*

ТДУ: 340.111(575.3)

ББК: 67.3

М – 90

МУМИНЗОДА МАҲМАДШАРИФ НОЗИМ

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАЪРИХӢ-ҲУҚУКИИ  
УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ

## ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи  
ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимот  
оид ба ҳуқуқ ва давлат

## РОҲБАРИ ИЛМӢ:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, узви  
вобастаи АМИТ, профессор  
НАСРИДДИНЗОДА Э.С.

ДУШАНБЕ – 2024

## МУНДАРИЧА

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА Ё АЛОМАТХОИ ШАРТӢ .....	3
МУҚАДДИМА.....	4
<b>БОБИ I. ТАШАККУЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАъРИХӢ-ХУҚУКИИ УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ</b>	
1.1.Масъалаҳои назариявии уҳдадории ҳарбӣ.....	18
1.2.Масъалаҳои таърихии уҳдадории ҳарбӣ.....	42
1.3. Робитаи уҳдадории ҳарбӣ бо хуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳои дигари инсон .....	59
<b>БОБИ II. ҶАНБАҲОИ ХУҚУҚӢ, МАСЪАЛАҲОИ АМАЛИШАВӢ ВА МУҚОИСАВИИ УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ</b>	
2.1. Масъалаҳои хуқуқии уҳдадории ҳарбӣ .....	74
2.2. Масъалаҳои амалишавии уҳдадории ҳарбӣ .....	94
2.3. Масъалаҳои муқоисавии уҳдадории ҳарбӣ.....	121
2.4.Мафҳуми ватандӯстӣ ва нақши он дар ичрои уҳдадории ҳарбӣ.... 130	
ХУЛОСА.....	151
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲКИҚОТ.....	153
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ .....	155
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ .....	178

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА Ё АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ**

ғ. – файра

диг. – дигар

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

ИҶШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

ҚМ – Қувваҳои Мусаллаҳ

ПБҲИИФ – Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ  
ва фарҳангӣ

СММ – Созмони Милали Муттаҳид

т.м. – то мелод

ФР – Федератсияи Русия

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭУҲИ – Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он, мутобиқи қисми 1 моддаи 43 Конститутсияи ҶТ вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст<sup>1</sup>. Ҳамзамон бо ин, доштани қувваҳои мусаллаҳ аз руқнҳои муҳимми давлатдорӣ ба шумор рафта, кафили боэътиמודи миллат дар баробари таҷовузҳои хориҷӣ ва эътидолбахши хатарҳои сатҳи дохилӣ ба шумор меравад.

Яке аз сабабҳои нигоҳ дошта натавонистани ҳокимият ва тартиботи ҷамъиятий дар рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ надоштани қувваи боэътиmodу вафодор буд<sup>2</sup>. Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ин омили муҳимми давлатдориро дарк намуд ва ба вазъи мушкили сиёсию иқтисодӣ нигоҳ накарда, ба ташкили ҚМ оғоз кард.

Даъвати ҳарбӣ бо мақсади таъмини манфиатҳои ҷамъиятии мудофиа ва амнияти давлат муқаррар карда шуда, ҳангоми ичрои он ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои шаҳсии шаҳрвандони уҳдадор бештар ва ё маҳдуд карда мешавад.

Дар илми мусоири ҳуқуқшиносӣ уҳдадориҳои конститутсионии шаҳс, дар маҷмуъ, пурра ва асоснок омӯхта нашудааст. Аз ҷумла, таҳқиқоти мустақилонаи уҳдадории ҳарбие, ки масъалаҳои назариявиро бо назардошти таҷрибаи дохилӣ ва хориҷии танзими ҳуқуқӣ ва ичрои уҳдадории ҳарбӣ ҳал намояд, то ҳол вучуд надорад.

Қобили зикр аст, ки айни замон механизмҳои таъмини амнияти миллӣ ва мудофиаи кишвар дар таҳаввулот қарор дорад. Тамоюли ҷаҳонии қатъи даъвати ҳарбӣ дар замони осоишта, ки бо тағйироти ҷомеаи мусоир алоқаманд аст, мушкилоти демографӣ ва афзоиши заари иқтисодӣ аз даъвати шаҳрвандони соҳибихтисос дар кишварҳои пешрафта, таҳқими аҳаммияти арзишҳои умумииинсонӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, маҳкум намудани милитаризм ва таҷовуз, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, мушкилоти сиёсии истифодаи даъватшавандагон дар муноқишаҳои ҳарбӣ, ҚМ (мушкилоти

<sup>1</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумиҳалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. [Захираи электронӣ] – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

<sup>2</sup> Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2002. – С. 19.

техникаи ҳарбӣ ва ихтисосҳои ҳарбӣ) ва хусусияти муноқишаҳои ҳарбӣ дастгирии дахлдори ҳуқуқӣ ва асоснокии концептуалиро талаб мекунад. Айни замон ба таври худсоҳт нусхабардории баъзе таҷрибаҳои «универсалӣ» ва таҷрибаи хориҷӣ бе мутобиқат ва асосноккунии дуруст ғайримантиқӣ мебошад, зеро танзими он ба анъанаҳои таъриҳӣ асос ёфта, созгорӣ ва ихтилоғи он ба минталитети миллӣ ба назар мерасад.

Институти уҳдадории ҳарбӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол марҳилаи ислоҳоти тадриҷӣ ва мунтазамро аз сар мегузаронад. Ин, пеш аз ҳама, дар тағиیر додани шаклҳои иҷрои уҳдадории ҳарбӣ зоҳир мегардад. Навовариҳои аз ҳама намоён ва бунёдӣ дар ин самт ҷорӣ намудани хизмати алтернативии шаҳрвандӣ (сафарбаркунӣ) буда, ҳамзамон, ҷалби шахсони дорои маълумоти олиро дар бар мегирад. Ин тағиирот дар тартиби адои хизмати ҳарбӣ, дар навбати худ, ба қоидаҳои тартиби бақайдгирии ҳарбӣ ва тартиби даъвати ҳарбӣ таъсир расонида, ифодагари он аст, ки давлат пайваста қӯшиш менамояд, то шаклҳои нави иҷрои уҳдадории ҳарбиро инкишоф дода, самаранокии шаклҳои мавҷударо беҳтар намояд. Аз мушкилоти назариявию ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ барҳӯрди манфиатҳои қонунии шаҳрвандон дар хизмати ҳарбӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, дар марҳилаи кунунии ташаккули давлати миллӣ омӯзиши таъриҳӣ ва ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ муҳим буда, барои ислоҳоти минбаъдаи он пешниҳод ва тавсияҳои дахлдор зарур мебошад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Доираи масъалаҳое, ки дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ баррасӣ шудаанд, комплексӣ ба ҳисоб рафта, дар асарҳои олимони ватанӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, Э.С.

Насридинзода<sup>3</sup>, А.Ф. Холикзода<sup>4</sup>, Б.А. Сафарзода<sup>5</sup>, Э.Б. Буризода<sup>6</sup>, Р.Ш. Шарофзода<sup>7</sup>, У.А. Азиззода<sup>8</sup>, Х.О. Ойев<sup>9</sup>, Н.И. Бобоева<sup>10</sup>, А.М. Диноршох<sup>11</sup>, А.К. Назаров<sup>12</sup>, Н.Д. Табаров<sup>13</sup> Ч. Саъдизода<sup>14</sup>, Ш.Ф. Искандаров<sup>15</sup>, И.К. Миралиев<sup>16</sup>, И.И. Сайдзода<sup>17</sup>, П.А. Исозода<sup>18</sup>, Ш.М. Мусоев<sup>19</sup>, А.М.

---

<sup>3</sup> Ниг.: Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 23 с.; Насридинзода Э.С. Нақши фарҳанги ҳуқуқии интихоботӣ дар амалишавии принсипҳои асосии интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Доғишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – №8. – С. 281-287.; Насурдинов, Э.С. Правовая культура в условиях глобализации // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – №2. – С. 46-51.

<sup>4</sup> Ниг.: Холикзода А.Г. Авеста как основной источник зороастриского права // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №12. – С. 172-184.; Холикзода А.Г. Понятие зороастриской правовой системы: самобытность регуляции и особенности источников // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №11. – С. 173-192.

<sup>5</sup> Ниг.: Сафаров Б.А. Раннее исламское государство и формирование исламских представлений о власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – 25 с.; Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с.

<sup>6</sup> Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. – Душанбе, 2007. Т. 2. Ч. 1-2. – 240 с.

<sup>7</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назария давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – 625 с.

<sup>8</sup> Ниг.: Азиззода У.А. Защита прав человека от клеветы и оскорблений в зороастриской правовой системе // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2020. – №5. – С. 254-262.

<sup>9</sup> Ниг.: Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии ҶТ. Душанбе, 2013. – 564 с.; Ойев Х. Ҳизмати давлатӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе, 2011. – 400 с.

<sup>10</sup> Ниг.: Бобоева Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане (IX-XIV вв.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 27 с.

<sup>11</sup> Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2015. – 535 с.; Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – 250 с.

<sup>12</sup> Ниг.: Назаров А.К. Принципы исламского уголовного права // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – №8. – С. 197-203.; Назаров А.К. Уголовно -правовые нормы корана и хадиса и их классификация по институтам уголовного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 2009. – 25 с.

<sup>13</sup> Табаров Н.Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Душанбе, 2015. – 26 с.

<sup>14</sup> Ниг.: Саъдизода Д. К вопросу о классификации культуры прав человека // Права человека: теория, история, практика: сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; Институт права и гуманитарного образования. – Волгоград: Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – С. 55-62.; Ҷаҳонгир С. Фарҳанги ҳуқуқи инсон ҳамчун кафолати давлатии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон // Паёми Доғишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. – 2013. – Т. 2, №3-7. – С. 51-54.

<sup>15</sup> Ниг.: Искандаров Ш.Ф. Защита прав ребёнка // Государствоведение и права человека. – 2017. – №4 (8). – С. 57-64.

<sup>16</sup> Ниг.: Миралиев И.К. Правовой статус человека и гражданина // Вестник Таджикского национального университета. – 2013. – Т. 1, №3-7. – С. 97-101.

<sup>17</sup> Ниг.: Сайдзода И.Х. К вопросу о принципах конституционного права граждан на обращения / И. Х. Сайдзода // Законодательство. – 2016. – №1 (21). – С. 14-19.

<sup>18</sup> Ниг.: Исозода П.А. Ҷанбаҳои назарияӣ ва ҳуқуқии конституционии маҳдум кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҶТ: диссертация барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 218 с.

<sup>19</sup> Ниг.: Мусоев Ш.М. Военная политика Республики Таджикистан: понятие и основные характеристики: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Душанбе, 2021. – 168с.

Мирзокаримзода<sup>20</sup>, Н.М. Назаршоев<sup>21</sup> ва дигарон дар таҳқиқоташон ба паҳлӯҳои гуногуни соҳаи мазкур диққат додаанд.

Тавре ки пештар ишора шуд, то имрӯз уҳдадории ҳарбӣ объекти таҳқиқи бевоситаи олимони тоҷик нагардидааст, танҳо Ф.Ш. Шарифзода<sup>22</sup> ва F.M. Бобокалонов<sup>23</sup> дар мақолаҳои худ паҳлӯҳои муайянни уҳдадории ҳарбиро баррасӣ кардаанд. Аз ҷумла, дар мақолаи Ф.Ш. Шарифзода – «Навгониҳо дар қонунгузории уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ: (таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ)»<sup>24</sup> тағириу иловаҳое, ки бо Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» соли 2020 ворид карда шуд, муҳтасар таҳлил гаштааст. Дар мақолаи F.M. Бобокалонов – «Танзими ҳуқуқии қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ ҳангоми даъват ё ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани корманд»<sup>25</sup>, масъалаи шартномаи меҳнатӣ ҳангоми даъват шудани корманд ба хизмати ҳарбӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар асарҳои муҳаққиқони тоҷик – Э.Б. Бурзода ва X.X. Хушваҳтзода ҷиҳатҳои ҷудогонаи уҳдадории ҳарбӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон инъикос ёфтааст<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> Ниг.: Мирзокаримзода А.М. Эволюция военно-патриотического воспитания молодежи // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – №5. – С. 195-200.

<sup>21</sup> Ниг.: Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана. Краткий очерк. – Душанбе. 2002. 573 с.

<sup>22</sup> Ниг.: Шарифзода Ф.Ш. Навгониҳо дар қонунгузории уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ: (таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ) // Законодательство. – 2021. – №4(44). – С. 35-39.

<sup>23</sup> Бобокалонов F.M. Танзими ҳуқуқии қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ ҳангоми даъват ё ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани корманд // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – №4 (16). – С. 106-112.

<sup>24</sup> Шарифзода Ф.Ш. Навгониҳо дар қонунгузории уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ: (таҳлили муқоисавӣ - ҳуқуқӣ) // Законодательство. – 2021. – №4(44). – С. 35-39.

<sup>25</sup> Бобокалонов F.M. Танзими ҳуқуқии қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ ҳангоми даъват ё ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани корманд // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – №4 (16). – С. 106-112.

<sup>26</sup> Ниг.: Хушваҳтзода X.X. Исторические институты военного управления в Таджикистане и их современное значение. – Худжанд, 2023. – 212 с.

Мұхаққиқони хориң, аз қабили К.И. Слесарский<sup>27</sup>, Н.А. Маслов<sup>28</sup>, С.В. Чибисов<sup>29</sup>, М.А. Пронина<sup>30</sup>, М.А. Гречухина<sup>31</sup>, И.В. Коршунова<sup>32</sup>, Э.А. Юнусов<sup>33</sup>, А.С. Климова<sup>34</sup>, Н.М. Богатирёва<sup>35</sup> ба масъалаи ухдадории ҳарбі ва ватандұсті тавақчуқ кардаанд.

Аз чумла, Н.А. Маслов қисман чиҳати таърихии ухдадории ҳарби дар асархой худ таҳлил намудааст. С.В. Чибисов, таърихи қонунгузории ухдадории ҳарби дар пурра таҳлил кардааст. Аз қониби К.И. Слесарский чиҳати конституционй-хуқуқи үхдадории ҳарбі мавриди баррасың қарор гирифтааст.

Ҳарчанд ухдадории ҳарбі аз қониби донишмандони хориң ба унвони як мавзуи мубрам мавриди омӯзиш қарор гирифта бошад ҳам, вале то имрӯз дар хуқуқшиносии ватанй тавақчуқи олимони ватаниро ба худ چалб накардааст.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмий.** Диссертация дар доираи корҳои илмий-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Масъалаҳои назариявии инкишофи низоми ҳуқуқии ҶТ дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» омода гардидааст.

---

<sup>27</sup> Ниг.: Слесарский К. И. Современные правовые модели воинской обязанности // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №5 (72). – С. 46-51.; Слесарский К.И. Воинская обязанность как элемент конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – 224 с.; Слесарский К.И. Правовые принципы воинской обязанности // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2018. – №12 (257). – С. 110-114.

<sup>28</sup> Ниг.: Маслов Н.А. Обязанности и ответственность военнослужащих срочной службы // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2012. – №2 (61). – С. 59-66.; Маслов Н.А. Воинская обязанность в россии (1699-1918 гг): историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – 217 с.; Маслов Н.А. Определения понятия «Воинская обязанность» в отечественной юриспруденции // Сибирский юридический вестник. – 2010. – №3. – С. 21-26.

<sup>29</sup> Ниг.: Чибисов С.В. История развития Российского военного законодательства в XVIII-XX вв: дис. ... канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. – 196 с.

<sup>30</sup> Ниг.: Пронина М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в современной россии: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 199 с.; Пронина М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в современной России: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 199 с.

<sup>31</sup> Ниг.: Гречухина М.А. Регулирование свободы совести и вероисповедания в европейском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М. 2019. – 190 с.

<sup>32</sup> Ниг.: Коршунова И.В. Обязанность как правовая категория: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 28 с.

<sup>33</sup> Ниг.: Юнусов Э.А. Правовые обязанности человека и гражданина (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 25 с.

<sup>34</sup> Ниг.: Климова А.С. Гармонизация прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М. 2007. – 25 с.

<sup>35</sup> Ниг.: Богатырёва Н.М. Правовой статус военнослужащих России: (историко-правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 25 с.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқ, пеш аз ҳама, муайян намудани хусусияти ҳуқуқӣ, мазмун, шаклҳои танзим ва рушди уҳдадории ҳарбӣ дар шароити муосир, бо назардошти хусусиятҳои ҳуқуқӣ, таърихӣ ва сиёсии Тоҷикистон, ҳамчунин, таҳияи тавсияҳои илмию амалӣ оид ба такмили қонунгузорӣ дар бораи уҳдадории ҳарбӣ дар ҶТ аст.

Барои расидан ба ин ҳадаф ҳалли **вазифаҳои зерин** лозим аст:

- омӯхтани моҳияти ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ;
- шарҳи мағҳуми уҳдадории ҳарбӣ;
- муайян намудани сабаб ва омилҳои бавуҷудоии институти уҳдадории ҳарбӣ;
- таҳлили робитаи уҳдадории ҳарбӣ бо ҳуқуқ ва озодиҳои инсон;
- муайян намудани хусусиятҳои хизмати умумии ҳарбӣ дар Тоҷикистон;
- таҳлили инкишофи таърихио ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ;
- таҳлили асосҳои ҳуқуқии амалишавии уҳдадории ҳарбӣ дар ҶТ ва роҳҳои имконпазири такмили онҳо;
- таҳлили муқоисавии уҳдадории ҳарбӣ дар кишварҳои гуногун;
- моҳият ва нақши ва нақши ватандӯстӣ дар ичрои уҳдадории ҳарбӣ.

**Объекти таҳқиқро** уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ ташкил медиҳад.

**Мавзуи таҳқиқот.** Мавзуи таҳқиқ танзими ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар ҶТ мебошад.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационии мазкур инкишоф ва такмили таърихии уҳдадории ҳарбиро аз замони низоми ҳуқуқи зардуштӣ то имрӯз дар бар мегирад. Давраи таҳқиқоти диссертационӣ фарогири солҳои 2020-2023 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Таҳқиқот оид ба масъалаҳои назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ омӯхтани асосҳо ва принсипҳоеро дар бар мегирад, ки мағҳуми уҳдадории ҳарбиро дар тули таърих асоснок мекунанд. Дар таълифи диссертатсия ба сифати асосҳои муҳимми назарӣ таҳқиқоти

илмии донишмандони хориҷӣ, аз қабили К.И. Слесарский, Н.А. Маслов, С.В. Чибисов, М.А. Пронина, М.А. Гречухина, И.В. Коршунова, Э.А. Юнусов, А.С. Климова, Н.М. Богатирёва ва донишмандони ватанӣ Э.С. Насридинзода, А.Ғ. Холиқзода, Э.Б. Буризода, Р.Ш. Шарофзода, У.А. Азиззода, Х.О. Ойев, Н.И. Бобоева, Ш.М. Мусоев, А.М. Мирзокаримзода, Н.М. Назаршоев ва дигарон истифода шудааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Дар анҷом додани ин таҳқиқ усулҳои умумиилмӣ, аз қабили таҳлил, индуксия, дедуксия, ҳамзамон, усулҳои маҳсуси илмӣ, ба монанди муқоисавӣ-таъриҳӣ, таҳлилий-тавсифӣ ва ҳуқуқӣ-таъриҳӣ истифода шудааст. Барои дарки бештари масоил ва дақиқтар намудани маълумот аз усулҳои фактологӣ-оморӣ кор гирифта шудааст.

Мавзуи "Масъалаҳои назариявӣ ва таъриҳӣ-ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ" як қатор концепсияҳо, принсипҳо ва преседентҳои таърихири дар бар мегирад, ки ғояи ҳатмии хизмати ҳарбири дар ҷомеа тақвият медиҳанд. Баъзе ҷанбаҳои методологӣ ва бунёдие, ки ҳангоми омӯзиши ин мавзӯъ бояд ба назар гирифта шаванд, ба гунаи зайланд:

Мазмуни таъриҳӣ. Фаҳмиши таҳаввулоти таърихии уҳдадории ҳарбӣ аҳаммияти ҳалкунанд дорад. Ин омӯзиш ифодагари он аст, ки чӣ гуна ҷомеаҳо ва тамаддунҳои гуногун вазифаи хизмат дар артишро дар тули таъриҳ баррасӣ кардаанд. Масалан, дар тамаддунҳои қадим, ба монанди Рум ё Спарта, хизмати ҳарбӣ аксар вақт барои синфҳо ё гурӯҳҳои муайяни ҷомеа ҳатмӣ буд.

Чорҷӯбай ҳуқуқӣ. Таҳлили чорҷӯбай ҳуқуқие, ки уҳдадории ҳарбири муқаррар ва танзим мекунанд, муҳим аст. Ин омӯзиши қонунҳои даҳлдор, санадҳои меъерӣ ва муқаррароти конститутсионии марбут ба уҳдадории ҳарбӣ, даъват ба хизмати ҳарбӣ ва ҳуқуқ ва уҳдадориҳои хизматчиёни ҳарбири дар бар мегирад. Масалан, дар бисёр кишварҳо қонунгузории маҳсус мавҷуд аст, ки шартҳои хизмати ҳарбӣ ва ҳуқуқи шахсони дар қувваҳои мусаллаҳ хизматқунандаро муайян мекунад.

Чанбаҳои назариявӣ. Омӯзиши чанбаҳои назариявии уҳдадории ҳарбӣ метавонад омӯзиши нуқтаи назари гуногуни фалсафӣ, сотсиологӣ ва ахлоқӣ, ҳамзамон, баҳсҳо дар бораи шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, қарз ва шартномаи ҷамъиятии байни шаҳрвандон ва давлатро дар бар гирад. Масалан, назарияпардозони сиёсӣ, ба монанди Томас Гоббс ва Ҷон Локк дар бораи вазифаҳои шаҳрвандон дар назди давлат, аз ҷумла хизмати ҳарбӣ, бисёр навиштаанд.

Таҳлили муқоисавӣ. Гузаронидани таҳлили муқоисавии равишиҳои гуногун ба уҳдадории ҳарбии кишварҳо метавонад маълумоти арзишманд дижад. Ин омӯзиш монандӣ ва фарқиятҳоро дар заминаи ҳуқуқӣ, муқаррароти фарҳангӣ ва заминаи таърихии марбут ба вазифаҳои хизмати ҳарбӣ дар бар мегирад. Таҳқиқоти муқоисавӣ метавонад барои муайян кардани намунаҳо, тамоюлҳо ва таҷрибаҳои пешқадам дар идоракуни хизмати ҳарбӣ кумак расонад.

Мулоҳизаҳои ахлоқӣ. Мулоҳизаҳои ахлоқӣ ҳангоми мӯҳокимаи вазифаи ҳарбӣ муҳим ба шумор мераванд. Ин омӯзиши асосҳои ахлоқии хизмати ҳатмии ҳарбиро дар муқоиса бо ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ дохил шудан, инчунин, мушкилоти ахлоқии шахсони дар хизмати ҳарбӣ қарордоштаро дар бар мегирад. Мавзуъҳое, аз қабили даст қашидан аз хизмати ҳарбӣ бо сабабҳои вичдон, назарияи ҷанги одилона ва масъулияти ахлоқии сарбозон ба ин мӯҳокима рабт доранд.

Оқибатҳои иҷтимоӣ. Уҳдадории ҳарбӣ оқибатҳои назарраси иҷтимоӣ дорад, ки на танҳо ба шахсони алоҳида, балки ба оилаҳо, ҷомеаҳо, дар маҷмуъ, ба ҷомеа таъсир мерасонанд. Омӯзиши оқибатҳои иҷтимоии хизмати ҳарбӣ омӯзиши масъалаҳоеро, ба монанди таъсири хизмати ҳарбӣ ба оилаҳо, ҳамгирии собиқадорон ба ҳаёти шаҳрвандӣ ва нақши қувваҳои мусаллаҳ дар таъмини ҳувият ва ҳамbastagии миллӣ дар бар мегирад.

Аҳаммият уҳдадории ҳарбӣ дар ҷаҳони муосир. Баррасии аҳаммияти вазифаи ҳарбӣ дар заминаи ҷангҳои муосир, таҳдидҳои амниятӣ ва арзишиҳои

чамъиятӣ муҳим ба назар мерасад. Дар партави ин омӯзиш дарк мешавад, ки чӣ гуна мафҳумҳои уҳдадории ҳарбӣ дар посух ба тағирёбии динамикаи геополитикиӣ, пешрафтҳои технологӣ ва меъёрҳои фарҳангӣ таҳаввул меёбанд.

Бо истифода аз равиши байнисоҳавӣ, ки метавон ба ҷанбаҳои таърихӣ, ҳуқуқӣ, назариявӣ, ахлоқӣ, муқоисавӣ ва иҷтимои фаҳмиши ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои методологӣ ва бунёдии мавзуи "асосҳои назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ" ноил шуд.

**Заминаҳои эмпирӣ.** Дар ҷараёни таҳқиқот Конститутсияи ҶТ, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, барнома ва стратегияҳои давлатӣ истифода бурда шудааст. Дар баробари санадҳои миллӣ, инчуни, санадҳои даҳлдори меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои алоҳида оид ба уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Муҳимтарин замина Паёмҳои Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ ба ҳисоб мераванд.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар нуктаҳои зерин ҳулоса мешавад:

1. Нахустин бор уҳдадории ҳарбӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба таври монографӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
2. Уҳдадории ҳарбӣ дар муқоиса ба дигар уҳдадориҳои шаҳрванд бори аввал мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.
3. Уҳдадории ҳарбӣ нахустин бор дар низоми ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд баррасӣ шуда, мавқеи қонунгузорӣ дар ин самт нишон дода шудааст.
4. Мавқеи қонунгузориҳои кишварҳои дигар дар робита ба уҳдадории ҳарбӣ шарҳу тавзех дода шуда, қонунгузории Тоҷикистон ба онҳо муқоиса карда шудааст.
5. Бори аввал уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун рукни ватандӯстӣ ва ҳудшиносӣ ба баҳс кашида шудааст.

**Нуктаҳои зерин ба ҳимояи пешниҳод мешаванд:**

1. Баррасии уҳдадории ҳарбӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ–таърихӣ. Омӯзиши ин баҳш нишон медиҳад, ки истилоҳ ва мафҳуми уҳдадории ҳарбӣ таърихи

қадимае надорад, vale хизмат ба ватан, хифзи марзу бүм, аз истилогарон нигоҳубини сарҳад ва г. ҳанӯз ба замони пеш аз давлатдориҳо бар мегардад.

2. Таҳқиқот оид ба масъалаи назариявии даъвати ҳарбӣ муҳим аст, зоро он заминаи назариявии таҳия ва ислоҳоти сиёсат ва амалияи сафарбаркуни ҳарбиро ташкил медиҳад. Таҳқиқоти назариявӣ фаҳмиши принсипҳои низоми даъвати ҳарбӣ ва алоқамандии онҳоро ба арзишҳо, ҳуқуқ ва кафолатҳои ҷамъиятӣ фароҳам меорад. Онҳо ба мо имкон медиҳанд, ки мушкилот ва низоъҳои эҳтимолии вобаста ба хизмати ҳарбиро пешгӯй кунем ва барои ҳалли онҳо усулҳои назариявии асосёфтаро пешниҳод кунем. Чунин таҳқиқот ба таҳияи моделҳои пешқадам ва ахлоқии даъват ба хизмати ҳарбӣ мусоидат меқунад, ки манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсонро ба ҳам мепайвандад.

3. Таҳқиқоти масъалаи ҳуқуқии даъват ба хизмати ҳарбӣ дар таъмини адолат, қонуният ва самаранокӣ дар низоми даъват аҳаммияти калон дорад. Он барои муайян кардани заминаҳои ҳуқуқӣ ва тартиби танзими даъвати ҳарбӣ, ки дар навбати худ хифзи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандии шаҳрвандонро таъмин менамояд, мусоидат меқунад.

4. Нишон додани созгории уҳдадории ҳарбии шаҳрванд бо ҳуқуку озодиҳое, ки барои ў дар Конститутсия ва дигар санадҳо пешбинӣ шудааст, таҳлил гардидааст. Ҳарчанд дар уҳдадории ҳарбӣ ба гунае маҳдудиятҳои ҳуқуқу озодиҳои шаҳс дида шавад ҳам, vale он ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳеч таноқузе надорад, зоро дар Конститутсия дар баробари баёни ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд аз уҳдадориҳои ў дар назди ватану миллат низ ёд гаштааст.

5. Амалисозии даъвати ҳарбӣ барои таъмини амнияти миллӣ, беҳсозии низоми омодагии ҳарбӣ, инчунин, таъмини адолат ва баробарӣ дар тақсими бори хизмати ҳарбӣ дар ҷомеа муҳим буда, имкон медиҳанд, ки низоми даъват ба шароити тағиیرёбанда ва ҷолишҳои байналмилалӣ мутобиқ шавад ва бо ин самаранокӣ ва муносабати мутавозинро ба масъалаҳои мудофиаи миллӣ таъмин намояд.

6. Ёдоварии таҷрибаҳои уҳдадории ҳарбии кишварҳои пешрафта, аз қабили ИМА, Истроил, Сингапур, Гурҷистон ва дигар кишварҳо вобаста ба

шароит ва вақт дар сатҳи қонунгузорӣ, чи барои даъват ва чи барои сафарбаркунӣ, тағириу иловаҳо ворид намудаанд, ки аз такмили қонунҳо дарак медиҳад.

**Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқик:**

1. Принципи «номгузирии уҳдадории ҳарбӣ» ба қисми 5 моддаи 4 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» илова карда шавад. Ин принцип ба рушди уҳдадории ҳарбӣ вобаста ба иҷрои хизмати ҳарбӣ оварда мерасонад, зоро он ҳангоми иҷро накардани уҳдадории ҳарбӣ то синни 27-солагӣ ҷавобгариро ба бор меоварад;

2. Синни хизмати ҳарбӣ дар баробари хизмати давлатӣ баланд бардошта шавад, яъне аз 27 ба 30-солагӣ. Дар ин ҳолат ягонагии синнусолӣ дар хизмати давлатӣ ба вучуд меояд.

3. Ҷавобгарии уҳдадории ҳарбӣ бештар хусусияти маъмурий дошта бошад, на ҷиноятӣ. Тавре ки аз мақсади ҷазо дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, мақсади ҷазо ислоҳ намудани шахси ҷиноятсодирнамуда ва ба ҷамъият баргардонидани ў ба ҳисоб меравад, на таҳқири азоби ҷисмонии ў. Ба ин васила, қонун имконият медиҳад, ки шахс аз иҷрои уҳдадории ҳарбӣ озод шавад.

4. Вобаста ба таъмини шаффофијат, адолат ва баробарӣ низоми электронии бақайдгирии ҳарбӣ ташкил карда шавад. Дар асоси ин додгоҳ маркази ягонаи даъватии ҳарбӣ ташкил карда, шаҳрвандонро дар асоси «интихоби тасодуфӣ» бе назардошти миллат, ранги пуст, вазъи молумулкӣ, баромади иҷтимоӣ ва дигар принципҳои конститутсионӣ интихоб намояд.

5. Банди 2 қисми 1 моддаи 31 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» вобаста ба амалӣ нашудан ва аҳаммияти зиёди иҷтимоӣ надоштан бардошта шавад.

6. Хизматчии давлатӣ танҳо аз ҳисоби шахсони адокардаи хизмати ҳарбӣ ҷалб карда шавад. Ба ин васила, ҳам рафтори ғайриқабули байни сарбозон ва ҳам эҳтироми хизматчии давлатӣ ба давлату миллат зиёд хоҳад гашт.

7. Институти ба таъхир андохтани уҳдадории ҳарбӣ бо роҳи пардоҳти маблағ ба бучай давлат ва ба таъхир андохтан на зиёда аз ду маротиба ва барои хатмкардагони бакалавр иҷозат дода нашавад.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Мавзуи таҳқиқоти назариявӣ ва таъриҳӣ-хукуқии хизмати ҳарбӣ ҳам аҳаммияти назариявӣ ва ҳам амалий дорад.

Таҳқиқот дар ин самт ба ташаккули заминай назариявии дарки моҳият ва нақши уҳдадории ҳарбӣ дар ҷомеа мусоидат меқунад.

Таҳияи моделҳо ва консепсияҳои назариявӣ метавонад дар ташаккули муносибати систематикӣ ба таҳлили хизмати ҳарбӣ мусоидат намояд.

Тадқиқот метавонад ҷанбаҳои ахлоқӣ ва фалсафии хизмати ҳарбиро баррасӣ намуда, барои муайян кардани он ки ин принципҳо бо арзишҳои ҷомеа чи гуна мутақобила доранд, кумак расонанд.

Баррасии маълумоти таъриҳӣ барои дарки ин нукта, ки уҳдадорӣ дар ҷомеаҳои гуногун чӣ гуна рушд кардааст ва аз гузашта чӣ сабақ гирифтани мумкин аст, мусоидат меқунад.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад барои такмили қонунгузорӣ дар соҳаи даъвати ҳарбӣ, аз ҷумла, хукуқ ва уҳдадориҳои хизматчиёни ҳарбӣ истифода шавад.

Таҳлили консепсияҳои назариявӣ ба оптимизатсияи системаҳои ҷалбунию таълим ва самараноктар кардани қувваҳои ҳарбӣ кумак мерасонад.

Таҳқиқот оид ба хизмати ҳарбӣ ба таҳияи барномаҳои фарогирии иҷтимоӣ барои собиқадорон, беҳтар кардани гузариши онҳо ба ҳаёти шаҳрвандӣ мусоидат меқунад.

**Аҳаммияти амалий, инчунин, дар таҳияи консепсияҳои амнияти миллӣ** дар асоси фаҳмиши хизмати ҳарбӣ ҳамчун унсури стратегияи амнияти давлат мебошад.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Хулоса ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар мақолаҳои тақризшаванда ва илмӣ, ҳамчунин, дар

конференсияҳои чумхуриявию байналмилалӣ ба табърасида ва услуби навишти маҳсуси диссертант асоснок карда мешавад.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия дар мавзуи «Масъалаҳои назариявӣ ва таърихӣ-хуқуқии уҳдадории ҳарбӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми ҳуқуқшиносӣ бо шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мувофиқат мекунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот,** пеш аз ҳама, дар интихоб ва бандубости мавзуъ, инчунин, масъалагузориҳои таҳқиқ маълум мегардад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ дар таърихи 20.03.2024 мавриди муҳокима қарор гирифтааст.

Вобаста ба мавзуи таҳқиқ дар як қатор конференсияҳои чумхуриявӣ ва байналмилалии илмӣ-амалӣ бо маъруза иштирок намудааст. Аз ҷумла:

– Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ зери унвони «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз» – маъруза мавзуи «Омилҳо ва асосҳои ҳуқуқии қабули стратегияи ватандӯстӣ». – Душанбе, 2022;

– Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ бахшида ба 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров бо номи XIII ҳонишиҳои Ломоносов – маъруза дар мавзуи «Ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар соҳаи уҳдадории ҳарбӣ тибқи қонунгузории ҶТ». – Душанбе, 2023;

– Конференсияи XXIII байналмилалии илмӣ дар мазуи «Ҷавобгарии ҳуқуқӣ: проблемаҳои муосири назария ва амалия» – маъруза дар мавзуи «Сарчашмаҳои ҳуқуқии уҳдадории инсон дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ». – Душанбе, 2023;

– Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳуқуқ ва иқтисод: масъалаҳои мубрами ҳуқуқи тиҷорат ва амнияти иттилоотӣ» – маъруза дар мавзуи «Нақши ҚМ дар мубориза бо терроризм: ҷанбаи назариявӣ ва ҳуқуқӣ». – Душанбе, 2023;

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Аз рӯйи мавзуи диссертатсия 13 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 6 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 7 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расидааст.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хафт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои амалии таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад. Ҳачми умумии диссертатсия 180 саҳифаро ташкил медиҳад.

# БОБИ I. ТАШАККУЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАҶИХӢ-ҲУҚУҚИИ УҲДАДОРИИ ҲАРӢ

## 1.1. Масъалаҳои назариявии уҳдадории ҳарӣ

Амнияти давлатӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини Истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи боэътимоди марзу буми кишвар ва осоиштагии мардум яке аз руқнҳои муҳимтарини давлатдорӣ ба шумор меравад. Воқеан, ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат мактаби бузурги часорату мардонагӣ ва далериву шучоат аст. Ин вазифаи муқаддас ва пурифтихори на танҳо хизматчиёни ҳарӣ, балки ҳар як фарди солимфикр ва бонангӯ номуси кишвар, маҳсусан насли ҷавон, мебошад. Барои ҷавонон яке аз муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт хизмат дар сафи ҚМ-и мамлакат аст. Маҳз дар ҳамин ҷо ҳар як ҷавон мардонагӣ омӯхта, муқаддастарин арзиши ҳаёт – дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани ҳоки поки Ватани азизро меомӯзад.

Вобаста ба ҷаъни мушкили геополитикии ҷаҳон, маҳсусан Тоҷикистон, ки ҷаъни комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад, сиёsatшиноси машҳури ИМА З. Бజезинский қайд мекунад, ки «Тоҷикистон дар дили ҷаҳон, яъне Авруосиё»<sup>36</sup> ва ба ақидаи С. Ҳантингтон «дар майдони рақобати давлатҳои абарқудрат ва барҳӯрди тамаддунҳо» қарор дорад<sup>37</sup>. Аз ин рӯ, ҳимоят намудан аз манфиатҳои ҳуд дар минтақа ва ҷаҳон яке аз омилҳои асосии бехатарии ин давлат мебошад.

Иштироки шаҳс дар ҳаёти ҷамъияту давлат ба он маъност, ки ӯ ҳуқуқу ӯҳдадориҳое дорад, ки ҳамзистӣ бо одамони дигарро фароҳам меорад. Дар ин бобат масъалаи ягонагии ҳуқуқу вазифаҳои инсон аҳаммияти қалон дорад.

Н.У. Тоирев қайд мекунад: «Солҳои охир вобаста ба дигаргуниҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ дар ҷумҳурӣ шумораи чунин кирдорҳои ҷинӣ, ки ба саркашӣ аз хизмати ҳарӣ алоқаманданд, хеле зиёд шуда, яке аз намудҳои маъмултарин ва ҳатарноки ҷиноятҳои ҳарӣ маҳсуб меёбад, ки тамоюл ба афзоиш дорад»<sup>38</sup>. То имрӯз, ҳарчанд санадҳои зиёди мөъёри-ҳуқуқӣ дар ин соҳа

<sup>36</sup> Ниг.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: АСТ, 2018. – 256 с.

<sup>37</sup> Ниг.: Хантингтон С. Столкновения цивилизаций. – М.: АСТ, 2017. – С. 576.

<sup>38</sup> Ниг.: Тоирев Н.У. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 3.

қабул шуда бошанд ҳам, маҳз рафъи ҳамин мушкилот ва муайян намудани арзиши ҳукукии уҳдадории ҳарбӣ ҳалли масъала буда метавонад.

Дар раванди омӯзиш муҳаққиқ ба хуносae омадааст, ки то имрӯз натанҳо вобаста ба масъалаи уҳдадории ҳарбӣ, ҳатто институти уҳдадории инсон ва шаҳрванд аз ҷониби олимони ватанӣ тадқиқоти ҷиддии бунёдие сурат нағирифтааст ва дар санадҳои байнамилалӣ низ ин масъала ба таври даҳлдор инъикос наёфтааст.

Масалан, Л.И. Петражиский омӯзиши ниҳоят ноҷизи таълимоти уҳдадориро на танҳо дар доираи илми ҳукуқшиносӣ, балки дар соҳаҳои дигари илмҳои ҷамъияти қайд намудааст<sup>39</sup>. Ба ақидаи Н.И. Матузов, дар илми ҳукуқшиносӣ теъдоди зиёди асарҳо ба ҳукуқи инсон бахшида шуда бошад ҳам, ба масъалаи уҳдадориҳои инсон ба таври мутаносиб кам аҳаммият дода шудааст<sup>40</sup>.

Институти уҳдадорӣ дар тули садсолаҳо ҷанбаи бунёдии ҷомеаи инсонӣ буда, пайдоиши онро метавон ба рушди тамаддунҳои муташаккил ва таъсиси сохторҳои иҷтимоӣ рабт дод. Ҳанӯз олими Рими қадим Ситсерон дар асари «Дар бораи уҳдадориҳо» қайд намудааст, ки бузургону гузаштагони мо дар бораи уҳдадорӣ асарҳо эҷод намудаанд ва паҳлуи ҳаёти мо - на давлатӣ, ҳусусӣ, судӣ, майшӣ, на ҳодисае, ки шумо ба назди худ савол медиҳед ва бо ҳамсоятон шартнома мебандед, аз уҳдадорӣ озод буда наметавонад<sup>41</sup>.

Яке аз омилҳои асосии пайдоиши институти уҳдадорӣ эътирофи вобастагии мутақобила дар доҳили ҷомеа мебошад. Вақте ҷомеаи инсонӣ қалонтар ва мураккабтар шуд, одамон дарк карданд, ки амалҳо ва интиҳоби онҳо ба дигарон таъсир мерасонад. Ин фаҳмиш ақидаero ба вучуд овард, ки фардҳо уҳдадоранд, то ба ҷомеаҳои худ саҳми мусбат расонанд ва амалҳои муайянро барои нигоҳ доштани тартибот ва ҳамbastагии иҷтимоӣ иҷро кунанд.

<sup>39</sup> Ниг.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – С. 285.

<sup>40</sup> Ниг.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2004. – С. 284.

<sup>41</sup> Ниг.: Цицерон М.Т. Моральные размышления о старости, о дружбе, об обязанностях. Рипол-Классик, 2018. – С. 400.

Вобаста ба ҳалли масъала муайян намудани мафхумҳои «вазифа» ва «уҳдадорӣ» шарҳу тафсири он муҳим аст, то аз нигоҳи мубрамӣ мушкилиро ба вучуд наорад.

Мувофиқи «Фарҳанги энсиклопедии Шуравӣ» уҳдадорӣ «категорияи ахлоқ, вазифаҳои ахлоқии шахсест, ки аз рӯйи ангезандаҳои виҷдон иҷро карда мешавад»<sup>42</sup>. Ба ин нукта Ф. Гегел ишора карда буд: «Уҳдадорӣ дар асоси қонун (ба маънои объективӣ) иҷро карда мешавад, ки бо зарурати беруна тавсиф мешавад ва барои иҷрои уҳдадорӣ муносибати субъективии шахс муҳим аст»<sup>43</sup>.

Ҳамчунин, ба мафхуми зерини «уҳдадорӣ» воҳӯрдан мумкин аст:

- уҳдадории ҳуқуқӣ ба субъект «ченак» рафтори дуруст, зарурӣ муқаррар карда шудааст;
- уҳдадории ҳуқуқӣ «тадбир»-и дақиқест, ки қонун муқаррар карда рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарур, хеле асоснок ва ба мақсад мувофиқест, ки ба қонеъ гардонидани манфиатҳои ҷомеа ва шахс нигаронида шудааст<sup>44</sup>;

- уҳдадории ҳуқуқӣ-«ченак»-и рафтори аз ҷиҳати ҳуқуқӣ зарурӣ, ки барои манфиатҳои шахси ваколатдор муқаррар шудааст<sup>45</sup>;

- уҳдадории ҳуқуқӣ – чораҳои рафтори дурусти пешбининамудаи қонун, ки аз ҷониби шахси уҳдадор мутобиқи талаботи шахси ваколатдор риоя карда мешавад<sup>46</sup>;

- уҳдадории ҳуқуқӣ – «ченак»-и рафтори мушахҳас ва зарурии субъекти ҳуқуқ, ки бо муқаррароти ҳуқуқӣ пешакӣ муайян ва бо имконияти маҷбуркуни давлатӣ таъмин карда шудааст<sup>47</sup>.

Имрӯз дар адабиёти илмӣ истифодаи се маҳфуми ба ҳам монандро воҳӯрдан мумкин аст:

1. Уҳдадории иҷрои ҷизе ё кореро ба зимма гирифтан, маҷбурият, вазифадор шудан (барои иҷрои коре), вазифадорӣ: уҳдадории ҳарбӣ мебошад.

<sup>42</sup> Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – С. 404.

<sup>43</sup> Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В двух томах. Т.2. – М.: Мысль, 1971. – С. 54-55.

<sup>44</sup> Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 1987. – С. 151.

<sup>45</sup> Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. -метод. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – С. 279.

<sup>46</sup> Ниг.: Иоффе О.С., Шаргородскӣ М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. – С. 223-224.

<sup>47</sup> Коршунова И.В. Обязанность как правовая категория: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 8

Ин калима дар шакли «уҳда» дарбаргирандаи дигар аломатҳо низ мебошад: тааҳҳуд, зимма, ҷавобгарӣ, масъулият; уҳда карда тавонистан: ичро (анҷом, буд) карда тавонистан, масъули ичрои коре ва ғ.

2. Масъулият – ҷавобгарӣ, масъул будан барои коре.

3. Вазифа ва кори муайянे, ки ичрояш ба зиммаи касе voguzor шудааст; коре, ки кас ба ичрои он уҳдадор аст; вазифаи муқаддас, вазифаи фахрӣ ва ғ<sup>48</sup>.

Аз таҳлили истилоҳии мағҳумҳои уҳдадорӣ ва вазифа бармеояд, ки мағҳуми аввалий ба категорияи ҳуқуқӣ ва дувумӣ ба категорияи ахлоқӣ тааллуқ дорад. Бо назардошти ин, истифодаи истилоҳи уҳдадорӣ дар падидай мазкури ҳуқуқӣ – хизмати ҳарбӣ мувофиқ мебошад.

Олими олмонӣ И. Кант ичрои бечунучарои уҳдадориро дар назди худ ва ҷомеа талаб намуда, уҳдадориро қисми муҳимми ҷомеаи инсонӣ меҳисобад. Ӯ бар он ақида буд, ки дар қонунгузорӣ низ бояд истисно ҷой надошта бошад<sup>49</sup>.

Тибқи таълимоти Мискавайҳ, ҳокимон ва шаҳрвандон дар доираи аҳком ва қонунҳо ба қудрат ва дастур ҳуқуқ доранд. Ҳеч қадоме аз онҳо ҳуқуқҳои берун аз қонунҳои давлат ва шариатро истифода намебаранд ва интизориҳои онҳо бо ин маҳдуд аст. Ҳокимият наметавонад шаҳсро ба коре, ки хилофи муқаррароти шариат аст, маҷбур қунад ва шаҳс наметавонад интизор шавад, ки аз ин чаҳорҷӯба берун равад. Одамон, баръакс, ҳуқуқдоранд, ки давлат дар ҳама амалҳо ва қарорҳои худ ба адолат ва баробарӣ, адолат ва раҳмдилӣ даъват қунад. Агар ҳокимият вазифаҳои худро ичро накунад е аз доираи шариат берун равад, уҳдадории итоат аз шаҳрвандон гирифта мешавад<sup>50</sup>. Ба андешаи мутафакир, давлатро мебояд дар назди шаҳрвандон намуна бошад то тавонад, аз зердастон низ онро талаб намояд.

<sup>48</sup> Ниг.: Фарҳанг тафсирии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2008. – 950 с.

<sup>49</sup> Судаков А.К., Дёмкина Е.В. Этика канта и религиозные обязанности // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. – 2022. – №4 (16). – С. 136.

<sup>50</sup> Қодирзода С.М. Уҳдадории шаҳрвандон тибқи қонун дар назди давлат аз нигоҳи Ибни Мискавайҳ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – №1(25). – С. 60-67. 62 66

Унсурмаолии Кайковус дар асари худ Қобуснома менигород, ки «... сипаҳсолор бошӣ, шарти сипаҳсолорӣ нигаҳ дор»<sup>51</sup>. Олим бо ин суханҳо фарзандро ба ичрои дурусти уҳдадориҳо роҳнамоӣ менамояд.

Ягонагии ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахс аз зарурати рафтори мутавозини шахс дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт, эҳтироми муносибатҳои ҷамъиятӣ ва баробарии ҳуқуқии шахсон ба вуҷуд меояд. Яъне, уҳдадории шахсон дар баробари ҳуқуқҳои онҳо ҷузъи муҳимми муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад ва онҳо, дар маҷмуъ, якдигарро пурра карда, мувозинатро дар ҷомеа нигоҳ медоранд.

Низоммулмулки ҳаким дар тақлиди андарзи гузаштагон ичрои уҳдадориро дар асари безаволи худ «Сиёсатнома» роҳо расидан ба мақсади умумӣ медонад<sup>52</sup>.

Аз дидгоҳи С.Н. Романюқ, «яке аз принсипҳои афзалиятноки ташаккули шахсият принсиipi масъулиятшиносӣ мебошад»<sup>53</sup>. Махсусан, масъулиятшинос будан шахсро барои ичрои дуруст ва саривақтии ҳама гуна уҳдадориҳо, аз ҷумла, уҳдадории ҳарбӣ водор месозад.

Ба андешаи ҳуқуқшиноси рус О.П. Биков, «амалӣ гардондани ҳуқуқу озодиҳои шахс аз ичрои уҳдадориҳои ӯ ҷудоナшаванд аст». Ҳамчунин, ӯ қайд мекунад, ки матни Конститутсияи ФР мутобиқати бевоситаи ҳуқуқҳоро ба уҳдадориҳои шахс ошкор намекунад. Ба истиснои ин ҳуқуқ ва уҳдадориҳо: баробархуқуқии падару модар барои нигоҳубини кӯдакон ва тарбияи онҳо, ҳуқуқ ва уҳдадории гирифтани таҳсилоти умумии асосиро таъмин менамояд<sup>54</sup>.

Ф. Энгелс дуруст қайд карда буд: «ба ҷойи «ҳуқуқҳои баробар» ман чунин таклиф мекунам: «барои баробархуқуқӣ ва уҳдадориҳои баробар барои

<sup>51</sup> Унсурмаолии Кайковус. Қобуснома. – Душанбе, Адабиёти бачагона, 2014. – С. 194.

<sup>52</sup> Низомулмулк. Сиёсатнома. – Душанбе, Адабиёти бачагона. 2019. – С. 149.

<sup>53</sup> Романюқ С.Н. Генезис и сущность понятий "формирование", "ответственность", "ответственное выполнение обязанностей" // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2017. – №4 (208). – С. 97.

<sup>54</sup> Быков О.П. Единство прав и обязанностей личности как условие ее гармоничного развития в обществе // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2009. – №328. – С. 93

ҳама»<sup>55</sup>. Э.А. Юнусов низ чунин иброз медорад, ки ҳар як иштирокчии муносибатҳои ҷамъиятӣ на танҳо ҳуқуқ, балки уҳдадориҳо низ дорад<sup>56</sup>.

А.В. Прокофев қайд менамояд, ки барои ҳар нафар уҳдадорӣ дар назди оила, дӯстон, ҷомеа ва шаҳрвандӣ мебошад. Ў, ҳатто, уҳдадории универсалиро пешниҳод менамояд<sup>57</sup>. Аммо чи тавре аз таҳлили санадҳои байналмилалӣ бармеояд, айни ҳол уҳдадории универсалиӣ вучуд надорад, дар ҳоле ки замонҳои пеш дар даврони теократӣ ва таъсири бемайлони динҳои ҷаҳонӣ ба шуури инсонҳо ва ҷомеа уҳдадории универсалиӣ мавҷуд буд.

Аз дидгоҳи олимони тоҷик, уҳдадории ҳуқуқӣ – ин намуд ва ҷораи бо қонунпешбинишудаи рафтори ба ҷамъият зарурӣ ба шумор меравад. Асоси ӯҳдадориро зарурият, ки аз ҷор үнсур иборат аст, ташкил медиҳад:

1. Зарурияти иҷроиши амали муайян ё ҳуддорӣ намудан аз он;
2. Зарурияти аз ҷониби шаҳси ӯҳдадори ҳуқуқӣ ба талаботи қонунии ба ӯ равонашуда ба таври даҳлдор диққат додан;
3. Зарурияти бурдани ҷавобгарӣ барои иҷро накардани чунин талабот;
4. Зарурияти нағирифтани пеши роҳи ашҳоси ваколатдор зимни бархурдории онҳо аз манфиатҳое, ки ба он ҳуқуқ доранд<sup>58</sup>.

Уҳдадориҳои конститутсиониро ба асосӣ ва иловагӣ ҷудо намудани мумкин аст. Уҳдадориҳои асосӣ – ин талаботи ба таври конститутсионӣ мустаҳкамшуда ва бо ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳимояшавандает, ки ба ҳар як инсон ва шаҳрванд пешниҳод гардида, бо зарурияти иштироки он дар таъмини манфиатҳои ҷамъият, давлат ва шаҳрвандони дигар алоқаманд аст. Ин уҳдадориҳо дорои чунин ҳусусиятҳо мебошанд: 1) ҳусусияти умумӣ доранд, 2) аз ҳолати ҳуқуқии мушаххаси шаҳс вобаста нест, 3) Дар сатҳи олий, конститутсионӣ мустаҳкам шудаанд.

Ба чунин уҳдадориҳо онҳое шомил гардидаанд, ки фаъолияти муътадили худи давлат ва баробари он фаъолияти ҷамъиятро таъмин мекунанд. Зиёда аз

<sup>55</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. – С. 235.

<sup>56</sup> Юнусов Э.А. Правовые обязанности человека и гражданина (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 4.

<sup>57</sup> Прокофьев А.В. Универсальное и частное содержание морали, или как возможны особые нравственные обязанности? // Этическая мысль. – 2002. – №3. – С. 76.

<sup>58</sup> Ниг.: Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2010. – 320 с.

он, вобаста ба маҳсусияти он баъзе уҳдадориҳо ба ҳамаи одамон паҳн гардида, баъзеи он танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар уҳдадориҳои ба таври конститутсионӣ мустаҳкамгардида талаботҳои нисбатан муҳим дарҷ ёфтаанд – ҷавобгарии шаҳсият дар назди ҷомеа, шаҳрванд дар назди давлат, муносибати даҳлдори шаҳрванд ба манфиатҳои давлат ва ҷамъият, иштироки фаъоли он дар ҳимояи ин манфиатҳо.

Риоя уҳдадориҳои асосӣ бо тамоми ҷораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ва ҷамъияти таъмин карда мешавад. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани онҳо аз ҳусусияти вайронкуни ҳуқуқӣ ва соҳаи муносибатҳое, ки ба он тааллук дорад, вобаста аст. Қонунгузории ҷорӣ низоми тафриқавии ҷораҳои ҷавобгариро пешбинӣ мекунад. Барои вайронкунини вазнини уҳдадориҳо аз тарафи шаҳрванд дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ҷораҳои ҷавобгарии ҷинӣ татбиқ карда мешавад, ки ба натиҷаи маҳдудияти имконияти истифодаи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ мегардад<sup>59</sup>.

Ба уҳдадориҳои асосӣ шомиланд: 1) Риояи Конститутсия ва қонунҳо; 2) ҳимояи Ватан; 3) нигоҳдории табиат ва муҳити зист, арзишҳои таъриҳӣ; 4) пардохти андоз ва боҷ.

Уҳдадориҳои иловагӣ – уҳдадориҳои мебошанд, ки аз мазмуни дигар муносибатҳои ҳуқуқии дар Конститутсия ва қонунгузории ҶТ мустаҳкамгардида бар меоянд. Дар низоми уҳдадориҳо онҳо низ аҳаммияти муҳим доранд. Одатан уҳдадориҳои ин гурӯҳ ба танзими муносибатҳои мушахҳаси соҳаи муайян равона шудаанд. Ба чумла чунин уҳдадориҳо дохил кардан мумкин аст: 1) эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон; 2) гирифтани таълимоти умумии асосӣ.

Уҳдадориҳои муносибатҳои гуногуни ҷамъиятиро даҳл менамоянд, ки субъекти онҳо инсон баромад мекунад. Вақте давлат ба инсон ҳуқуқу озодиҳои муайянро пешниҳод мекунад, баробари он ба зиммаи охирон уҳдадориҳоро низ во мегузорад. Давлат ва ҷамъият он вақт ба таври самаранок фаъолият

---

<sup>59</sup> Ниг.: Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуки инсон. – Душанбе, 2010. – 320 с.

карда метавонанд, ки дар он тавзуни дурусти ҳуқуқу ухдадориҳои инсон ва шаҳрванд чой дошта бошад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ якчанд намуди ухдадорӣ мавҷуд мебошад. Аз ҷумла, А.В. Шевсова якчанд сатҳи танзими ҳуқуқии ухдадориҳоро муайян кардааст:

а) «байналмилалӣ (умумӣ), ки дар он ухдадориҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон ифода ёфтаанд ё аз шартномаҳои байналмилалӣ, созишномаҳои давлатҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бармеоянд;

б) конститутсионӣ, ки ухдадориҳои асосии шахс, шаҳрванд, мақомоти давлатӣ ва дигар субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии дохилиро дар меъёрҳои Конститутсия эълон мекунанд;

в) ухдадориҳои соҳавӣ ба мушаххассозӣ ва таҳияи ухдадориҳои конститутсионӣ ва байналмилалӣ дар қонунгузории миллии соҳавӣ нигаронида шудаанд<sup>60</sup>.

Бояд қайд намуд, ки дар диссертасия мағҳуми «ухдадории ҳарбӣ» истифода шудааст ва барои забонҳои русӣ ва англисӣ мағҳумҳои «обязанность» ва «duty»<sup>61</sup> истифода шудааст.

Дар дебочаи Оинномаи СММ омадааст: «шароит фароҳам оваред, ки адолат ва эҳтироми ухдадориҳое, ки аз шартномаҳо ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бармеоянд, риоя карда шаванд»<sup>62</sup>.

Дар қ. 1 моддаи 29 ЭУҲИ бошад, чунин қайд гардидааст: «Ҳар як шахс дар назди ҷамъияте, ки танҳо дар он инкишофи озодона ва ҳамаҷонибаи шахсияти ӯ имконпазир аст, ухдадор мебошад»<sup>63</sup>.

Дар Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки бо резолютсияи 2200 А (XXI) Ассамблеяи Генералӣ аз 16 - уми декабри соли 1966 қабул карда шудааст, матни моддаи 29 ЭУҲИ оварда шудааст<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Шавцова А.В. Право прав человека. – Минск: Тетра Системс, 2011. – С. 35.

<sup>61</sup> Лугати истилоҳоти ҳуқуқи инсон (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ). – Душанбе: Контраст, 2021. – С. 101.

<sup>62</sup> Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид аз 26 июняи 1945 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: [http://https://www.un.org/rus/about-us/un-charter/full-text](https://www.un.org/rus/about-us/un-charter/full-text) (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>63</sup> Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабряи 1948 [Захираи электронӣ] URL: [http://https://www.un.org/rus/documents/decl\\_conv/declarations/declhr.shtml](http://https://www.un.org/rus/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml) (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>64</sup> Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки бо резолютсияи 2200 А (XXI) Ассамблеяи Генералӣ аз 16 декабряи соли 1966 қабул карда шудааст. [Захираи электронӣ] URL: [http://https://www.un.org/rus/documents/decl\\_conv/conventions/pactpol.shtml](http://https://www.un.org/rus/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml) (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

Муқаррароте, ки муносибати байни ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахсро муайян мекунанд, дар мазмуни ҳуччатҳои бонуфузи байналмилаӣ ба таври мушаххас инъикос ёфтаанд. Дар моддаи 1 ЭУҲИ аз 10 - уми декабри соли 1948 гуфта шудааст: «Ҳамаи одамон озод ва аз ҷиҳати шаъну шараф ва ҳуқуқ баробар таваллуд мешаванд. Онҳо ақлу вичдон доранд ва бояд бо ҳамдигар дар руҳи бародарӣ рафтор кунанд. Ҳамчунин, дар моддаи 29 ЭУҲИ муқаррар карда шудааст: «Ҳар шахс дар назди ҷомеа уҳдадориҳое дорад, ки бо иҷрои он инкишофи озодона ва пурраи шахсияти ӯ имконпазир аст»<sup>65</sup>. Дар Паймони байналмилаӣ дар бораи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ аз 16 - уми декабри соли 1966<sup>66</sup>, инчунин, Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз 16 декабря соли 1966<sup>67</sup> оварда шудааст, ки ҳар фард дар назди афроди дигар ва ғурӯҳе, ки ба он мансуб аст, масъулият дорад. Ҳарчанд санадҳои байналмилаӣ мавҷудияти уҳдадориҳоро инкор накарда, мавҷудияти онҳоро ҷузъи ҷомеаи демократӣ ҳисобанд ҳам, аммо ба гунаи ҳуқуқу озодиҳо дар бораи уҳдадориҳо сухан намеронанд ва шояд ин ба он хотир аст, ки чунин уҳдадориҳо универсалӣ буда наметавонанд.

Уҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд дар санадҳои байналмилаӣ аз хислати яктарафа доштани санадҳои мазкур дарак медиҳад, дар ҳоле ки дар конституцияҳои кишварҳо дар баробари ҳуқуқи шаҳрванд ба уҳдадориҳои ӯ низ ба таври мушаххас ишора мешавад<sup>68</sup>.

Мафҳуми имрӯзai уҳдадории ҳарбӣ бо Инқилоби бузурги Фаронса алоқаманд аст, ки дар баробари эълон доштани ҳуқуқҳо уҳдадории ҳарбӣ дар соли 1798 эълон гашт<sup>69</sup> ва ин қонун аввалин санади муосир дар ин соҳа ба шумор меравад.

<sup>65</sup> Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Международное публичное право: Сб. док. М., 1996. – Т. 1. – С. 460

<sup>66</sup> Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Международное публичное право: Сб. док. М., 1996. Т. 1. – С 470

<sup>67</sup> Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 // Международное публичное право: Сб. док. М., 1996. Т. 1. – С. 464

<sup>68</sup> Конституция - (Основной закон) России. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года с изменениями и дополнениями, внесенными законами РСФСР от 27 октября 1989 года, от 31 мая, 16 июня и 15 декабря 1990 года, от 24 мая и 1 ноября 1991 года и законами Российской Федерации от 21 апреля, 9 декабря и 10 декабря 1992 года [Захираи электронӣ] URL: <https://rusarchives.ru/sites/default/files/prezident-library-23.pdf> (санаси муроҷиат: 25.11.2023).

<sup>69</sup> Смирнов А.И. Россия на пути к профессиональной армии: Опыт, проблемы, перспективы. — Институт социологии РАН, Центр общечеловеческих ценностей, 1998. – С. 212

Ба андешаи Д.А. Керимов, «қимати мафхумҳои ҳуқуқиро аз назар соқит кардан имкон надорад. Онҳо на танҳо нишондиҳандай маданияти тафаккур, балки воситаи ворид шудан ба моҳияти объектҳои ҳуқуқии омӯҳташаванд мебошад»<sup>70</sup>.

Мутобиқи моддаи 43 Конститутсияи ҶТ, «ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст»<sup>71</sup>.

Уҳдадории ҳарбӣ ин уҳдадории (хизмати умумии ҳарбӣ) шаҳрвандон (дар аксари давлатҳо - мардон) барои иҷрои хизмати ҳарбӣ ё миллӣ (алтернативӣ, шаҳрвандӣ) мебошад<sup>72</sup>.

Уҳдадории ҳарбӣ дар мафҳуми васеъ тамоми унсурҳову аломатҳои уҳдадории ҳарбиро дар бар мегирад. Аммо гайр аз мафҳуми васеи уҳдадории ҳарбӣ, муҳаққиқон мафҳуми маҳдуд ё муҳтасари онро пешниҳод кардаанд, аз ҷумла мафҳуми уҳдадории ҳарбӣ дар қисми 1 моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» ҳамчун уҳдадории конституционии шаҳрвандони ҶТ оид ба ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он фаҳмида мешавад<sup>73</sup>. Ин мафҳум бештар функсиҳои уҳдадории ҳарбиро нишон дода, нишонаҳо ва моҳияти ҳарбиро ба назар нағирифтааст.

Дар фарқият аз қонунгузори ҶТ дар қонунгузории ФР мафҳуми уҳдадории ҳарбӣ оварда нашудааст, аз ин рӯ, дар байни олимони рус низ дар робита ба мафҳуми мазкур ягонагӣ вучуд надорад<sup>74</sup>.

Аз ҷумла, Н.А. Маслов зиёда аз 8 намуди мафҳуми уҳдадории ҳарбиро дар давраҳои гуногуни таърихӣ муайян мекунад ва тибқи асосҳои дар боло

<sup>70</sup> Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – М., 2008. С. 159.

<sup>71</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6 ноября соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июня соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағириу иловаҳо ворид карда шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

<sup>72</sup> Ниг.: Воинская повинность // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрана: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.; Воинская повинность // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрана. – СПб., 1908-1913.; Воинская повинность // Военная энциклопедия: [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого ... [и др.]. – СПб. ; [М.]: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911-1915.

<sup>73</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 января 2021, №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

<sup>74</sup> Ниг.: Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О воинской обязанности и военной службе" / [Захираи электронӣ] URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_18260](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260) (санаи муроҷиат: 26.07.2023).

овардашуда, онҳо яқдигарро пурра намуда, хусусиятҳои гуногуни уҳдадории ҳарбири муайян мекунанд:

- 1) уҳдадории ҳарбӣ - уҳдадории шаҳрванди ФР барои ҳимояи Ватан - ФР мебошад;
- 2) уҳдадории ҳарбӣ дар ФР вазифаи қонунан муайяншудаи шаҳрванд барои ба ҳимояи Ватан аст;
- 3) уҳдадории ҳарбири ҳамчун уҳдадории шаҳрвандони Русия барои гузаштан аз хизмати ҳарбӣ дар сафҳои ҚМ-и ФР фаҳмидан мумкин аст;
- 4) уҳдадории ҳарбӣ – уҳдадории шаҳрвандони Россия барои гузаштан аз хизмати ҳарбӣ дар сафҳои ҚМ-и ФР ва ҳифзи Ватан ба ҳисоб меравад;
- 5) уҳдадории ҳарбӣ меъёри дар Конститутсияи ФР муайяншудае мебошад, ки гузаштани тайёрии ҳарбӣ дар сафҳои ҚМ-и ФР ва ҳифзи Ватан ба ҳисоб меравад;
- 6) уҳдадории ҳарбӣ дар Конститутсияи ФР муқаррар карда шуда, бо меъёрҳои қонуни ҳарбӣ танзим карда мешавад, уҳдадории шаҳрвандони ФР барои адои хизмати ҳарбӣ дар ҚМ-и ФР ва дигар қушунҳо ва ҳифзи Ватан мебошад;
- 7) уҳдадории ҳарбӣ – уҳдадориҳои конститутсионӣ ва қарзи шаҳрвандии ФР, ки бақайдгирии ҳарбӣ, омодагии ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ, адои хизмати ҳарбӣ, даъват ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ ва дар эҳтиёт буданро дар бар мегирад;
- 8) уҳдадории ҳарбӣ чораи конститутсионии рафтори аз ҷиҳати ҳуқуқии шаҳрвандон вобаста ба тайёрии ҳарбии онҳо дар сафҳои ҚМ ва ҳифзи Ватан мебошад<sup>75</sup>.

Бандҳои шарҳи тафсирии Н.А. Маслов, аслан, баргирифта аз қонунҳои собиқ ИЧШС мебошад. Ҷунончи, дар робита ба уҳдадории ҳарбӣ дар ИЧШС ишора мешуд:

1. уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун уҳдадории шаҳрвандон барои хизмат дар ҚМ-и муташаккили давлати худ муайян карда мешавад;

---

<sup>75</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, №1753 [Захираи электронӣ] URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

2. дар шароити ИЧШС уҳдадории ҳарбӣ бо мақсади муҳофизати Ватан ва музafferиятҳои сотсиалистӣ аз тарафи давлат муқаррар карда шудааст. Шаҳрвандони ИЧШС бояд дар сафи ҚМ уҳдадории ҳарбиро адо карда, дар мудофиаи мамлакат фаъолона иштирок кунанд;

3. ба вазифаи ҷангии шаҳрвандони шуравӣ аз тайёри ғайриҳарбӣ ва ичрои дигар вазифаҳои бо мудофиаи мамлакат алоқаманд низ дохил карда мешаванд;

4. мафҳуми «уҳдадории ҳарбӣ» ҳамчун меъёри конститутсионии рафтори аз ҷиҳати ҳуқуқӣ зарурӣ шаҳрвандон бо тайёри ҳарбии онҳо дар сафҳои ҚМ алоқаманд дониста мешавад<sup>76</sup>.

Аввалин бор дар илми тошуравӣ мафҳуми уҳдадории ҳарбиро соли 1912 А.М. Добровольский пешниҳод намудааст ва он аз мазмуни имрӯзаи уҳдадории ҳарбӣ дур нест<sup>77</sup>.

Боби дувуми Конститутсияи Ҷумҳурии мардумии Чин, ки дар ичлосияи 5 Маҷлиси 5-уми умумихитоии намояндагони халқи Чин 4 декабря соли 1982 қабул шудааст, «Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии шаҳрвандон» ном дошта, тибқи он хизмати ҳарбӣ ва иштирок дар дружинаҳои халқӣ уҳдадории фахрии шаҳрвандон мебошад<sup>78</sup>, аз ин рӯ, дар адабиёт аз он на ҳамчун уҳдадорӣ, балки ҳуқуқи шарафманди ҳифзи давлат номбурда мешавад<sup>79</sup>.

Дар моддаҳои 132 ва 133 Конститутсияи ИЧШС аз 5 декабря соли 1936 аввалин маротиба вобаста ба уҳдадории ҳарбӣ чунин оварда шуда буд:

Моддаи 132. Уҳдадории умумии ҳарбӣ ҳатмӣ аст. Хизмати ҳарбӣ дар сафҳои ҚМ-и ИЧШС вазифаи фахрии шаҳрвандони ИЧШС мебошад.

Моддаи 133. Мудофиаи Ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ИЧШС мебошад. Хиёнат ба Ватан: вайрон кардани савганд, ба тарафи

---

<sup>76</sup> Маслов Н.А. Определения понятия «Воинская обязанность» в отечественной юриспруденции // Сибирский юридический вестник. – 2010. – №3. – С. 21

<sup>77</sup> Ниг.: Добровольский А.М. Воинская повинность: Конспект лекций. – СПб., 1912. – С. 5.

<sup>78</sup> Стариков В.И. Закрепление основных обязанностей человека и гражданина в конституциях зарубежных стран // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 2021. – №1. – С. 10

<sup>79</sup> Маслов Н.А. Воинская обязанность в России (1699-1918 гг): историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 22

дushman гузаштан, ба қудрати ҳарбии давлат заарар расонидан, чосусӣ - чун чинояти вазнинтарин ҷазо дода мешавад<sup>80</sup>.

Чолиби диққат дар ин меъёр он аст, ки ИҶШС бо сиёсати бединии худ машхур буд, аммо дар Конститутсия мафҳуми муқаддасро истифода намудааст<sup>81</sup>.

Масъалаи дигаре, ки дар раванди омӯзиши мавзуъ ба вучуд омад, ин номуайяни сарҳади мафҳумҳои хизмати ҳарбӣ ва уҳдадории ҳарбӣ мебошад.

Хизмати ҳарбӣ аз хизмати давлатӣ бармеояд ва ба андешаи X. Ойев «хизмати давлатӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ яке аз намудҳои хизмати оммавӣ ба шумор рафта, дар арсаи илми ҳуқуқи идоракуни ватаниӣ мафҳуми нави оммавию ҳуқуқӣ дорои мазмуни гуногун мебошад»<sup>82</sup>.

Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» мафҳуми зерин дода шудааст: «Хизмати давлатӣ фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ мебошад, ки барои таъмини ичрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалий намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст»<sup>83</sup>.

Ба низоми хизмати давлатӣ, пеш аз ҳама, инҳо дохил мешавад:

- 1) Хизмати давлатии шаҳрвандӣ;
- 2) Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;
- 3) Хизмати давлатии ҳарбӣ<sup>84</sup>.

Ба андешаи X. Ойев хизмати давлатии ҳарбӣ яке аз намудҳои хизмати ҳарбӣ мебошад, ки он аз фаъолияти касбии шаҳрвандони ҶТ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомот ва ҷузъу томҳои ҳарбии ҚМ-и ҶТ, дигар қушунҳо ва сохторҳои ҳарбӣ буда, ба таъмини мудофиа ва амнияти давлат

<sup>80</sup> Ниг.: Конститутсияи (Сарқонун)-и ИҶШС. Съезд ғайринавбатии VIII Шурӯҳои ИҶШС (бо тағиироту иловаҳои минбаъда) аз 5 декабря соли 1936 тасдиқ карда шудааст. Манбаи электронӣ: URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm> (санаи муроҷиат: 27.11.2023).

<sup>81</sup> Конститутсияи ҶТ [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

<sup>82</sup> Ниг.: Ойев X. Ҳуқуқи маъмурӣ ҶТ. – Душанбе, 2013. – С. 182.; Ойев X. Хизмати давлатӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2011. – 400 с.

<sup>83</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007, №233 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

<sup>84</sup> Ниг.: Ойев X. Ҳуқуқи маъмурӣ ҶТ. – С. 205.

нигаронида мешавад<sup>85</sup>. Ҳамчунин, таъкид мегардад, ки адои хизмат дар заминаи даъвати расмӣ ба роҳ монда мешавад<sup>86</sup>.

Ба андешаи олимони рус, хизмати ҳарбӣ яке аз намудҳои хизмати федералии давлатӣ дар ФР мебошад. Ин фаъолияти хизматии касбии шаҳрвандон дар вазифаҳои ҳарбӣ дар ҳолатҳо ва шартҳои пешбининамудаи қонун, дар ҚМ, дигар қӯшунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ (маҳсус) ва мақомоти иҷроқунандаи вазифаҳои таъмини мудофиа ва амнияти давлат аст<sup>87</sup>.

Хизмати ҳарбӣ ба тасмими ихтиёри барои пайвастан ба артиш ё ҳамчун интихоби касб ё роҳи хизмат ба ватан даҳл дорад. Ба хизмати ҳарбӣ дохил шудан ва худро ба талабот ва интизориҳои ҳаёти ҳарбӣ баҳшидан интихоби шахсӣ аст.

Даъвати ҳарбӣ, аз тарафи дигар, ба уҳдадории қонуни хизмат дар артиш даҳл дорад. Инро метавон тавассути низоми даъвати ҳарбӣ анҷом дод, ки дар он одамон новобаста аз интихоби шахсӣ ё шароити онҳо барои хизмат интихоб карда мешаванд. Хизмати ҳарбӣ ҳатмист ва риоя накардани уҳдадориҳои он метавонад боиси ҷазои интизомӣ ё оқибатҳои ҳуқуқӣ гардад.

Хизмати ҳарбӣ барои рушди шахсӣ ва пешбарӣ имконият фароҳам меорад, дар ҳоле ки уҳдадории ҳарбӣ, асосан, ба иҷрои уҳдадориҳои қонунӣ нигаронида шудааст.

Хизмати ҳарбӣ ба тасмими ихтиёри барои пайвастан ба артиш, ё ҳамчун интихоби касб ё роҳи хизмат ба ватан даҳл дорад. Ин дохил шудан ба яке аз шохаҳои ҚМ, аз қабили артиш, флот, Қувваҳои ҳавоӣ, пиёдагарди баҳрӣ ё муҳофизати соҳилӣ ва иҷрои талабот ва интизориҳои ҳаёти ҳарбиро дар бар мегирад. Хизмати ҳарбӣ шаклҳои гуногун дошта, аз шаҳрвандон талаб мекунад, ки барои ташаккул додани малака ва донишҳои зарурӣ барои иҷрои самараноки вазифаҳои худ аз омӯзиши ҷиддӣ гузаранд. Дар баробари ин, хизмати ҳарбӣ як қатор имтиёзҳоро пешниҳод мекунад.

<sup>85</sup> Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 208.

<sup>86</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007, №233 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

<sup>87</sup> Ниг.: Корякин В., Харитонов С. Правовые основы прохождения военной службы в вооруженных силах Российской Федерации // Армейский сборник. – 2022. – №7. – С. 139.; Правовые основы прохождения военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. [Захираи электронӣ] <https://limited-army.ric.mil.ru/Stati/item/419811/>. (санаи муроҷиат: 25.11.2022)

Аз сатрҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки:

- хизмати ҳарбӣ ба низоми хизмати давлатӣ дохил мешавад;
- дар асоси розигии шахс ба роҳ монда мешавад;
- уҳдадории ҳарбӣ уҳдадории конститутсионии шахс буда, ба воситаи он хизматӣ ҳарбӣ адо карда мешавад.

Масъалаҳои иҷтимоию маънавии инсон ва ҷамъиятро бе эътибор гирифтани вазъи қунуни ҷаҳон ҳал кардан ғайриимкон аст. Дар шуuri ҷамъиятий бо боло рафтани ҳудпарастӣ, бепарвой, ҳашмгинӣ муносибати бетарафӣ нисбат ба давлат паҳн мешавад. Дар сатҳи ҷаҳонӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ тамоюли паст шудани обруи чи хизмати ҳарбӣ ва чи хизмати давлатӣ мушиҳида карда мешавад. Аз ин рӯ, бояд такя ба принсипҳое кард, ки муносибати ҷамъиятиро на танҳо дар ҷорҷӯбаи мушаххас нигоҳ дорад, балки арзиши маънавии инсонро боло бурда, шаҳрвандонро дар руҳияи иҷрои ҳуқуқу уҳдадории ҳуд равона созад. Моҳиятан вақте сухан дар бораи уҳдадории ҳарбӣ меравад, онро бояд аз дигар институтҳои ба ҳам монанд, ба мисли хизмати давлатӣ ҷудо намуд. Тибқи принсипи хизмат дар ҚМ-и муташаккил, хизмати ҳарбӣ танҳо фаъолият нест, ки ба ҳифзи давлат нигаронида шудааст, балки танҳо хизмати ҳарбӣ дар сафҳои ҚМ-и давлат ба ҳисоб меравад<sup>88</sup>.

Ба андешаи К.И. Слесарский, уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун падидай ҳуқуқӣ ба принсипҳои муайян асос ёфтааст<sup>89</sup>.

Масъалаи асосии муайян намудани табиати ҳуқуқии ҳама гуна соҳаи ҳуқуқ принсипҳо ва асосҳои роҳбарикунанда дониста мешавад. Маҳз дар доираи принсипҳо ба таври марказонида ғояҳои асосии дар қонунҳо муқарраршуда таҷассум гардидааст.

Дар замони муосир барои эълон кардан ва ё эътироф намудани соҳаи ҳуқуқ ё илм ҳамчун соҳаи мустақил якчанд талабот зарур аст, ки яке аз онҳо принсип мебошад. Ҳеч соҳаи ҳуқуқро бидуни принсип, таҳқурсӣ ё пойдевори

<sup>88</sup> Ниг.: Фомина М.Г. Принципы воинской обязанности как конституционно-правовой категории // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей V Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 февраля 2021 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С. 129.

<sup>89</sup> Ниг.: Слесарский К.И. Правовые принципы воинской обязанности // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2018. – №12 (257). – С. 110.

хуқуқӣ, замина ва асос тасаввур намудан ғайриимкон аст. Яъне, ҳар як соҳа дорои принсипҳое мебошад, ки онҳо замина ва асоси хуқуқии он маҳсуб меёбанд<sup>90</sup>. Ин суханҳоро муҳаққиқ И.Х. Саидзода тақвият бахшида, иброз медорад, ки мазмуни ҳар як институти хуқуқӣ дар принсипҳои он – муқаррароти умумӣ, принсипҳое, ки хусусиятҳои муҳимтарин, хосиятҳои сифатии танзими хуқуқии онро муайян мекунанд, зоҳир мегардад<sup>91</sup>.

Професор Т.Ш. Шарипов қайд мекунад, ки аҳаммияти принсипҳо аз он иборат аст, ки онҳо ба ҳайси фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунанда баромад менамоянд. Таҷриба ба онҳо такя намуда, фаъолияти ҳуқуқтатбиқкуниро натанҳо дар мувофиқа ба ҳарфи қонун, инчуни, мувофиқан ба талаботи рӯҳи сиёсати ҷиноятӣ ба амал мебарорад. Асосҳои роҳбарикунанда дар ин ҷо ба сифати кафили дуруст, бе ҳато татбиқ намудани муқаррароти ҳуқуқ хизмат мекунад<sup>92</sup>. Ба ибораи дигар, принсипҳои илмӣ муқаррароти ҷараёни падидаҳои омӯхташуда мебошанд, ки барои соҳаҳои гуногуни ҳаёт умумӣ мебошанд.

Ба ақидаи Р.Ш. Шароғзода, принсипи ҳуқуқ ҳамчун асосҳои пешбаранд, нуқтаҳои асосӣ, ғояҳое, ки мазмун, моҳият ва таъиноти ҳуқуқро дар ҷомеа ифода мекунанд, фаҳмида мешавад<sup>93</sup>.

Ба андешаи И.В. Понкин, ба маънои умумӣ, принсип:

- 1) унсури эътиқоди ботинии шаҳс, ки муносибати ўро ба воқеияти атроф ва рафтори худ ва одамони дигар муайян мекунад;
- 2) қонунияти асосии падида ё раванди ҷисмонӣ ё равонӣ;
- 3) роҳбарӣ дар соҳаи муайяни фаъолият мебошад<sup>94</sup>.

Бештари андешаҳо оид ба мағҳуми принсипҳои ҳуқуқ, асосан, бо ду равиши асосии дарки ҳуқуқ алоқаманд аст: васеъ ва маҳдуд. Дар ҳолати аввал, ҳуқуқ ҳамчун меъёрҳо ва дигар падидаҳои ҳуқуқӣ; шуури ҳуқуқӣ,

<sup>90</sup> Ниг.: Насриддинзода Э.С. Нақши фарҳангӣ ҳуқуқии интихоботӣ дар амалишавии принсипҳои асосии интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – №8. – С. 281

<sup>91</sup> Ниг.: Саидзода И.Х. К вопросу о принципах конституционного права граждан на обращения // Законодательство. – 2016. – №1 (21). – С. 18

<sup>92</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Халиқов Ш.Л. Принципҳои сиёсати ҳуқуқи ҷиноятӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2017. – №4(8). – С. 95

<sup>93</sup> Ниг.: Сотиводиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: Империал-Групп, 2014. – С. 335

<sup>94</sup> Ниг.: Понкин И.В. Понятие «Принцип» в праве // Юридическая техника. – 2020. – №14. – С. 281.

муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои субъективӣ, волоияти қонун ва дигар ҷузъҳои моддаи ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешавад. Дар ҳолати дуюм ифодаи ҳуқуқ ба қонун ва дигар манбаъҳои аз тарафи умум эътирофгардида маҳдуд карда мешавад. Дар ин маврид олимон чунин мешуморанд, ки принсипҳо берун аз меъёрҳои ҳуқуқ вучуд дошта наметавонанд.

Р.Ш. Шарофзода ҳамчунин намудҳои принсипҳои ҳуқуқро ба 3 гурӯҳ:

- 1) умумиҳуқуқӣ;
- 2) байнисоҳавӣ;
- 3) соҳавӣ тақсим менамояд.

Принсипҳои уҳдадории ҳарбири метавон аз принсипҳои хизмати ҳарбӣ ҷудо намуд.

Конститутсия муҳимтарин меъёрҳо ва принсипҳоро муқаррар карда, инчунин, маҷмуи принсипҳои возеҳ ва муайянро дар бар мегирад.

Ба андешаи як гурӯҳ олимони ватаний, принсипҳои қонунгузории ҶТ аз Конститутсия сарчашма мегирад<sup>95</sup>. Принсипҳои конститутсионӣ ҳусусияти муайяне доранд, ки онҳоро аз доираи муқаррароти маъмулии ҳуқуқӣ берун мебароранд. Ҳусусияти фарқкунандаи принсипҳои конститутсионӣ дар мавҷуд набудани сарҳади мушаххаси мазмуни ҳуқуқидошта мебошад.

Дар бораи моҳияти ҳуқуқии принсипҳои конститутсионӣ низ фаҳмиши умумӣ вучуд надорад. Ҳамин аст, ки принсипҳои конститутсионӣ дар назария ва амалия аксар вақт ҳамчун меъёрҳои абстрактӣ, бо мазмуни эъломиявӣ қабул карда мешаванд. Бо вучуди ин, ҳеч шакке нест, ки принсипҳои конститутсионӣ институтҳои ҳуқуқии комилҳуқуқеанд, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар Конститутсияи ҶТ пешбинишуда дорои хосиятҳои зарурӣ мебошанд.

Принсипҳои ҳуқуқ ифодаи умумитарини принсипҳои асосии роҳнамо, муқаррароти ибтидоии илми ҳуқуқ дар маҷмуъ, ё як соҳаи алоҳида ё ҳатто институти он мебошанд. Масалан, К. Чернов қайд мекунад, ки «принсипҳои ҳуқуқ ақидаҳои муайяне мебошанд, ки ба таври муайян ба соҳти низом ва

---

<sup>95</sup> Ниг.: Тафсири Кодекси меҳнати ҶТ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – С. 20.

татбиқи ҳуқук таъсир мерасонанд ва дар ниҳояти кор дар волоияти ҳуқук таҷассум меёбанд»<sup>96</sup>.

Равиши доктриналий наметавонад ба низоми ҳуқуқии мо мувофиқат қунад. Илова бар ин, дар ин маврид масъалаи тафсири қонунгузорӣ аҳаммияти калон пайдо карда, паҳн шудани афкори олимон дар бораи шумора ва маҷмуи принсипҳои ҳуқук ногузир хоҳад буд.

Ҳамин тариқ, маънои принсипҳои ҳуқуқӣ чунин аст: а) онҳо мазмун ва татбиқи қонунро муайян мекунанд; б) онҳо дар робита бо дигар муқаррароти ҳуқуқӣ нақши принсипҳои асосӣ ва роҳнаморо мебозанд; в) онҳо асоси мақоми ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқро муайян мекунанд<sup>97</sup>.

Уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун падидай ҳуқуқӣ ба принсипҳои муайян асос ёфтааст. Аз ин сабаб, принсипҳои уҳдадории ҳарбӣ на танҳо идеяҳо, балки принсипҳое мебошанд, ки воқеан дар қонун ифода ёфтаанд.

Принсипҳои хизмати давлатӣ, ки дар Қонуни федералий «Дар бораи асосҳои хизмати давлатии ФР» пешбинӣ шудаанд, хусусияти универсалий доранд, яъне ба ҳамаи намудҳои хизмати давлатӣ даҳл доранд. Аз ин рӯ, ҳамагӣ принсипҳои умумии хизмати давлатӣ мебошанд.<sup>98</sup>

А. Добровольский ҳанӯз дар замони Русияи подшоҳӣ принсипҳои зерини хизмати ҳарбиро нишон дода буд:

- 1) дар ҚМ-и муташаккил хизмат кардан;
- 2) муҳлати муайян;
- 3) баробарӣ;
- 4) уҳдадории умумӣ;
- 5) ба таври инфиродӣ иҷро кардан;
- 6) танҳо ба шаҳрвандони давлат вогузор шудан<sup>99</sup>. Принсипҳои номбаршуда дар айни замон низ аҳаммияти худро доранд, ҳарчанд

<sup>96</sup> Ниг.: Чернов К.А. Принцип равенства как общеправовой принцип российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2003. – 24 с.

<sup>97</sup> Ниг.: Назаров А.К. Принципы исламского уголовного права // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – №8. – С. 198.

<sup>98</sup> Ниг.: Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах-консультант». – М.: «За права военнослужащих», 2004. – Вып. 45. – С. 176.

<sup>99</sup> Ниг.: Добровольский А.М. Воинская повинность: Конспект лекций. – СПб., 1912. – С. 4.

мундарицаи онҳо дар рафти таҳияи уҳдадории ҳарбӣ то имрӯз ба дигаргуниҳо зиёде рӯ ба рӯ шудааст.

Қонунгузорӣ дар ҶТ намудҳои зерини принсипҳои уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро муайян мекунад:

1) қонуният. Генезиси принсипҳои демократии қонуният на танҳо бо шакли маҳсуси давлатдорӣ (демократияи сиёсӣ), балки бо шакли мушаҳхаси шуури ахлоқии ҷамъиятӣ, ки бо арзишҳои иҷтимоӣ, ба монанди инсонпарварӣ, адолат ва эҳтиром хос аст, алоқаманд мебошад<sup>100</sup>;

2) эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Сиёсати имрӯзай давлат дар робитаи сетарафаи инсон, ҷомеа ва давлат асос ёфтааст ва ин принсип низ гувоҳи он аст, ки сараввал ҳуқуқу озодиҳои инсон, сипас ҷомеа ва пасон давлат ҳифз карда мешавад.

3) садоқат ба Ватан ва ҳалқи Тоҷикистон. Ватан ба одам тамоми чизи лозимаро медиҳад. Ҳар кас макони таваллудашро дӯст медорад, аммо на ба ҳар кас муюссар мешавад, ки то охир ба сарзамини худ содик бимонад. Бинобар ин, принсипи мазкур барои хизмати ҳарбӣ муҳим аст;

4) садоқат ба Президенти ҶТ - Сарфармондехи Олии ҚМ-и ҶТ;

5) риояи интизоми ҳарбӣ;

6) ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ ва даҳлнапазирии онҳо ҳангоми иҷрои уҳдадории хизмати ҳарбӣ;

7) яккасардорӣ ва риояи мартабот;

8) вобаста набудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ<sup>101</sup>.

Принсипҳо дар назарияи давлат ва ҳуқуқ ба ду гурӯҳ: умумӣ ва маҳсус тақсим мешаванд, ки мо таҷассуми онро дар қонунгузорӣ дар принсипҳои болозикр мебинем, ки аз 8 принсипи овардашуда дутон аввал ба принсипи умумӣ дохил карда мешавад.

---

<sup>100</sup> Ниг.: Рустамов М.Р. Принципы законности в формировании (построении) и укреплении правового государства в Таджикистане // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – №3-4. – С. 131.

<sup>101</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 20.01.2023).

Дар моддаи 7 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» принсипҳои зеринро нишон додааст:

- волоияти Конститутсия ва қонунҳои ҶТ;
- афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- ягонагии низоми хизмати давлатӣ, новобаста аз таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, икроия ва судӣ;
- садоқат ба Ватан ва ба ҳалқи Тоҷикистон;
- инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ;
- ҳусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ;
- гайриҳизбӣ будани хизматчиёни давлатии мақомоти даҳлдори давлатӣ, ки тибқи Конститутсия ва қонунҳои ҶТ муайян гардидаанд;
- шаффоғият дар хизмати давлатӣ, ба ҷуз фаъолияте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад;
- қасбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ;
- ихтиёрий ва дастрас будани хизмати давлатӣ;
- ҳисоботдиҳанда будани хизматчии давлатӣ;
- устувории ҳайати шаҳсии мақоми давлатӣ;
- баландравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси қобилият, истеъодод, тайёрии қасбӣ ва талаботи таҳассусӣ;
- баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ<sup>102</sup>.

Меъёр дар ин маврид вобаста ба қонунгузории ин ё он фаъолияти шаҳрвандон бевосита ба хизмати ҳарбӣ дар сафҳои Қувваҳои ҳарбии давлат ё ба дигар шаклҳои вазифаи ҳарбие мебошад, ки ба гузаштани он мусоидат мекунанд. Мувофиқи банди 1 моддаи 2 Қонуни № 53-ҚФ, чунин хизмати ҳарбӣ танҳо дар ҚМ-и ФР, қушунҳои Гвардияи миллии ФР, қисмҳои низомии наҷотдиҳии Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия, дар баъзе мақомоти давлатӣ имконпазир аст. Аз баррасии принсипҳои мазкур маълум мешавад, ки мазмуни хизмати ҳарбӣ на танҳо «хизмат бо силоҳ дар даст», балки як навъ

---

<sup>102</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

хизмати ёрирасон мебошад. Воқеан, ичрои хизмати ҳарбӣ дар вазифаҳои ҳарбӣ ё воҳидҳои ҳарбӣ, ки иштироки бевосита дар муборизаи мусаллаҳро дар бар намегирад, шакли мукаммали уҳдадории ҳарбӣ мебошад.

Принсипи муҳлати муайян меъёри муқаррар намудани муҳлати адои хизмати ҳарбиро тақозо мекунад, ки маънои духӯра дорад ва бояд муҳлати адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ муайян карда шавад. Мувофиқи моддаи 43 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» муҳлати хизмати ҳарбии ҳатмии хизматчиёни ҳарбӣ бо тартиби зерин муқаррар карда мешавад:

1) барои онҳое, ки хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро дар вазифаҳои сарбозон ва сержантҳо адо мекунанд - 24 моҳ, барои шахсони дори таҳсилоти олии касбӣ - 12 моҳ;

2) барои онҳое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ дар вазифаҳои сарбозҳо ва сержантҳо адо мекунанд - 1 моҳ<sup>103</sup>.

Аз тарафи дигар, бояд синну соли ичрои уҳдадории ҳарбӣ муқаррар карда шавад. Дар ҶТ дар асоси моддаи 29 қонуни болозикр шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27-солаи дар қайди ҳарбӣ қарордошта ё шаҳрвандоне, ки уҳдадоранд дар қайди ҳарбӣ бошанд ва барои ба таъхир гузоштани муҳлати даъват ё озод шудан аз даъват ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ҳукуқ надоранд, ба хизмати ҳарбӣ ба ҚМ-и ҶТ, қушунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ, ки мутобики Қонуни мазкур дар онҳо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст, дар вазифаҳои сарбоз ва сержант даъват карда мешаванд. Дар давраи сафарбаркунӣ, вазъияти ҳарбӣ ва ҷанг ин принсип аҳаммияти худро гум накарда, ба таври дигар амал мекунад ва давомнокии хизмати ҳатмии ҳарбиро бо мавҷудияти ин асосҳо вобаста мекунад, на бо давраи мушаххас.

Хусусияти дигари характерноки интизоми ҳарбӣ, бешубҳа, итоаткории ҳарбие мебошад, ки ба принсипи ягонагии фармондех асос ёфтааст. Фармонҳо бояд бечунучаро, дақиқ ва сари вақт ичро карда шаванд<sup>104</sup>. Муҳокимаи

<sup>103</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>104</sup> Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». – М.: «За права военнослужащих», 2004. – Вып. 45. – С. 204.

фармон ғайри қобили қабул аст ва итоат накардан ё дигар ичро накардани фармон чинояти ҳарбӣ мебошад.

Принсиipi баробарӣ талаб мекунад, ки ҷиҳати ичрои уҳдадории ҳарбӣ барои ҳамаи шаҳрвандон шароити баробар муҳайё карда шавад. Таъхир ва озодкуниҳои гуногун аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ба таври қонунӣ муқаррар карда шудаанд, ки боиси дар ҳаҷми нобаробар ба зиммаи категорияҳои гуногуни шаҳрвандон гузоштани уҳдадории ҳарбӣ мегардад. Дар як қатор давлатҳои хориҷӣ муҳлати адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ барои категорияҳои гуногуни шахсони ҷавобгар фарқ карда мешаванд. Ин комилан мантиқӣ буда, вайронкунии принсиipi баробарӣ маҳсуб намешавад, зоро «муносибати баробар ба субъектҳои расман баробар»-ро дар назар дорад, ки «ба шахсони ба категорияҳои гуногун тааллук дошта додани кафолатҳои баробарро талаб намекунад», балки зарурати ба эътибор гирифтани тафовутҳои воқеии байни шахсони қонунгузорро истисно намекунад. Ҳамин тавр, қонунгузор ин принципро вайрон накарда, балки нобаробарии мавҷудаи байни шахсоне, ки ба уҳдадории ҳарбӣ дар асоси як қатор принципҳои ҳуқуқӣ вазифадоранд, риоя мекунад.

Принсиipi ҳатмӣ ичрои уҳдадории ҳарбиро аз ҷониби ҳамаи шаҳрвандони қобили амал талаб мекунад. Ин, пеш аз ҳама, зарурати муайян кардани қобилияти ба хизмати ҳарбӣ аз рӯйи вазъи саломатӣ ва ба зиммаи шаҳрвандон гузоштани танҳо он шаклҳои уҳдадории ҳарбиеро дар назар дорад, ки онҳо ичро карда метавонанд. Дар асоси ин принцип талаботи мушаххаси саломатӣ муқаррар карда шудааст, ки номувофиқии онҳо адои хизмати ҳарбӣ дар қисмҳои алоҳидаи ҚМ ва қисмҳои ҳарбӣ, хизмати ҳарбӣ бо даъвати ҳарбӣ ё, умуман, ичрои уҳдадориҳои ҳарбиро пешгири мекунад. Дар баробари ин, сифатҳои ахлоқӣ дар муайян кардани қобилияти шаҳрвандон барои адои хизмати ҳарбӣ кам нестанд. Маҳз аз ҳамин сабаб қонунгузорӣ шаҳрвандонеро, ки намудҳои алоҳидаи ҷазои чиноятиро адо мекунанд ё доти судии бардоштанашуда доранд, ба даъвати ҳарбӣ дохил намекунад.

Принсиipi хизмати инфиродӣ ҳамчун роҳи ягонаи имконпазири ичрои уҳдадории ҳарбӣ ичрои онро дар шакли натуравӣ дар назар дорад. Ҳамин аст,

ки меъёрҳои қонунгузорӣ ҳузури шахсии даъватшавандагонро барои ичрои корҳои даъват ва бақайдгирии ҳарбӣ талаб мекунанд.

Принципи шаҳрвандӣ доираи шахсонеро, ки уҳдадориҳои ҳарбӣ доранд, тавассути ҷорӣ намудани меъёри расмии мавҷудияти шаҳрвандӣ ҳамчун шарти зарурии ба зиммаи шахс гузоштани уҳдадории ҳарбӣ маҳдуд мекунад. Сарфи назар аз истифодаи умумии ин принцип, ҳатто он дар амалияи давлатҳои алоҳида хусусиятҳои худро дорад. Масалан, дар ИМА на танҳо шаҳрвандони ин кишвар, балки мардоне, ки дар қаламрави он ба таври доимӣ истиқомат мекунанд ва ба синни 18 расидаанд, бояд дар қайди ҳарбӣ бошанд. Дар Ҷумҳурии Кипр, дар баробари принципи шаҳрвандӣ, даъвати ҳарбӣ ба принципи хунӣ асос ёфтааст, ки мувофиқи он ба гайр аз шаҳрвандони ин кишвар, шахсоне низ дар қайди ҳарбӣ ҳастанд, ки ҳадди ақал яке аз волидонашон кипрӣ аст. Чунин ба назар мерасад, ки принципи шаҳрвандӣ аз зухуроти расмии робитаи устувори ҳуқуқии инсон ва Ватан бармеояд. Дар Исроил низ уҳдадории ҳарбӣ бо институти шаҳрвандӣ кам алоқамандӣ дорад ва ба хизмати ҳарбӣ метавонанд шахсони бетабаа, гайрирезидент ва дорандагони душаҳрвандӣ ҷалб карда шаванд<sup>105</sup>.

Бояд эътироф кард, ки уҳдадории ҳарбӣ ба гайр аз принципҳо, ки дар боло зикр шуд, боз принципҳои дигар дорад. Принципи гурӯҳи, ки дар ичрои уҳдадории ҳарбӣ бевосита ба принципи баробарӣ алоқаманд буда, талаб мекунад, ки ҳангоми танзими шароит ва ҳачми уҳдадории ҳарбӣ тафовути байни шаҳрвандон на дар алоҳидагӣ, балки нисбат ба категорияҳои шаҳрвандон ба назар гирифта шавад. Ҳамин тарик қонунгузор ҳангоми муқаррар кардани хусусиятҳои ичрои уҳдадории ҳарбӣ меъёрҳои расмиеро барои гурӯҳи шаҳрвандоне, ки дар шароити яхела қарор доранд, таҳия менамояд.

Принципи шартӣ ва муттасилии таърихӣ даъватро ҳамчун як ниҳоди хеле консервативӣ дар асоси таҷрибаи қаблии таърихӣ ва анъанаҳои миллии давлат

---

<sup>105</sup> Слесарский, К.И. Современные правовые модели воинской обязанности [Текст] / К.И. Слесарский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №5 (72). – С. 47.

тавсиф мекунад. Масалан, дар Дания сокинони Гренландия ва ҷазираҳои Ҷаръе ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд<sup>106</sup>.

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки дар ҳар як давлат даъвати ҳарбӣ ба яке аз дӯе принсипи алтернативӣ асос меёбад: универсалиӣ ё интихобӣ. Санадҳои байналмилалӣ иҷозат намедиҳад, ки як гурӯҳ аз уҳдадории ҳарбӣ ё аз шаклҳои инфириодии он, тибқи ягон меъёр ғаразнок, озод карда шавад, балки тибқи ин принсип хизмати ҳарбӣ бояд ҳамагонӣ бошад. Интихобот, баръакс, усулҳои иловагии интихоби шаҳрвандонро дар асоси усули эҳтимолият (масалан, лотерея) ҷорӣ мекунад. Ҳамин тавр, дар Мексика барои ин мақсад тӯбҳои сафед ва сиёҳ (дар бा�ъзе мавридҳо низ қабуд) ва дар Дания рақамҳо истифода мешаванд. Вобаста ба қуръа аз ҷониби даъватшаванда зарурати хизмати ҳарбӣ муайян карда мешавад<sup>107</sup>.

Бояд гуфт, ки ба маънои аслӣ уҳдадории ҳарбӣ дар ягон давлат универсалиӣ набуда, барои категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон аз иҷрои уҳдадории ҳарбӣ ё шаклҳои алоҳидаи он ҳамеша озодкуниӣ мавҷуд аст. Вале ин ба принсипи универсалиӣ мувофиқат мекунад, ба шарте ки ба тасодуф, ихтиёри озоди шахсони мансабдор, нобаробарии конститутсионӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандон асос наёфта бошад. Ҳамин тавр, соли 1874 эълон карда шудани даъвати умумии ҳарбӣ дар Империяи Русия нобаробарии синфии мавҷударо дар бобати ба зиммаи субъектҳо гузоштани уҳдадории ҳарбӣ барҳам дод<sup>108</sup>.

Принсипҳои дигар, аз қабили қонуният, адолат, оқилона, инсондӯстӣ, таносуби манфиатҳои ҷамъиятий ва ҳусусӣ, мутаносибӣ, ба мақсаднокӣ, самаранокӣ, ягонагӣ ва универсалии танзими ҳуқуқиро низ набояд фаромӯш кард. Ин принсипҳо бевосита принсипҳои уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун институти ҳуқуқӣ нестанд, балки ҳусусияти соҳавӣ ё умумӣ-ҳуқуқӣ доранд.

Принсипҳои уҳдадории ҳарбӣ тамоми танзими ҳуқуқии уҳдадории ҳарбиро фаро гирифта, асоси онро ташкил медиҳанд. Дар баробари ин, дар

<sup>106</sup> Слесарский К.И. Правовые принципы воинской обязанности // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2018. – №12 (257). – С. 112.

<sup>107</sup> Конституцияи Дания. 5-уми июни соли 1953 қабул шудааст. [Манбаи электронӣ] URL: <https://legalIns.com/download/books/cons/denmark.pdf> (Санаи муроҷиат: 10.06.2022).

<sup>108</sup> Устав о воинской повинности от 1 января 1874 года [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: [https://nnav.hse.ru/ba/law/igpr/ustav\\_o\\_voinskoy\\_povinnosti\\_1874](https://nnav.hse.ru/ba/law/igpr/ustav_o_voinskoy_povinnosti_1874) (санаи муроҷиат: 30.04.2022).

байни принсипҳои мавриди баррасӣ қарордошта принсипҳои ҳуқуқии мутобиқшудаи умумии ҳуқуқӣ ва соҳавӣ ва принсипҳои уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун институти ҳуқуқӣ чой доранд.

Имрӯз давлати мо ба марҳилаи нави тараққиёт қадам мегузорад. Моҳияти он дар мустаҳкам шудани давлат, дар зухуроти рӯзафзуни манфиатҳои миллӣ мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки воситаҳои нави амалӣ гардондани ин манфиатҳоро ҷустуҷӯ кардан лозим аст. Дар баробари ин, ба амал баровардани қарзи шаҳрвандӣ барои ҳифзи Ватан вобаста ба шароити мушаххас, инчунин, ба хусусияту имкониятҳои фардии шахс кори бисёрҷабҳа мебошад. Аз ин ҷост, ки дар тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон нақши муассисаҳои давлатию ҷамъиятӣ, аз ҷумла муассисаҳои таълимиӣ хеле меафзояд<sup>109</sup>.

Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки уҳдадории ҳарбӣ имрӯз вобаста ба ҳимояи давлат ва манфиатҳои он муҳим буда, он на танҳо дорои хусусиятҳои муайян, балки фарогири принсипҳо мебошад. Аммо вобаста ба талаботи замон ва рушди ҷомеа уҳдадории ҳарбӣ ба як қатор тағиирот ва дигаргунӣ ниёз дорад.

## 1.2. Масъалаҳои таърихии уҳдадории ҳарбӣ

Фарҳанги ниҳоят рангин ва нотакрори ҷаҳони муосир маҳсулу оғаридаи ҳалқ ё миллати ҷудогона, мамлакат ё қишвари мушаххас набуда, ҳосили муборизаҳо ва қӯшишҳои ҷандинасраи тамоми мардуми ҷаҳон аст. Ғановатмандӣ ва зебоии фарҳанги муосир марбут ба он аст, ки ҳар қавму ҳалқ, миллат дар тули таърих роҳи мушаххаси ҳудро паймуда, дар фарозу нишеби зиндагӣ асолату ҳувияти собит ва соҳиби расму анъана ва суннатҳои нотакрори ҳуд гашта, ба забони хеш такаллум мекунад ва ғанчинаҳои арзишманд эҷод менамояд ва дар ташаккули фарҳанги бузурги инсонӣ саҳми

<sup>109</sup> Ниг.: Чайковский А.А. Трансформация гражданской ответственности в современном мире: воинский долг и воинская обязанность // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №5-3. – С. 181.

худро мегузорад<sup>110</sup>. Агар мо ба роҳи паймудаи инсоният бо ҷашми хирад нигарем, бароямон аён мегардад, ки таърихи ҷомеаи инсонӣ, ба маъни дигари ин ибора, таърихи пайдоиш, ташаккулу такомул ва ниҳоят таназзулу эҳёи дигарбораи низоми ҷомеа ва бурду боҳти тамаддунҳост<sup>111</sup>.

Бояд қайд кард, ки дарки уҳдадорӣ дар фарҳангҳои гуногун, давраҳои таърихӣ ва заминаҳои иҷтимоӣ фарқ мекунад. Уҳдадориҳои мушаҳҳасе, ки ба шахсони алоҳида гузошта шудаанд, бо мурури замон тағиیر меёбанд, зоро арзишҳо ва ниёзҳои ҷомеа дар таҳаввулот қарор доранд.

Аз ин рӯ, омӯзиши рушди таърихии уҳдадории ҳарбӣ барои дарки амиқи мавзӯъ муҳим аст, зоро институти уҳдадорӣ ва дар умум, уҳдадории ҳарбӣ дар тули таърих роҳи тулониеро тай намудааст.

Сарчашмаҳои уҳдадории ҳарбири метавон ба марҳилаи пешаздавлатии инкишофи ҷамъияти инсонӣ рабт дод. Дар ин рӯзгор ҳар як мард ҷанговар ҳисобида мешуд ва ҳуҷумҳоро гурӯҳҳое, ки дар асоси қабилаҳо ё иттиҳодияҳои мардони қабила ташкил шуда буданд, анҷом медоданд<sup>112</sup>. Амалҳои мудофиавӣ ба муборизаи табиии биологии қабила барои мавҷудият асос ёфта буданд. Дар ин марҳила падидаҳои низоъҳои ҳарбӣ ва муносибатҳои даҳлдори иҷтимоӣ барои иштирок дар онҳо дар марҳилаи пайдоиш ва ташаккул қарор доранд. Ҳамин тарик, иштироки ихтиёри ҳатми ҳарбӣ ва ҳуҷумҳои мудофиаи қабила, инчунин, навъҳои гуногуни меъёрҳои иҷтимоӣ, ки ба танзими ин муносибатҳои ҷамъиятий нигаронида шудаанд, омехта ва ҷудонашаванда мебошанд. Чунин вазъият барои ҷомеаҳои муосир, ки дар марҳилаи поёни рушди иҷтимоӣ қарор доранд, хос аст.

Ба андешаи муҳаққиқон И.Б. Буриев ва Х.Х. Ҳушваҳтзода, мансаби сарвари ҳарбӣ ҳанӯз дар ҷомеаҳои тодавлатӣ ба вуҷуд омада буд<sup>113</sup>.

<sup>110</sup> Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй. – Душанбе: Ирфон. 2002 – С. 14.

<sup>111</sup> Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон. 2002. – С. 26.

<sup>112</sup> Ниг.: Кревельд М. Расцвет и упадок государства / пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – С. 18-19.

<sup>113</sup> Ниг.: Ҳушваҳтзода Х.Х. Исторические институты военного управления в Таджикистане и их современное значение. – Ҳуджанд, 2023. – С. 14; Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. – Душанбе, 2007. Т. 2. Ч. 1-2. – С. 55.

Уҳдадории ҳарбӣ дар давлатдориҳои қадим ва асримиёнагӣ дар тамоми давру замонҳо вазифаи пуршараф ҳисобида шуда, ба он гурӯҳи муайяни ашхосроҳ меёфтанд. Масалан, дар Рими қадим хизмати ҳарбӣ афзалияти табақаи ашроф буд ва танҳо пас аз ислоҳотҳои Гай Мария дар соли 107 пеш аз мелод табақаҳои дигар ба хизмати ҳарбӣ имкон пайдо карданд. Мувофиқи ин ислоҳот ва ислоҳоти минбаъда, ҳоҳишмандони ихтиёри беҳизмати ҳарбӣ афзуд, зоро Рим дар он замон аз ҷиҳати ҳарбию иқтисодӣ тараққӣ карда буд ва бар ивази хизмат ба сарбозон хона, замин ва ҳатто молу мулк тақдим мекард. Маҳз ҳамин омил Римро яке аз пурзӯртарин империяҳои дунё гардонд<sup>114</sup>.

Дар асрҳои миёна, уҳдадории ҳарбӣ ба воситаи ғуломон иҷро карда мешуд. Яъне, феодалон барои таъмини шоҳ бо лашкар дар ҳолати зарурӣ уҳдадор буданд, ки ғуломонашонро барои иҷрои ин кор пешбарӣ намоянд.

Дар тули таърихи ҳалқи тоҷик давраҳои зерини рушди илми ҳарбӣ, дар маҷмуъ, уҳдадории ҳарбиро муайян кардан мумкин аст: ориёӣ (зардуштӣ), давраи Ҳахоманишиён, Сосониён, арабҳо, Сомониён, давлатҳои турк, муғулҳо, темуриён, мангитиҳо, шуравӣ ва замони соҳибистикӯлӣ. Чунин тасниф такя ба давраҳои ҳукмронии сулолаҳо сурат гирифт, ки ба андешаи мо, таърихи инкишофи институти уҳдадории ҳарбиро возеҳтар инъикос менамояд.

Мавриди зикр аст, ки уҳдадорӣ дар заминаҳои динӣ нақши муҳим дошта, аксар вақт ҳамчун ҷанбаи марказии уҳдадориҳои руҳӣ ва ахлоқии шахс фаҳмида мешавад. Анъанаҳои динҳои гуногуни ҷаҳонӣ аҳаммияти иҷрои уҳдадориҳои ҳудро ҳамчун роҳи пешбурди зиндагии шоиста таъкид мекунанд.

Уҳдадорӣ як чорҷӯбаи ахлоқиро дар таълимоти динӣ таъмин мекунад. Матнҳо ва таълимоти динӣ аксар вақт уҳдадориҳо ва масъулиятаҳои мушаҳҳасеро нишон медиҳанд, ки шахсони алоҳида бояд иҷро кунанд.

Бояд қайд кард, ки уҳдадориҳои мушаҳҳас ва таъкиди онҳо дар анъанаҳои динҳои гуногун фарқ карда, барои пайравонашон марказӣ ва муҳим ҳисобида

<sup>114</sup> Ниг.: Меркулов И.В. К вопросу о привлечении бедных граждан на военную службу в республиканском Риме // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2010. – №2(18). – С. 66-72; Слесарский К.И. Воинская обязанность как элемент конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации. – С. 18.

мешаванд. Илова бар ин, тафсир ва фаҳмиши уҳдадориҳо дар доираи анъанаи ҳар дин дар байни пайравони он низ фарқ меқунад.

Дар таъриҳи роҳҳои гуногуни даъват ба артиш вучуд доштааст, ки роиҷтарини он ба тариқи зер аст:

- зарҳаридӣ. Зарҳарид шахсе мебошад, ки на бо сабабҳои идеологӣ, миллӣ, сиёсӣ (бо ин ё он гурӯҳи идеологӣ мансуб ва ба натиҷаи низоъ манфиатдор нест) ва ба муноқиши мусаллаҳона баҳри манфиати шахсӣ ворид мешавад<sup>115</sup>. Раванди зарҳаридиро ба се давраи таъриҳӣ тақсим меқунанд<sup>116</sup>:

- пайдоиш ва таҳаввули зарҳаридӣ ҳамчун институти хизмати ҳарбӣ, шакли ташкили ҳарбӣ (асрҳои II-III пеш аз милод – асри XIX);
- рушди зарҳаридӣ ҳамчун воситаи сиёсати давлатӣ ҳангоми даргириҳои мусаллаҳона (асри XX);
- ҳолати кунуни зарҳаридӣ (охири асри XX - ибтидои асри XXI).

Ҳокимон аз замонҳои қадимтарин ба ин тарзи ташкили лашкар назар мекарданд, зоро ҳолатҳое ба вучуд меомад, ки ба лашкари доимамалкунанда бовар карда намешуд, ё лашкари доимӣ кифоягӣ намекард.

- иҷрои уҳдадорӣ. Ин навъи таъсиси лашкар аз замонҳои қадим ба вучуд омада, то имрӯз аҳаммияти ҳудро гум накардааст ва вобаста ба ин масъала поёнтар таҷрибаи давлатҳои ҷаҳон оварда мешавад.

- иҷрои вазифаи муқаддаси динӣ. Аслан, бештари дину оинҳо дар паҳн кардани андешаҳои ҳуд аз роҳи мубориза истифода карда, иштирок дар ин гуна муборизаро аз вазифаҳои муқаддаси пайравонашон мешумориданд. Ҷиҳод (ғазо) дар ислом, ҷангҳои салибӣ дар масехият ба ин мисол шуда метавонад, вале чунин муборизаҳо дар дину оинҳои қадимӣ низ будааст. Масалан, тибқи «Шоҳнома» ҷанги Рустам бо девҳо ва муборизаҳои Исфандиёр аз ҳамин қабиланд<sup>117</sup>.

<sup>115</sup> Ниг.: Guiora Amos N. Top Ten Global Justice Law Review Articles 2008/ Oxford University Press, 2009. – Р. 175.

<sup>116</sup> Ниг.: Алибаева Г.А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник АГТУ. – 2007. – №3. – С. 249

<sup>117</sup> Ниг.: Муминов М.Н. Джихад // Развитие предпринимательского, коммерческого и туристического законодательства в период Государственной независимости Республики Таджикистан: материалы научно-практической конференции (18 мая 2018) // Под редакцией кандидатов юридических наук, доцентов Раҳмона Д.С. и Сангинова Д.Ш. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – С. 294.

- муборизаи озодихоҳӣ. Ин навъи мубориза бевосита бархоста аз мардум мебошад. Вақте зулму ситами истилогар ба мардум зиёд мешавад, онҳо барои дафъи он ба мубориза меҳезанд. Дар тамоми рӯйи замин ягона халқияте, ки бо аҷнабиён ва шоҳони истилогар садҳо маротиба мубориза бурдаву боре сар ҳам накардааст, халқи тоҷик мебошад, ки бо фарзандони фарзонаи ҳуд, аз қабили Томирис, Фрада, Шерак, Бес, Спитамен, Деваштич, Ғурак, Муқаннаъ, Абумуслим ва даҳҳо дигарон метавонад фаҳр қунад. Аз назари таъриҳӣ муборизаи Абумуслим ҷолиби диққат аст, зоро ин мубориза Ҳилофати Ӯмавиёнро аз байн бурда, Аббосиёнро ба сари ҳокимият овард.

Вақте сухан дар бораи таърихи халқи тоҷик меравад, дотсент Н.И. Бобоева дуруст қайд мекунад, ки асрҳои X-XI дар таърихи давлатдории тоҷикон дар ҳақиқат «давраи тиллой» ба ҳисоб меравад, зоро рушди минбаъдаи ҳокимияти давлатиро муайян кардааст. Маҳз дар ҳамин давра институтҳои ҳокимияти давлатии ориёй-тоҷикон аз нав зинда шуданд<sup>118</sup>, ки бо рушди низоми давлатдорӣ институти уҳдадории ҳарбӣ низ инкишоф меёбад.

Зардуштӣ яке аз қадимтарин динҳои монотеистӣ дар ҷаҳон буда, таърихи ганий беш аз 3000 – сол дорад. Дин ба номи асосгузори он Зардушт, ки дар асри VI пеш аз милод зиндагӣ кардааст, номгузорӣ шудааст. «Аҳаммияти он (Зардуштӣ) дар даврони «инқилоби илмию техникий ва хиради ноосферӣ» бештар шудааст. Ба ин маънӣ, масъулияти ахлоқӣ бояд фарогири тамоми соҳаҳо ва арсаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа гардад»<sup>119</sup>.

Баъди истилои арабҳо дар асри VII мелод дар Эрон ва Осиёи Миёна дини зардуштӣ коҳиш ёфт ва бисёре аз зардуштиён маҷбур шуданд, ки исломро қабул қунанд. Бо вуҷуди ин, дин дар байни як гурӯҳи хурд бοқӣ монд.

Низоми ҳуқуқии дини зардуштӣ, ки бо номи қонуни авестоӣ маъруф аст, низоми ҳуқуқии мураккаб ва хеле инкишофёфта буда, таълимоти ахлоқии динро инъикос мекунад. “Яке аз бузургтарин низомҳои ҳуқуқии ҷаҳони қадим “низоми ҳуқуқи зардуштӣ” мебошад, ки онро муаррихони ҳуқуқ бисёр вақт

<sup>118</sup> Ниг.: Бобоева Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане (IX-XIV вв.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – С. 3.

<sup>119</sup> Ниг.: Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таъриҳӣ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеом). – Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 21.

фаромӯш мекунанд”<sup>120</sup>. Ба андешаи У.А. Азиззода низоми ҳуқуқии зардуштӣ яке аз аввалин низомҳои бонуфузи динӣ-фалсафӣ ва ҳуқуқӣ ба шумор меравад<sup>121</sup>.

Сарчашмаҳои ҳуқуқ дар дини зардуштӣ ба ташвиқи тартиботи иҷтимоӣ ва покии маънавӣ, инчунин, барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқӣ ва таъмини адолат заминаҳо гузоштааст. Омӯзиши ваҳӣ илоҳӣ ва тафсири инсонӣ як низоми ҳуқуқии чандир ва динамикӣ эҷод мекунад, ки дар тули ҳазорсолаҳо таҳаввул ёфтааст.

Дар оини зардуштӣ мағҳуми уҳдадорӣ бо гояи масъулияти шахсӣ ва сарнавишти рӯҳонӣ зич алоқаманд аст. Уҳдадорие, ки дар дини зардуштӣ бо номи «аша» маъруф аст, мағҳуми бунёдиест, ки ба уҳдадории мардум ба зиндагӣ, тибқи таълимот ва қонунҳои дин ишора мекунад<sup>122</sup>.

Аша аксар вақт ҳамчун «ҳақиқат» ё «адолат» тарҷума карда шуда, марказмеҳварии принсипҳои ахлоқиро ифода мекунад, ки дар дини зардуштӣ доранд. Ин принсипҳо ростқавлӣ, адолат, ҳамдардӣ ва эҳтиром ба дигаронро дар бар мегирад. Зиндагӣ бо риояи аша вазифаи ҳар як зардуштӣ маҳсуб мешавад<sup>123</sup>.

Мағҳуми аша уҳдадорӣ дар дини зардуштӣ барои анҷоми сарнавишти маънавӣ ва расидан ба покии маънавӣ зиндагии масъулиятноки ахлоқиро таъкид карда, як ҷанбаи бунёдии динро муаррифӣ мекунад ва барои зардуштиён дар ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо ҳамчун як усули роҳнамо хизмат менамояд.

Дар дини зардуштӣ чунин уҳдадориҳое вуҷуд доранд, ки одамон бояд онҳоро иҷро кунанд:

---

<sup>120</sup> Холикзода А.Г. Понятие зороастриской правовой системы: самобытность регуляции и особенности источников // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №11. – С. 181.

<sup>121</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Защита прав человека от клеветы и оскорблений в зороастриской правовой системе // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2020. – №5. – С. 255.

<sup>122</sup> Ниг.: Ахурамазда // Анкилоз — Банка. — М.: Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 581.

<sup>123</sup> Ниг.: Аша Вахишта // Миғы народов мира: Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – Т. 1: А-К. – С. 142.

1. Ибодатҳо: намози ҳаррӯза, риояи идҳои динӣ ва ширкат дар расму оинҳои мазҳабӣ. Ин уҳдадориҳо барои нигоҳ доштани робитай мустаҳкам бо маъбуд ва таъмини покии руҳ зарур дониста мешаванд.

2. Уҳдадориҳои иҷтимоӣ, ки барои таҳқими ризоияти иҷтимоӣ ва эҷоди ҷомеаи одилона ва баробар заруранд.

4. Уҳдадориҳои хонаводагӣ: ғамхорӣ дар бораи падару модар, тарбияи фарзанд аз рӯйи арзишҳои зардуштӣ ва мусоидат ба беҳбудии хонаводаи бузургро дар бар мегирад.

Дар дини зардуштӣ ба монанди ҳама оину динҳо уҳдадории ҳарбӣ ҳамчун як категорияи ҳуқуқие, ки имрӯз фаҳмида мешавад, вучуд надошт, балки мубориза ҷиҳати таблиғи андешаҳои динӣ, ҳамзамон, ҷонфидой барои марзу бүм ва ҳифзи зану фарзанд ва молу мулк аз вазифаҳои муқаддаси ҳар марди эътиқодманд, сарфи назар аз сину сол ва ҷойгоҳи иҷтимоӣ, дониста мешуд.

Андешаҳои дигари диние, ки дар сарзаминҳои тоҷикнишин интишор ёфтаву дар ҳама ҷанбаҳои зиндагӣ таъсир доштааст, андешаҳои исломӣ мебошанд. Дини ислом бо интишор ёфтани худ дар ин диёр ба андешаҳои зардуштӣ хотима гузошт. Ба андешаи Б.А. Сафарзода, «Ислом ба ташаккули ҳуқуқу давлатдорӣ, фарҳангу зиндагии бисёр ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Шарқ таъсири ҳалқунанда расонд»<sup>124</sup>. Омӯзиши дини Ислом дар ҶТ аз зарурати ба эътибор гирифтани таҷрибаи таъриҳӣ, муайян кардани арзишҳои умумииинсонӣ, ки ба ин дин хос буда, ба рушди ҳуқуқи муосир таъсири мусбат расонида метавонад, вобаста аст.

Ба андешаи Э.А. Петров, Қуръон ва суннат сарчашмаи ҳуқуқ ва қоиди рафтор барои мусулмонон ба ҳисоб меравад<sup>125</sup>.

Уҳдадории ҳарбӣ дар ислом низ ба маънои имрӯза нест. Ба андешаи В.Г. Самигулин, дар назди арабҳо сафарбаркунӣ (мобилизатсия) ва ҷиҳод мағҳумҳои айнианд<sup>126</sup>.

<sup>124</sup> Сафаров Б.А. Раннее исламское государство и формирование исламских представлений о власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – С. 3.

<sup>125</sup> Ниг.: Петров Э.А. Государственно-политические конфликты институтов российского и мусульманского права в процессах реализации социальной доктрины ислама: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 4.

<sup>126</sup> Ниг.: Самигуллин В.К. Правовое регулирование воинской повинности в арабском халифате // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2017. – №3(32). – С. 36.

Аз ин рӯ, дар таълимоти исломӣ оид ба навъҳои гуногуни ҷиҳод муқаррарот мавҷуд аст, аз ҷумла инҳоро ҷудо мекунанд:

Баргузории амалиёти ҷангӣ барои ҳифзи ҷону моли мардум, ҳифзи давлат аз таҷовуз дар Ислом воҷиб (фарз) аст. Мусулмононе, ки дар ҷангҳо иштирок мекунанд, муҷоҳидин ва ғозӣ номида мешаванд. Мусулмононе, ки дар ҷангҳо кушта шудаанд, шаҳид номида мешаванд ва дар назди Аллоҳ яке аз баландтарин ҷойҳоро ишғол мекунанд ва вориди биҳишт мешаванд.

Ҷиҳод бар зидди бадиҳо (нафс, «ҷиҳоди дил»). Муборизаи инфириодии ҳар як мусулмон бар зидди иллатҳои ў мушкилтарин шакли ҷиҳод аст, зеро инсон бидуни рафъи ҳавасҳо ва иллатҳои маънавии худ наметавонад барои тантанаи идеалҳои дин мубориза барад.

Ҷиҳоди ҳарбӣ. Зарурати он ба миён меояд, агар дар ягон қишвар мусулмонон зулм карда шавад.

Ҷиҳоди забон. Амри таъйидшуда ва наҳӣ аз он чӣ маҳкум шудааст<sup>127</sup>.

Ҷиҳод бо илми худ. Омӯзиши илмҳои гуногун, донишомӯзӣ, боиси такмили шахсияти инсон мегардад ва муҳолифи ҷаҳолат аст. Ҷиҳод тавассути паҳн кардани дониши ҳақиқии Ислом.

Ҷиҳод бо молу мулк. Яъне, тамоми дороии худро дар роҳи Ҳудо, ба камбизоатон ва манфиати ҷомеа ҳайр кардан<sup>128</sup>.

Мафҳуми ҷиҳоди ҳарбӣ (муборизаи мусаллаҳона барои интишори ислом) барои ғайримусулмонон мафҳуми асосии ҷоҳи гардида, «ҷанг мӯқаддас» номида шудааст<sup>129</sup>. Бархе аз муаллифони муосири мусалмон ба тафсири васеътари мафҳум исрор меварзанд, ки фароҳтар аз маънои ҳунрезӣ ва «ҷанг мӯқаддас» аст<sup>130</sup>.

Масалан, «Ҷиҳоди бузург», яъне руҳӣ аз «ҷиҳоди хурд», яъне муборизаи мусаллаҳона хеле болотар гузошта шудааст. Мусулмонон барои тасдиқи ин

<sup>127</sup> Ниг.: Резван Е.А. Зеркало Корана // Звезда. – 2008. – №11.

<sup>128</sup> Ниг.: Куръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе, «Ирфон», 2007. – С. 34.

<sup>129</sup> Ниг.: Джихад // Ислам: Словарь атеиста . Под общ. ред. М. Б. Пиотровского, С.М. Прозорова . – М.: Политиздат, 1988. – С. 68

<sup>130</sup> Ниг.: Peters R. Islam and Colonialism. The doctrine of Jihad in Modern History. – Mouton Publishers, 1979. – Р. 118

гуфтори ҳазрати Мұхаммад (с)-ро мисол меоранд: «Мо аз ちходи хурд ба ちходи бузург баргаштем».

Таҳлили ҳадисҳои воридшуда дар «Саҳех ал-Бухорӣ», ки аз сарчашмаҳои асоси аҳли суннат мебошад, дар бораи ҷиҳод нишон медиҳад, ки дар 97% ҳолат дар бораи ҷанги муқаддас ҳамчун вазифаи динии мӯъминон ва танҳо 3% дар бораи муборизаи дохилӣ барои покии ахлоқӣ сухан меравад<sup>131</sup>.

Ба андешаи В.И. Кудашов ва Т.В. Излученко, дар натиҷаи инкишофи ҳаракати фундаментализми исломӣ дар асрҳои XX-XXI мағҳуми «ҷиҳод» ҳамчун уҳдадории ҳар як мусалмон ҳисобида мешавад, дар ҳоле ки арзишҳои аслии Исломро бояд аз андешаҳои ифротгароёна чудо намуд.

Уҳдадори ҳарбӣ дар ислом мағҳуми ҷиҳодро дар бар мегирад, ки маънояш «қӯшиш» ё «ҷиҳод» дар роҳи Ҳудост.

Ақидае, ки дар ислом пазирафта шудааст, ин аст, ки муборизаи ҳарбӣ танҳо дар сурати дифоъ аз худ ва ё ҳимояи ҷамъияти мусалмонон аз душманон ҷоиз аст.

Дар робита мавзуи уҳдадории ҳарбӣ дар ислом маъхазҳои зиёде, аз ҷумла, Қуръон, ҳадисҳо, тафсири онҳо, инчунин, тақиқоти илмию таъриҳӣ дар мисоли китобҳои фикҳиву фатвономаҳо мавҷуданд.

Тибқи суннат, ҷангварони мусалмон бояд қоидаҳои ҷангро, ки паёмбар Мұхаммад (с) муқаррар кардааст, риоя кунанд. Вай күштани занону бачагон ва аҳолии осоишта, инчунин, вайрон кардани зиёратгоҳҳо ва маъбадҳоро манъ карда, таълим медод, ки дар ҷанг бояд адолат риоя карда шавад ва мусалмонон бояд танҳо ҳангоми дар хатар буданашон ҷанг кунанд.

Муҳаққиқи тоҷик И.Д. Сафаров ба он ақида аст, ки мағҳуми ҷиҳод ҳарчанд гуногун тафсир карда шавад ҳам, дар маҷмуъ, ҳамчун мубориза ва уҳдадорӣ фаҳмида мешавад<sup>132</sup>.

Мавриди зикр аст, ки дар нимаи аввали асри XX таъсири ислом дар байни омма зиёд буд, аз ин рӯ, Идораи маънавии мусулмонони қисми аврупоии

---

<sup>131</sup> Ниг.: Дуализм как принцип ислама [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://protodata.biz/dualizm-kak-princip-islama.htm> (санаи муроҷиат: 30.04.2022).

<sup>132</sup> Ниг.: Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов. (IX-X вв.). – Душанбе: Ирфон, 1999. – С. 64  
50

ИЧШС ва Сибир ба муқобили Германияи фашистӣ ҷанги муқаддас – ҷиҳод эълон кард. Муфтии ҳамонвақта Абдураҳмон Расулов мусулмононро ба ҳимояи Ватан даъват карда, соли 1942 дар Анҷумани рӯхониёни мусулмон дар Уфа гуфта буд: «Мо мусулмонон суханони пайғамбар Муҳаммад (с)-ро хуб дар хотир дорем: «Муҳабbat ба Ватан як ҷузъи имони мост»<sup>133</sup>.

Дар давраи ташкили аввалин давлатҳои миллии тоҷикон: Тоҳриён, Сафориён, Сомониён ва Фуриён институти уҳдадори ҳарбӣ ривоҷ ёфта буд. Дар ин давраи таъриҳӣ аз ҷониби ду сулолаи аввали тоҷикон шакли ташкили лашкар ба воситаи ғозиён ба вучуд омад ва он дар давраи Сомониён аз дастаҳои хурд ба шакли муқтадири ташкили лашкар табдил ёфт.

Дар ибтидо, дар асрҳои миёна истилоҳи ғозӣ сарбозони ихтиёриро дар назар дошт, ки дар марҳилаи ибтидоии таъсиси хилофат бо ҳоҳиши худ ба макони сукунатҳои коғирон (пеш аз ҳама, муҳочири румӣ-византӣ ва форсӣ) ҳамла мекарданд. Ғозӣ шуҳрат ва аҳаммияти таърихири дар даврони ҷангҳои Византия-Салҷуқӣ ва Византия-Усмонӣ дар асрҳои XI-XV қасб кардааст.

Ғозиёни турк дар асри XI дар хизмати султонҳои форсу араб пайдо шуданд, ки ба муқобили империяи Византия ва салибдорон муборизаи беамон мебурдаанд. Дар зери фишори муғулҳо муҳочири турикҳо ба қишварҳои Осиёи Ғарбӣ шиддат гирифт, аз ин рӯ, ғозиён ба ҷузъи ҷудонашавандай ҷомеаи маҳаллӣ табдил ёфтанд.

Саффориён аз дастаҳои хурди ғозиён лашкари бонизом созмон дода, ба ташкили давлати тоҷикӣ шарафёб гардиданд. Тамоми лашкари Саффориён аз ғозиён, яъне ихтиёриёни гуногун ташкил ёфта буд, ки аз маҳорати баланди сарварии асосгузори давлати Саффориён – Яъқуб ибни Лайс дарак медиҳад. Дар ин давлат барои идораи чунин лашкар идораи Арз ташкил шуда буд<sup>134</sup>.

Таҷрибаи ҳарбии Саффориёнро Сомониён давом дода, дар давраи Исмоили Сомонӣ барои иҷрои бечунучарои фармон ва ҳавасмандгардонӣ ҷораандешӣ мешуд: аз қабили додани маош ва замини иқтоъ, ки аз ин намуди

<sup>133</sup> Ниг.: Эльмураев С. М. Патриотизм в Исламе // Научный диалог: Вопросы философии, социологии, истории, политологии. – 2019. – №1. – С. 45-47.

<sup>134</sup> Ниг.: Хушваҳтзода Х.Х. Исторические инчтитуты военного управления в Таджикистане и их современное значение. –Худжанд, 2023. – С. 67.

замин андоз ситонида намешуд ва он меросӣ буд ва нафаре, ки аз худ дар ҷангҳо далерӣ нишон медод, ба ҷойҳои боло мушарраф мегашт.

Аз ин рӯ, хизмати ҳарбӣ дар он замон яке аз қасбҳои машҳур буд. Масалан, Алптигин ва Сабуктегин ба сафи ғозиён дохил шуда, дар як муддати кӯтоҳ ба мансаби сарвазирию сипаҳсолорӣ расиданд. Писари Сабуктегин, ки бо номи Маҳмуди Ғазнавӣ машҳур гардид, давлати Сомониёнро барҳам дода, давлати Ғазнавиёнро асос гузошт. Ӯ аз таҷрибаи давлати Сомониён сабақ гирифта, ба лашкар додани заминро манъ намуд ва ба онҳо маош «ойлик» муайян намуд, ки он дар як сол 4 маротиба пардохт мегардид ва ин шакли пардохти мавсимиӣ то давраи Аморати Бухоро бокӣ монд.

Дар давраи Салчуқиён шакли нави иҷрои уҳдадории ҳарбӣ, яъне озод шудан аз хизмати ҳарбӣ бо пардохти маблаг ба вучуд омад<sup>135</sup>.

Институти уҳдадорӣ дар давраи сулолаи дигари тоҷикон Ғуриён инкишоф ёфта, вобаста ба вазъи ҷуғрофии ҷойгиршавӣ ва аҳолии ками кӯҳистон хизмати ҳарбӣ ва омодабошии ҷангӣ ба ҳама ҳатмӣ шуд ва маҳз ҳамин омил Ғуриёнро яке аз давлатҳои пурқудратарини аср гардонид.

Ба андешаи Н.Д. Табаров то даврони шуравӣ ба судяи ҳарбӣ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқу озидиҳои инсон ҷойгоҳи маҳсус дода шудааст, ки ин ҳолат тасодуфӣ нест. Вай бояд бо табақаи имтиезнок, ки шуғли асосии онҳо ҷанг буд, сару кор мегирифт. Вазъи ҳуқуқии низомиён пеш аз ҳама бо нақши онҳо дар ҷомеа муайян карда мешуд. Онҳо вазифаҳои муҳимтарини давлатиро иҷро мекарданд: аз муқаррар кардани тартиботи ҳуқуқӣ дар дохили кишвар, ҳимояи марзҳо ва ҷангҳои мудофиавӣ то маъракаҳои истилоҳӣ. Дар навбати худ, ӯҳдадориҳои ҳарбиён дар назди давлат ва ҷомеа ҳамзамон имтиезҳои зиёдеро дар назар доштанд, ки бе онҳо барои шахси ҳарбӣ иҷрои вазифаи худ дар назди ҷомеа душвор буд<sup>136</sup>. Ҳамин тавр, низомиён аз пардохти андозҳо ва дигар қарзҳо озод карда шуданд, онҳо номзад ба ҳама гуна вазифаҳои давлатӣ

<sup>135</sup> Ниг.: Ҳушваҳтзода Ҳ.Ҳ. Исторические институты военного управления в Таджикистане и их современное значение. – Ҳуджанд, 2023. – С. 116.

<sup>136</sup> Табаров Н.Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Душанбе, 2015. – С. 11.

буданд, мурочиати дахлдорро талаб мекарданд. Хизматчиёни ҳарбӣ доимо аз як чо ба ҷои дигар ҳаракат мекарданд ва ҳангоми оғоз кардани парванда мушкилот ба миён меомаданд, аз ҷумла бо ҳаракати артиш ва принсиipi ҳудудии таъин кардани судя.

Пас аз забт шудани Осиёи Миёна аз ҷониби Русияи подшоҳӣ дар солҳои 1840-1867 ва аз ҳисоби заминҳои забтшуда ташкил намудани Генерал-губернатории Туркистон дар низоми ҳукуқии ин сарзамин, тағйиротҳои муайян ба вучуд омад.

Низоми кӯҳнашудаи феодалий оҳиста-оҳиста шикаста шуда, сарзамини Осиёи Миёна ба муносибатҳои бозоргонӣ ворид шуд.

Дар давоми камтар аз сад сол дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҳалқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла тоҷикон, воқеаҳои сарнавиштсоз – истило ва ҳамроҳ шудан ба Русияи подшоҳӣ, ғалабаи Инқилоби Октябр, сарнагун шудани амири Бухоро ва ташкил шудани ҳокимияти шуравӣ ба амал омаданд. Ин воқеаҳо боиси тағйироти қуллӣ дар тарзи зиндагӣ, шуур ва тафаккури ҷомеаи тоҷик, ба вучуд омадани як навъ симбиози фарҳангҳои Аврупо ва Осиё гардид<sup>137</sup>.

Ҳамин тарик, тибқи Оинномаи соли 1874 миллатҳои осиёии Россия аз хизмати ҳарбӣ озод карда шуданд<sup>138</sup>. Ин вазъият бо сабабҳои дохилии сиёсӣ вобаста буд, ки моҳияти онро сардори штаби генералии артиши Россия А.Я. Фриде чунин иброз доштааст: «Таҷрибаи таърихии ташкили сипоҳ аз ҳисоби ҳалқҳои бегона нишон дод, ки натиҷаи ниҳоии чунин тасмимҳо зарурати пароканда кардани онҳо дар баробари тезутунд шудани худшиносии миллӣ шудааст»<sup>139</sup>. Ҳамин тавр, дар натиҷаи ҷорӣ кардани хизмати ҳарбӣ барои «бегонаҳо»-и империя доираҳои ҳукмрон афзоиши худшиносии этникии онҳоро пешгӯӣ мекарданд, ки ин боиси тақвияти ҳаракатҳои миллӣ гашта, дар ниҳояти кор ба амнияту худуди кишвар таҳдид менамуд. Бинобар ин, ба

<sup>137</sup> Ниг.: Розиков А.Ш. История формирования и деятельности милиции Таджикистана. автореф. д-ра ист. наук. – М., 2002. – С 3.

<sup>138</sup> Ниг.: Устав о воинской повинности: высочайше утвержденный 1 января 1874 г.: со всеми подлежащими к оним дополнениями статей законов о состояниях, Воинского устава о наказаниях и правительственных постановлениях о физических недостатках и болезнях, препятствующих поступлению в военную службу. – М: Тип. В. Готье, 1874. – 196 с.

<sup>139</sup> Центральный государственный архив Республики Казахстан. – Ф. 369. – Оп. 1. – Д. 5845. Л. 15

хизмат дар сафҳои артиши рус ҷалб намудани миллатҳои осиёиро «илочи воқеа пеш аз вуқуъ» мешумориданд.

Масъалаи ҷалби халқҳои Осиёи Миёна ба артиш аввалин бор дар солҳои 1879 – 1880 муҳокима карда шуда буд. Дар рафти кори кумита маҳсус ташкилкардашудаи аз нав дида баромадани лоиҳаи «Низомнома дар бораи хизмати ҳарбӣ» ба ҳисоб мерафт. Хулосаҳои кумита бештар ба фикри маъмурияти вилоят, пеш аз ҳама, генерал-губернаторҳои Оренбург ва Туркистон асос ёфта буд. Генерал-губернатори Туркистон К.П. Фон Кауфман ҷалби халқҳои муқимӣ ва бодиянишини вилояти Туркистонро ба иҷрои хизмати ҳарбӣ, дар ҳар шакле, ки бошад, бармаҳал медонист. Генерал-губернаторро бештар аҳолии муқимии Туркистон, ки то вақтҳои охир «давлатҳои мустақил» – хонҳои Қуқанд, Хева ва аморати Бухоро доштанд, ба ташвиш меовард. Фарҳанги аслии чандинасра, анъанаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва мазҳабии он, ба ақидаи К.П. Фон Кауфман, муддати тулонӣ дар роҳи ҳамгирои ин минтақа ба фазои умумии императорӣ монеа шуда метавонист.

Генерал-губернатори Оренбург Н.А. Крижановский дар масъалаи ҷорӣ намудани хизмати ҳарбӣ бо К.П. Фон Кауфман ҳамраъӣ буд. Вай боварии комил дошт, ки хабари даъват ба сафи артиши Россия боиси муҳочирати оммавии қазоқҳои вилоятҳои Турғай ва Урал ба ҳудуди мулкҳои Осиёи Миёна ва қӯшиши қазоқҳои вилоятҳои Семипалатинск ва Семиреченск ба Чин мегардад<sup>140</sup>.

Як нуктаи муҳим меъёри этнопсихологӣ буд: қазоқҳои дигар халқҳои Осиёи Миёна, ки ба доираи манфиатҳои империяи Россия афтода буданд, бо «надоштани ҳисси ҳудшиносии ҷанговарӣ» ва «таассуби динии мусулмонӣ» фарқ мекарданд. Ҳодисаҳои қабули дини насронӣ дар байни қирғизҳо хеле зиёд мушоҳида мешуд, дар ҳоле ки пазириши он аз ҷониби тоҷикон қарib ба мушоҳида намерасид»<sup>141</sup>.

<sup>140</sup> Ниг.: Центральный государственный архив Республики Казахстан. – Ф. 369. – Оп. 1. – Д. 5845. Л. 15

<sup>141</sup> Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70-е гг. XIX - начало XX в. // Известия АлтГУ. – 2012. – №4-2 (76). – С. 159.

Мувофиқи хулосаи А.Я. Фрида, «бо мусаллаҳшавии дуруст ва таълими бодиқкати маҳсус ба омӯзиши тирпарронӣ ва ташаккули пиёда, доштани аспҳои тобовари қазоқ, метавон полки савораи даштии аскарони сершумори савораро ба вучуд овард, ки ба талаботи ҳозира ба аскарони савора пурра ҷавобгӯ мебошанд”<sup>142</sup>.

Воқеаҳои инқилоби якуми рус дар солҳои 1905-1907 ва 17 октябри соли 1905 эълон шудани «Эъломияи баробарҳуқуқии шаҳрвандони империяи Россия дар хукуқ ва уҳдадориҳо» мавзуъро мубрам гардонд. Соли 1910 дар назди Саридораи генералӣ комиссия барои аз нав дида баромадани «Оиннома оид ба хизмати ҳарбӣ» ташкил карда шуд. Дар моҳи апрели соли 1913 Кумитай вазирон ҳисоботи ин комиссияро шунида, эътироф кард, ки ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани «хориҷиён»-и Қафқоз, Туркистон ва Сибир ба мақсад мувофиқ ва имконпазир аст. Аммо сар задани Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ ҳалли ин масъаларо ба муддати номуайян ба таъхир андоҳт.

25-уми июни соли 1916 декрет интишор шуд, ки мувофиқи он аҳолии марди «бегона»-и империяи Россия барои ташкили соҳторҳои мудофиавӣ дар минтақаи ҷангӣ ва ақибгоҳ даъват карда мешуданд. Сафарбаркунӣ ба корҳои ақибгоҳ тобистони соли 1916 оғоз ёфт<sup>143</sup>. Мувофиқи ҳисобҳои пешакӣ, бояд 390 ҳазор нафар аз минтақаи Даҳт сафарбар карда мешуданд, аммо сафарбаркунӣ сурат нағирифт.

Дар натиҷаи Инқилоби Октябр дар соҳти давлатӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омад. Табиист, ки ташкили ҚМ ва умуман қонуни ҳарбӣ мавзуи дикқати маҳсуси ҳукumatдорони нав гардид.

Дар чунин шароит роҳбарияти шуравӣ маҷбур шуд, ки барои дигаргун соҳтани армия, мустаҳкам намудани он фавран ҷораҳо бинад. Дар баробари ин, нигоҳ доштани институтҳо ва меъёрҳои хуқуқие, ки пеш аз инқилоб вучуд доштанд, аксар вақт ҳамчун мавҷудияти душманонаи буржуазӣ ҳисоб карда мешуд, аз ин рӯ, тағйиру дигаргун намудани онҳо амри ногузир буд.

<sup>142</sup> Ниг.: Центральный государственный архив Республики Казахстан. – Ф. 369. – Оп. 1. – Д. 5845. Л. 18

<sup>143</sup> Ниг.: Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70-е гг. XIX - начало XX в. – С. 158.

Файр аз ин, мақомотхой руҳониёни ҳарбӣ ва зерсохторҳои кадрҳои Вазорати мудофиа хилофи тартиботи ҳуқуқии сотсиалистӣ дониста шуданд. Муваққатан нигаҳдории воҳидҳои алоҳидаи соҳторҳои асосии ҳарбӣ ба набудани имкони тағйироти фаврии идоракуни давлатӣ вобаста буд. Ин раванд дар амал бо таҳрири равишҳои амалӣ намудани фаъолияти ҳокимияти давлатӣ, ҷорӣ намудани принсипҳои маҳсуси кори онҳо пайваста ҳамроҳ мешуд.

Дар асоси Декрети Шурои Комиссарони Ҳалқии ҶШФСР аз 15-уми январи соли 1918 «Дар бораи Артиши Сурҳи коргару дехқон» омадааст: Шурои Комиссарони Ҳалқ қарор мекунад: артиши нав бо номи «Артиши Сурҳи коргару дехқон» бо асосҳои зерин ташкил карда шавад;

1. Артиши Сурҳи коргару дехқон аз ҳисоби унсурони бошууртариин ва муташаккилтарини синфи коргар барпо карда шавад.

2. Ҳамроҳ шудан ба сафҳои «Артиши Сурҳ» барои ҳамаи шаҳрвандоне, ки синнашон аз 18 кам нестанд, озод аст. Ҳар касе, ки тайёр аст, қувваи худ, ҷони худро барои муҳофизати Инқилоби Октябр, иқтидори шуроҳо ва сотсиализм дижад, ба Артиши Сурҳ дохил шавад<sup>144</sup>. Яъне, Артиши сурҳ мебоист танҳо аз ихтиёриён созмон дода мешуд.

Аммо бо гузашти вақти начандон зиёд 23-уми феврали соли 1918 Муроҷиатномаи Шурои Комиссарони Ҳалқ аз 21-уми феврал «Ватани сотсиалистӣ дар хатар аст!» гуфта, чунин муроҷиатнома қабул шуд: Ҳама ба даст силоҳ гирад. Ҳама ба муҳофизати инқилоби ғолиб! Сафарбаркуни умумӣ барои қандани ҳандақҳо ва отрядҳои ҳандақканҳо ба зиммаи шуроҳо гузошта мешавад, ки барои ҳар як отряд комиссарҳои масъули дорои ваколатҳои номаҳдуд таъин карда шаванд. Фармон ҳамчун дастур ба Шуроҳои ҳамаи шаҳрҳо фиристода шавад<sup>145</sup>. Бо ҳамин дар ИҶШС уҳдадории ҳарбӣ ҳусусияти ҳатмии расмӣ-маъмулӣ гирифт, ки барои Тоҷикистон таҷрибаи бузург дар ин соҳа ба ҳисоб мерафт.

---

<sup>144</sup> Ниг.: Декреты Советской власти. – М.: Гос.изд-во полит. литературы, 1957. – Т. I. – С. 356-357

<sup>145</sup> Ниг.: Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства – 23.02.1918, – №31 (76). – С. 1.

Дар Декрети Шурои комиссарони халқии ҶШФСР аз 16-уми декабри соли 1917 эълон карда шуда буд, ки «тамоми ҳокимият дар доираи ҳар як қисм ва отрядҳои ҳарбӣ ба комитетҳои сарбозон ва шуроҳои дахлдор тааллук дорад»<sup>146</sup>. Дар худи ҳамин санади меъёрии ҳуқуқии ибтидой интихоб дар артиш муфассал нишон дода шудааст. Бо истифода аз ин принсип таъин кардани фармондехони ҳамаи қисмҳои артиши шуравӣ ба амал омад.

Ҳамин тариқ, ҳангоми интихоби командирони полк ва фармондехони болоӣ қарори бо интихобот қабулшуда бояд аз ҷониби кумитаи болоии дахлдор тасдиқ карда мешуд, ки он аз қароре, ки барои тасдиқ ба он пешниҳод шуда буд, фарқ мекард. Дар ҳамин ҳол, ҳуқуқи вето дар таъин шудан ба як вазифа метавонист танҳо як маротиба истифода шавад.

Маҳз аз ҳамин сабаб дар Қарор уҳдадории ба ҳисоб гирифтани шахсони дорои маълумоти маҳсус дар соҳаи корҳои ҳарбӣ муқаррар карда шуд.

Ба сардорони қисмҳои ҳарбӣ, ки дар натиҷаи дигаргунсозиҳои Ҳокимияти Шуравӣ ба вазифаи дигар таъин нашуда буданд, ҳуқуқи ба нафақа баромадан кафолат дода шуд.

В.И. Ленин гуфта буд, ки «масъалаи ташкилии Артиши Сурҳ тамоман чизи нав буда, ҳатто аз ҷиҳати назариявӣ тамоман баррасӣ нашудааст... Мо аз таҷрибাহо дарс гирифта, онро соҳтем»<sup>147</sup>.

Большевикон баъд аз воқеаҳои инқилоби феврали соли 1917 ба тараққиёти васеи ҚМ-и шурӯъ карданд. Дар ин давра, яъне то октябри соли 1917 соҳтмони отрядҳои ҳарбӣ барои ба кор андохтани отрядҳои маҳсус дар базаи корхонаҳои калон, ки аз байни коргарон ташкил карда шуда буд, ба амал бароварда мешуд.

Дар охири солҳои 10-уми асри XVII дар замони Густав II Адолф (1611 - 1632) дар Швейцария институти шабеҳи имрӯзai уҳдадории ҳарбӣ ҷорӣ карда шуд, ки мувофиқи он мардон давра ба давра дар асоси варақаҳои бақайдгирий даъват карда мешуданд.

<sup>146</sup> Ниг.: Декрети Совети Комиссарони Халқии РСФСР аз 12.16.1917 «Дар бораи оғози интихобӣ ва ташкили ҳокимият дар артиш» // Декрети ҳокимияти шуравӣ. Ҷилди I: 25 октябри соли 1917 – 16 марта соли 1918. – М., 1957. – С. 244.

<sup>147</sup> Чубисов С.В. История развития Российского военного законодательства в XVIII-XX вв.: дис. канд. юрид. наук. – Белгород, 2019. – С. 127.

Бо ин роҳ Шветсия соҳиби пешқадамтарин артиши доимӣ дар Аврупои Ҷарбӣ гардид<sup>148</sup>. Дар солҳои 80-уми асри XVII Карл XI ба ҷои вазифаи ҷалбкуни низоми инделтаро (то охири асри XIX давом кард) ҷорӣ намуд, ки мувофиқи он якчанд ҳоҷагии дехқонони ҳамсоя як сарбозро пурра дастгирӣ ва барои ӯ қитъаи начандон қалони замин ҷудо мекарданд.

Наҳустин маротиба даъвати ҳарбӣ дар консепсияи муосир дар Фаронсаи инқилобӣ пайдо шуда, бори аввал дар таърих истилоҳи конституционӣ гирифт. Мувофиқи моддаҳои 107 ва 109 Конституцияи Фаронса аз соли 1793, «ҚМ-и ҷумҳурӣ аз тамоми ҳалқ иборатанд» ва «ҳамаи фаронсавиҳо сарбоз мебошанд: онҳо барои истифода бурдани яроқ таълим дода мешаванд»<sup>149</sup>. Қарор дар бораи даъвати 300 ҳазор нафар аз 24-уми феврали соли 1793 бо набудани ихтиёриён имкон дод, ки шаҳрвандони марди аз 18 то 40-сола маҷбуран ба хизмати ҳарбӣ дохил карда шаванд. Декрети 23 августи соли 1793 дар бораи даъвати оммавӣ ба артиш (даъват намудани шаҳрвандҳои марди муҷаррад ва занони 18-25 - солаи муҷаррад ва бефарзанд ба хизмати ҳарбӣ) муқаррар карда шуда буд.

Дар давлати соҳибистиколи Тоҷикистон артиши миллӣ 18-уми декабря соли 1992 аз ҷониби Раиси Шуруи Олии ҶТ Эмомалӣ Раҳмон Қарор «Дар бораи таъсиси ҚМ-и ҶТ» ба имзо расида, он дар заминаи «Фронти ҳалқӣ» таъсис дода шуд<sup>150</sup>.

Бо вучуди шароити бисёр душвор, соли 1993 бори аввал дар майдони “Дӯстӣ”-и пойтаҳт гузашти низомии қисму воҳидҳои навтаъсиси Артиши миллӣ доир гардид, ки аз он рӯз 23-юми феврал расман Рӯзи таъсисёбии ҚМ-и ҶТ эълон карда шуд.

Дар байни олимони чи ҳориҷӣ ва чи ватани андешаи ягона вобаста ба даврабандии таъриҳӣ-хукуқии сарзамини тоҷикон ҷой надорад. Аз ҷумла, **X.X. Ҳушваҳтзода** чунин намудҳои даврабандиро пешниҳод менамояд:

<sup>148</sup> Ниг.: Разин Е.А. История военного искусства XVI – XVII вв. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. – С. 382, 387-388.

<sup>149</sup> Ниг.: Документы истории Великой французской революции. В 2-х т. Т. 1 / отв. ред. А.В. Адо / А. Адо, Н. Наумова, Л. Пименова и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С. 226.

<sup>150</sup> Ниг.: Артиш-шоҳсурӯни истиқтоли миллӣ // Сомонаи расмии Вазорати мудофиаи ҶТ. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://mort.tj/%d1%82%d0%b0%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%85/> (санаси муроҷиат: 30.04.2022).

- форматсионӣ;
- тамаддуң;
- сулолавӣ.

И.К. Слесарский бошад, ба хулосае меояд, ки лашкар бо ду роҳ ташкил карда мешавад:

1. Хоҳишмандӣ (дар давраи муборизаҳои озодиҳоҳӣ), зарҳаридӣ (маъмултарин шакли ташкили артиш), артиши доимӣ;
2. Уҳдадории ҳарбӣ

Пас аз гузаштани чунин давраҳо уҳдадории ҳарбӣ ба вуҷуд меояд ва онро ба:

Империяи Россия (солҳои 1874 – 1917); 2) шуравӣ (давраи синғӣ, яъне на ҳар кас уҳдадории ҳарбӣ дошт (солҳои 1918 – 1939), умумишаҳрвандӣ (солҳои 1939 – 1991 ғг.)); 3) муосир (с. 1991) .

Таҳлили мавзуъ нишон медиҳад, ки давлатдориҳои қадима ва асримиёнагӣ муносибаташонро ба уҳдадории ҳарбӣ дар заминаи эътиқодоти динӣ ва табақаҳои ҷомеа ба роҳ мемонданд. Аз ҷумла, дар Шарқ, ҳусусан гузаштагони тоҷикон, муносибати ҳудро бо уҳдадории ҳарбӣ, ҷи дар замони зардуштӣ ва ҷи дар давраи исломӣ, дар заминаи дин пайрезӣ мекарданد, дар ҳоле ки давлатдориҳои ғарбӣ то интишор ёфтани масеҳият дар он дар масъалаҳои мазкур аз рӯйи табақабандии мардум муносибат мекарданд. Уҳдадории ҳарбӣ ба маънои имрӯзаш барои тоҷикон аз Инқилоби Октябр маншаъ мегирад.

### **1.3. Робитаи уҳдадории ҳарбӣ бо ҳуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳои дигари инсон**

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон принципҳои бунёдие мебошанд, ки шаъну шараф ва арзиши аслии ҳар як шаҳсро эътироф мекунанд. Онҳо барои эҷоди ҷомеаи одилона ва фарогир муҳим буда, қутбнамои ахлоқӣ, чаҳорҷӯбаи ҳуқуқӣ ва роҳро барои эҷоди ҷаҳони одилона, фарогир ва осоишта таъмин мекунанд.

Тибқи Конституция, таҳқими амнияти давлат вазифаи ҳар шаҳрванд аст, аз ин рӯ, Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» шаҳрвандонро дар қатори давлат,

ташкилотҳои чамъиятӣ ва дигар ташкилоту идораҳо ба ҳайси субъектҳои таъмини амният эътироф мекунад. Шаҳрвандон якҷоя бо ҳокимиюти қонунгузор, икроия ва судӣ, мақомоти амният, идораҳои дигари давлатӣ, иттиҳодияҳо низоми амниятро ташкил медиҳанд. Шаҳрвандон мисли дигар субъектон дар таъмини амният иштирок намуда, дорои ҳуқуқу уҳдадориҳоянд. Давлат ин ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрвандонро таъмин менамояд. Шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки оид ба маҳдуд гаштани ҳуқуқу озодиҳояшон аз мақомоти таъмини амният тавзехот гиранд.

Бояд иброз дошт, ки дар асоси қисми 3 моддаи 14 Конститутсияи ҶТ ҳуқуқҳои инсон бо 4 асос маҳдуд карда мешаванд:

- таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигар шахсон;
- таъмини тартиботи чамъиятӣ;
- ҳимояи соҳти конститутсионӣ;
- ҳимояи тамомияти арзии ҷумхурӣ.

Мақсади ҷорӣ намудани уҳдадории ҳарбӣ низ вобаста ба вазифаҳои болозикр мебошад.

Ба андешаи П.А. Исозода, «аз маҳдуд кардани ин ё он ҳуқуқ вақте месазад сухан ронд, ки бо муносибатҳои ҳимояи ҳуқуқӣ, баррасии уҳдадориҳои ҳуқуқӣ алоқаманд бошад»<sup>151</sup>.

Дар ҳамин замина андешаи нисбатан ҷолибро И.Д. Ягофаров матраҳ намуда, иброз медорад, ки мағҳуми «маҳдуднамоии ҳуқуқ»-ро бояд ба ду маънӣ дарк кард. Аввалан, маҳдудият фарогирандаи на ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад, балки он баъзе аз ҳуқуқҳои инсонро дар бар мегирад. Чунин ҳолат, яъне кам гардидан шумораи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки ба ӯ тааллуқ доранд, бо назардошти ҳолатҳои гуногуни объективӣ ва субъектӣ ба вучуд меоянд ва амалия аксар вақт нишон медиҳад, ки онҳо дорои хусусияти сиёсӣ мебошанд.

Масалан, чунин ҳолат вақте ба вучуд меояд, ки дар кишвар ва ё ягон минтақаи он вазъияти фавқулода эълон карда шавад. Дуюм, маҳдудият

---

<sup>151</sup> Исозода П.А. Ҷанбаҳои назариявӣ ва ҳуқуқии конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҶТ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2022. – С. 26.

маъни махдуд кардани ҳаҷм ва (ё) мазмуни ҳуқуқу озодиҳои мушаҳхасро тавассути муқаррар намудани махдудиятҳои фазой, доираи вакт, доираи одамон ва ё рафтори муайяни онҳоро ифода менамояд<sup>152</sup>. Ба ин тартиб, «маҳдудиятҳои нисбатан муҳимтарин моҳияти худро дар Конститутсия пайдо намудаанд ва дар он қайд мегардад, ки амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд набояд ба амалишавии ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон монеа эҷод намояд. Яъне, шахс метавонад ҳуқуқҳои худро то он андозае истифода намояд, ки ҳуқуқҳои нафари дигар поймол нагардад»<sup>153</sup>.

Професор А.Ф. Квитко чунин мешуморад, ки дар зери мағхуми «маҳдудкуни ҳуқуқ (озодӣ)» бояд «ҳудуди муқаррар намудани қонунгузориро баҳри амалӣ намудани ҳуқуқи инсон фаҳмид, ки дар он манъкунӣ, даҳолат, уҳдадорӣ, ҷавобгарӣ вучуд дорад ва мақсад аз он ҳимояи арзишҳои умумиэътирофшудаи конститутсионӣ ва муайян намудани мувозинат байни манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат мебошад»<sup>154</sup>.

Муҳаққиқ Б.А. Сафарзода стандартҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон баён намуда, иброз менамояд, ки «стандартҳои мазкур принципҳои ҳуқуқи инсонро фаро гирифтаву рушди онҳоро таъмин менамоянд, уҳдадориҳои давлатро ҷиҳати таъмин намудани ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаррар намуда, роҳҳои пешгирий аз ҳар гуна таҳдидҳо, роҳ надодан ба табъиз ва поймолкуни ҳуқуқи инсонро муайян менамоянд»<sup>155</sup>.

Дар ин ҷо нишонаҳои мақсади махдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон бояд муайян карда шавад, аз қабили: онҳо манфиатҳои субъектони гуногунро муайян намуда, таъмини танзими одилонаи муносибатҳои байни шахс ва давлатро дар бар мегиранд; ба таври ҳуқуқӣ дарҷ ёфтани мақсади махдудкунӣ дар Конститутсия ва санадҳои байналмилалий барои иштирокчиён ҳуқуқу уҳдадориҳои мутақобиларо ба вучуд меоварад<sup>156</sup>.

<sup>152</sup> Ниг.: Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой аспект // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 10.

<sup>153</sup> Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 9-10.

<sup>154</sup> Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 13.

<sup>155</sup> Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с.

<sup>156</sup> Ниг.: Исозода П.А. Ҷанбаҳои назарияйӣ ва ҳуқуқии конститутсионии махдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҶТ: дисс номз. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2022. – С. 88.

В.Ю. Ухов қайд менамояд, ки «вазъияти фавқулода низоми меъёрҳои ҳуқуқии мувофиқашудае мебошад, ки ҳолатҳои ба амал омадани онро муайян намуда, субъектони ваколатдорро чиҳати чорӣ кардани он аниқ менамояд, тартиби ба амал баровардан, вақт ва ҳудуди амали онро нишон дода, имконоти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва ҳуқуқҳои шахсони ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд, инчунин, ба зиммаи онҳо уҳдадориҳои иловагиро voguzor месозад»<sup>157</sup>.

Олимони ватанӣ А.М. Диноршоҳ ва С.М. Салоҳидинова дар зери мағҳуми вазъияти фавқулода «чораҳои муваққатӣ ва қонуниро, ки бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва давлат, дар сурати таҳди迪 воқеӣ ба низоми давлатӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, соҳибихтиёри давлат ва тамомияти он ва ё офатҳои табиӣ бо зарари ноаён эълон карда мешаванд ва барои фаъолияти муътадили мақомоти давлатӣ монеа эҷод менамоянд», дар назар доранд<sup>158</sup>.

Дар навбати худ А.А. Подмарев аломатҳои мазкурро бо сабабҳои зерин илова менамояд: чорӣ кардани вазъияти фавқулода дар тамоми ҳудуди кишвар ва ё минтақаҳои алоҳидаи он; баромадан ба нақшай якум дар байни ҳамаи мақомоти милитсия ва ҚМ; таъсис ва ё оғози фаъолияти мақомоти муваққатии давлатӣ дар вазъияти фавқулода; чорӣ намудани уҳдадориҳои иловагӣ барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; истифодаи васеи усулҳои қавӣ барои барқарор кардани тартиботи конститутсионӣ<sup>159</sup>.

Ба таҳаввулоти ҳуқуқи инсон нисбат ба уҳдадории ҳарбӣ рӯйдодҳои таъриҳӣ, пешрафти иҷтимоӣ ва меъёрҳои байнамилалӣ таъсир расониданд. Бо мурури замон қӯшишҳо ба ҳарҷ дода шуданд, ки ниёзҳои амалиёти низомӣ бо ҳифзи ҳуқуқи инсон мувофиқат кунанд. Марҳилаҳои асосии ин таҳаввулотро чунин шарҳ додан мумкин аст. Ҳодисаҳои ваҳшиёнаи дар Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ содиршуда боиси тамаркузи дубора ба ҳуқуқи инсон гардид.

<sup>157</sup> Ухов В.Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 49 с.

<sup>158</sup> Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – 250 с.

<sup>159</sup> Ниг.: Подмарев А.А. Конституционное регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайных режимов в национальных правовых системах / А.А. Подмарев // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2014. – №3. – С. 111-113. 113

ЭУХИ, ки соли 1948 қабул шуда буд, аҳаммияти ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ба ҳаёт, озодӣ ва амнияти шахсро, сарфи назар аз шароити онҳо, таъкид кардааст. Ин эъломия барои рушди минбаъдаи чаҳорҷӯби ҳуқуқи инсон замина гузошт.

Муҳимтарин муқаррарот, ба андешаи мо, моддаи 3 ин Эъломия аст, ки дар он ҳар як инсон ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ ва амнияти шахсӣ дорад<sup>160</sup> ва мо мебинем, ки ин нукта дар муноқишаҳои ҳарбӣ бештар осебпазир аст.

Дар даҳсолаҳои баъдӣ барои ҳифзи ҳуқуқҳои шахс дар заминаҳои гуногун, аз ҷумла ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ, якчанд созишномаи байналмилаӣ оид ба ҳуқуқи инсон қабул карда шуданд. Масалан, Паймони байналмилаӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Паймони байналмилаӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳуқуқҳои марбут ба озодии баён, дин ва шароити одилонаи корро муқаррар кардаанд. Аз таҳлили адабиёти илмӣ ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки дар ягон санади байналмилаӣ вобаста ба уҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд меъёри муфассал мавҷуд нест.

Ҳуқуқи даст кашидан аз хизмати ҳарбӣ дар асоси эътиқоди динӣ ҳамчун ҷанбаи муҳимми ҳуқуқи инсон эътироф мегардад. Механизмҳо ва заминаҳои ҳуқуқии байналмилаӣ барои ҳимояи ҳуқуқҳои шахсоне, ки аз рӯйи виҷдон аз уҳдадории ҳарбӣ саркашӣ мекунанд, инчунин, ҷиҳати таҳти таъқибу ҷазо қарор нагирифтани онҳо таҳия карда шуданд.

Пасифизм (аз лотинии *pacificus* - сулҳпарвар, аз «рас» - сулҳ ва «*facio*» - мекунам)<sup>161</sup> – идеологияи муқовимат ба зӯроварӣ ба хотири аз байн рафтани он.

Ҳаракати пасифистӣ яроқпартойӣ, зиддиимпериалистӣ, маҳдуд кардани яроқ, демилитаризатсия, зиддимилитаризм, ҳаракатҳои зиддиҷангӣ ва зидди яроқи яdroiro дар бар мегирад.

Ҳаракати осоишта, ҳаракат барои сулҳ ҳаракати ҷамъиятии зиддиҷангие мебошад, ки усулҳои ҳарбии ҷанҷолҳои сиёсӣ<sup>162</sup>, алалхусус, бадаҳлоқии ин

<sup>160</sup> ЭУХИ аз 10 декабря соли 1948. [манбаи электронӣ] URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/declhr.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml) (санаи муроҷиат: 29.06.2023).

<sup>161</sup> Ниг.: Антимилитаризм // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого ... [и др.]. – СПб.; [М.]: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911-1915.

<sup>162</sup> Ниг.: Политология. Словарь. – М.: РГУ. В. Н. Коновалов. 2010. – 218 с.

гуна усулҳоро маҳкум ва ба онҳо муқобил мебарояд. Пасифистҳои сабитқадам ҳар як ҷангро маҳкум карда, худи имконияти қонунӣ, озодии миллӣ, муқаддас ва монанди инҳо будани ҷангҳоро инкор мекунанд.

Дар таъриҳ барои ин мисолҳои зиёде ҳаст. Барои мисол соли 295 м. пас аз расидан ба синни 21 Максимилиан – писари сарбози артиши Рум, бояд ба хизмати ҳарбӣ ворид мешуд, vale'e вай бинобар эътиқоди динӣ аз ин саркашӣ намуд ва ба қатл расид<sup>163</sup>.

Аз сиёсатмадорини машҳури пасифизм Маҳатма Ганди ба ҳисоб меравад, ки дар умум, ҳама гуна муборизаҳои ҳарбири маҳкум мекард.

Ҳамин тариқ, ҳуқуқи бунёдие, ки бо моддаи 9 Конвенсияи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон ҳифз шудааст, ба он чизе, ки “озодии дин ё эътиқод” ном дорад, баробар аст ва дар дигар санадҳои байналмилалӣ баррасӣ мешавад<sup>164</sup>. Ҳамчунин, дар қисми 13 моддаи 4 Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» омодааст: «Ҳеч кас наметавонад бо сабаби эътиқоди динии худ аз ичрои уҳдадориҳои муқаррарнамудаи қонун даст қашад. Иваз кардани ичрои як уҳдадорӣ ба дигар уҳдадорӣ бо сабаби эътиқоди динӣ танҳо дар ҳолатҳои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҟТ пешбинишуда мумкин аст»<sup>165</sup>. Ҳамин нуктаро Қонуни ҟТ «Дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадории ҳарбӣ» дар қ. 2 м. 5 муайян мекунад, ки уҳдадории ҳарбири шаҳрвандони ҷинси марди ҟТ, қатъи назар аз миллат, нажод, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулӯқ, ки аз ҷиҳати саломатӣ ва инкишофи ҷисмонӣ қобили адои хизмат мебошанд, инчунин, шаҳрвандони ҷинси зани ҟТ, ки ба талаботи муқарраршуда ҷавобғӯ буда, аз рӯи ихтисосҳо барои ҚМ-и ҟТ, қӯшунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ ихтиёран тайёри заруриро гирифтаанд, ичро мекунанд, таъкид менамояд<sup>166</sup>.

Мушкилоти дигари уҳдадории ҳарбӣ бо ҳуқуқу озодиҳои инсон ин маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳуқуқу озодиҳои динӣ дар вакти адои

<sup>163</sup> Ниг.: Peter Brock. Pacifism in Europe to 1914. (Princeton University Press, 1972), p. 13.

<sup>164</sup> Ниг.: Маркова Е.Н. Свобода совести и религии: негативное измерение и защита убеждений личности: дисс. канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 80.

<sup>165</sup> Қонуни ҟТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009, таҳти №489 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>166</sup> Қонуни ҟТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

хизмат ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин масъала А.Г. Баимов қайд мекунад, ки дар артиш барои риояи меъёрҳои динӣ шароити муқаррарӣ вучуд надорад<sup>167</sup>. Инчунин, имкон дорад, ки сарбозоне, ки дар артиш хизмат мекунанд, ба амалиёти низомӣ алайҳи худи ҳамақидаҳояшон фиристода шаванд. Ҷиҳати бартараф кардани чунин мушкилӣ дар бархе кишварҳо тадбирҳо андешидан шудааст. Чунончи, бо ташаббуси вазири дифои Русия, генерали артиш Сергей Шойгу, аз соли 2013 дар ошхонаҳои артиш онҳо низоми ғизои буфетиро ба кор мебаранд, ки тибқи он, ҳар як хизматчии ҳарбӣ дар тақсимот имкон дорад, ки 2 ё 3 намуди ҳӯрокеро, ки барои ўқобили қабул аст, интихоб намоянд. Чунин таъбир бо назардошти адди хизмати ҳарбии мусулмонон дар сафи Қувваҳои ҳарбии Русия мебошад.

Илова бар ин, пас аз барқарор шудани Институти руҳониёни низомӣ дар Русия соли 2010, низомиён имкон пайдо карданд, ки бо намояндағони руҳониён бештар тамос бигиранд. Дар ҳоли ҳозир дар чаҳорҷӯби Вазорати дифои ФР ситоди руҳониёни низомӣ барои 267 нафар таъсис дода шудааст, ки дар он тақрибан 60%: 156 руҳонии православӣ, 3 руҳонии мусулмон ва 1 руҳонии буддӣ фаъолият мекунад<sup>168</sup>.

Дар шароити ҶТ, ба андешаи мо, истифода аз ин таҷрибаи ФР ва ташкили чунин штатҳои корӣ аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд, чаро ки дар ҷумҳурӣ ниҳоди алоҳида вобаста ба дин ва Дошишкадаи исломӣ фаъолият мекунад, ки метавонад артишро бо кадрҳои соҳибихтисос таъмин намояд. Руҳониёни масъул метавонанд бо сарбозон курсҳои машваратӣ ва профилатикӣ гузашта, бо ин эътиқоди онҳоро дар робита ба ҳифзи Ватан ва ҳувияту ҳудшиносӣ такмил диханд.

Аз нуқтаи назари донишҳои сотсиологӣ хизматчиёни ҳарбӣ як падидай иҷтимоишавӣ дар шароити мушаххаси иҷтимоию фарҳангии тамаддуни муайян мебошанд. То имрӯз чунин барҳӯрд, ки бар асоси он бовар буд, ки дар кишварҳои гуногун дар баробари таҳқими институтҳои демократӣ афроди

<sup>167</sup> Ниг.: Баимов А.Г. К вопросу о службе мусульман в современной российской армии // Мусульманский мир. – 2016. – №4. – С. 88.

<sup>168</sup> Ниг.: Баимов А.Г. К вопросу о приеме на службу военных священнослужителей в современной России // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы Юбилейной X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2016. – С. 32–34.

миллатҳо ва мазҳабҳои гуногун дар доираи як ҷомеаи муайянни универсалӣ ва фаромарзӣ, ки аз рӯйи принсипҳои тамаддуни Ғарб сохта шудаанд, ассимилятсия мешаванд, номувофиқии худро нишон дод. Ягон муттаҳидшавӣ вуҷуд надорад, ҷаҳон мураккабтар шуда, муҳити иҷтимоӣ дар сатҳи макро тамоюли нигоҳ доштани гуногуншаклро ҳифз мекунад<sup>169</sup>.

Собиқ сарвазири Сингапур дар робита ба ин гуфтааст, ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ масъалаи ташкили артиши мунтазам вазифаи аввалиндарачаи мо ба ҳисоб мерафт. Дар ташкили артиш ба мисли артиши Истроил, ки мо аз таҷриба ва усули ёрии ҳарбии онҳо истифода мекардем, бояд занон ҷалб карда мешуданд, аммо ташкили ин мақсад дар байни аҳолии мусулмон ғайриимкон буд<sup>170</sup>.

Уҳдадориҳои конститутсионии ҳифзи Ватан ва хизмати ҳарбӣ дар Конститутсиояҳои Озарбойҷон, Белорусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон, Узбекистон ва Украина оварда шудааст. Барои ҳифзи Ватан таваҷҷуҳ ба шаҳрвандон дар Конститутсиояҳои ин давлатҳо бисёр нозук аст. Танҳо дар Конститутсиияи Қирғизистон категорияи васеътар – «ҳама» ҳамчун субъекти ин уҳдадорӣ истифода мешавад<sup>171</sup>.

Аммо дар мисоли Тоҷикистон истифодаи калимаи «ҳама» як қатор мушкилотро ба вуҷуд меорад, зоро уҳдадории ҳатмии ҳарбӣ ба ҳама хос нест. Яъне, дар ҷомеаи суннатии мо ин масъала – ҳатмӣ кардани хизмати ҳарбии занон дар ҳоли ҳозир ғайриимкон аст, зоро то имрӯз мардум моҳияти хизмати ҳарбиро дуруст дарк намекунанд, дар ҳоле ки дар бархе кишварҳо, аз ҷумла, Истроил ин як амри маъмулӣ гаштааст.

Ҳанӯз сарвазири яқуми вақти Истроил Давид Бен-Гурион чунин эрод гирифта буд: «Азбаски шумо шаҳрвандони Истроил, ҳамеша меҳоҳед, ки амнияти давлат бояд шабу рӯз ба амал бароварда шавад, ман меҳоҳам ба шумо ин нуктаро расонам, ки агар занони давлати мо мубориза набаранд, ин гуна

<sup>169</sup> Ниг.: Передня Д.Г. Религиозные компоненты применения в особом морально-политическом и психологическом состоянии сотрудников // Академическая мысль. – 2022. – №4(21). – С. 221.

<sup>170</sup> Ниг.: Ли Куан Ю. Глава 2 // Из третьего мира – в первый. История Сингапура (1965-2000). – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2018. – С. 18-24.

<sup>171</sup> Ниг.: Анциферов Н.В. Конституционное закрепление обязанностей личности в странах постсоветского пространства: сравнительно-правовой анализ // Юридические исследования. – 2017. – №8. – С. 6-7

амният нахоҳад буд. Мо кам ҳастем, аммо душманонамон бисёр. Агар Худо накунад, онҳо ба муқобили мо ба ҷанг бароянд, мардон ба ҷанги душман мераванд ва агар Худо накарда занҳое, ки дар хона нишаста, фарзандони ҳудро муҳофизат карда натавонанд ё ба мардон ёрӣ лозим шавад, пас, чи мешавад<sup>172</sup>.

Идеяи озодии меҳнат дар ҷомеаи илмӣ тадриҷан тағиیر ёфта, дигаргуниҳои иҷтимоии ҷомеаро инъикос мекунад. Масалан, дар адабиёти солҳои 50-и асри гузашта озодӣ дар принсипҳои ҳуқуқи меҳнат ҳамчун озодӣ аз истисмор, аз бекорӣ, ҳамчун интизоми «озод»-и меҳнаткашон ифода ёфта буд; дар солҳои 60-ум ва аввали солҳои 70-ум ин «озодии бастани шартномаи меҳнатӣ» буд; ҳамон «озодии ҳақиқии шартномаи меҳнатӣ» дар охири солҳои 70-ум; озодии интихоб кардани қасб, ҷой ва машғулият дар ибтидои солҳои 80-ум; озодии интихоб кардани ҷой ва намуди фаъолият бо назардошти манфиатҳои ҷамъият дар охири даҳай мазкури асри XX фаҳмида мешуд.

Агар мо ба Гегел пайравӣ кунем, ки озодӣ як зарурати бошуурона аст, пас, метавон гуфт, ки озодии машғул шудан ба меҳнат дарк кардани зарурати меҳнат ҳамчун манбаи мавҷудият аст. Аён аст, ки ин раванд маҷбурий ва иродай озоди кор надорад. Ба ин маънӣ, ангезаи меҳнатро на дар соҳаи ҳуқуқӣ, балки дар соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ ҷустӯҷӯ кардан лозим аст, ки дар он ҷо характеристи ҳавасмандгардонии меҳнатро пайдо мекунад<sup>173</sup>.

Хотирнишон кардан ба маврид аст, ки ҷомеа ба таърифи озодӣ дар меҳнат “аз самти муқобил” омада, дар аввал дар конвенсияҳои Созмони Байналмилалии Меҳнат (минбаъд – СБМ) “Дар бораи меҳнати маҷбурий ё ҳатмӣ” манъи меҳнати маҷбурий ва табъизро аз соли 1930, таҳти № 29 ва «Дар бораи барҳам додани меҳнати маҷбурий» аз соли 1957, таҳти № 105 дар соҳаи меҳнат муқаррар карда буд .

Дар банди 1 моддаи 2 Конвенсияи СБМ № 29 дар бораи меҳнати маҷбурий ё ҳатмӣ, соли 1930 истилоҳи «меҳнати маҷбурий ё ҳатмӣ» маънои ҳама кор ё

<sup>172</sup> Ниг.: [Манбаи электронӣ]. URL: <http://jewishvirtuallibrary.org/history-of-women-in-idf-combat-units> (санаси дастрасӣ 04.07.2023).

<sup>173</sup> Ниг.: Жернаков В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном трудовом праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – №3 (21). – С. 91.

хизматеро дорад, ки аз ҳар шахсе, ки зери таҳди迪 ягон ҷазо ситонида мешавад ва шахс барои он ихтиёран худро пешниҳод накардааст.

Аммо бояд қайд кард, ки тибқи банди 2 моддаи 1 ҳамин ҳуччат, истисноҳо аз стандарти дарболозикршуда оварда шудаанд, ки дар он меҳнати маҷбури ё ҳатми дар давраи гузариш танҳо барои мақсадҳои ҷамъиятӣ истифода шавад:

- 1) кор ё хизмате, ки тибқи қонунҳои хизмати ҳарбӣ талаб карда мешавад;
- 2) қисми уҳдадориҳои муқаррарии шаҳрвандӣ мебошад;
- 3) дар натиҷаи ҳукми суд талаб карда шуда бошад;
- 4) дар ҳолатҳои фавқулода, яъне ҳангоми ҷанг ё фалокат ё таҳди迪 оғат зарур аст;
- 5) корҳои хурди коммуналӣ.

Ҳамаи ин фаъолиятҳо ҳусусияти маҷбури ё ҳатми доранд, вале онҳо «танҳо барои мақсадҳои Конвенсияи мазкур» меҳнати маҷbuри ё ҳатми ҳисобида намешаванд. Яъне, чунин кори иҷборӣ набояд манъ карда шавад<sup>174</sup>.

Ба андешаи А.Ф. Нурисламов, зуҳуроти ҷангро аз байн бурдан ғайриимкон аст, аммо дар заминаи ин ҷангҳо ҳуқуқҳои инсон поймол мешавад, ки ба ҳимоя ниёз дорад<sup>175</sup>. Бо истинод ба омор, ба гуфтаи Р. Ҷексон, пас аз соли 1945 дар сайёра ҳамагӣ 26 рӯзи сулҳ вучуд дошт, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки падидай ҷангро саркӯб кардан ва аз байн бурдан ғайриимкон аст, аммо ягона роҳи ҳал таъмини ҳадди аксар ва ҳифзи шаҳрвандони осоишта дар муноқишаҳои мусаллаҳона мебошад<sup>176</sup>.

Муқаррапоти даҳлдор оид ба таъмин ва ҳифзи ҳуқуқ ҳанӯз 12-уми августи соли 1949 дар конфронси Женева чор конвенсия қабул карда шуда буд: «Дар бораи беҳтар намудани вазъи маҷruҳону беморон дар артиши фаъол»; «Дар бораи беҳтар намудани тақдири маҷruҳon, беморон ва киштии ҚМ дар баҳр дучоршуда»; «Дар бораи муносибат бо асирони ҳарбӣ» ва «Дар бораи муҳофизати шаҳrвандҳо дар замони ҷанг». Ин конвенсияҳои Конвенсияҳои

<sup>174</sup> Ниг.: Конвенсияи меҳнати маҷbuри [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5614cace4> (санаи муроҷиат: 22.11.2021).

<sup>175</sup> Ниг.: Нурисламов А.Ф. Обеспечение и защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов // Международный журнал гуманитарных и массовых наук. – 2021. – №12-4. – С. 135

<sup>176</sup> Ниг.: NATO AND PEACEKEEPING Robert J. Jackson Visiting Fellow Centre for International Studies and Clare Hall, University of Cambridge. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm> (санаи муроҷиат: 22.11.2022).

Женева «Дар бораи ҳимояи қурбониёни ҷанг» номида шуда, имкони ҳифзи ҳуқуқи инсонро дар ҳолати муноқишаҳои мусаллаҳона ба таври назаррас васеъ намудаанд<sup>177</sup>.

Ба андешаи Ш.Ф. Искандаров, инсоният дар давраи тараққиёти худ роҳу воситаҳои гуногуни ҳифзи ҳуқуқи худро пешниҳод ва ба вучуд овардааст. Дар ин бобат комёбии муҳимми ҳамкории байналхалқӣ ва ташаккули низоми ҳифзи ҳуқуқи инсон эътирофи чомеаи байналмилалӣ мебошад, ки кӯдак бинобар ноболигии ҷисмонӣ ва рӯҳии худ ба ҳифзу нигоҳубини маҳсус, аз ҷумла ба ҳифзи дурусти ҳуқуқӣ, ҷи ҷашни таваллуд ва ҷи баъд аз таваллуд ниёз дорад, ҳамчунин, субъектҳои мустақили муносибатҳои ҳуқуқӣ эътироф намудани кӯдакон<sup>178</sup>.

Кӯдакон аксар вақт ба хизмати ҳарбӣ маҷбур мешаванд, дучори хушунат гашта, аз таҳсил маҳрум мегарданд ва мавриди осеби ҷисмонӣ ва равонӣ қарор мегиранд. Аксар вақт кӯдакон на танҳо тамошобин, балки иштирокчиёни бевоситай ин «театри хунин» мегарданд. Кӯдакон бо сабабҳои гуногун бо ҚМ ва гурӯҳҳои мусаллаҳ алоқаманд мешаванд: дар баъзе маврид онҳоро унсурҳои мусаллаҳ маҷбуран ба хизмат ҷалб меқунанд ё онҳо рабуда мешаванд, дар ҳолатҳои дигар кӯдакон бо роҳи тарсондан маҷbur мешаванд, ки ба онҳо ҳамроҳ шаванд. Ҷалби кӯдакон, инчунин, дар заминаи факр, табъиз, интиқом ва садоқат ба як гурӯҳи этникӣ, мазҳабӣ ё қабилавӣ сурат мегирад. Аксар вақт ноамнӣ ва оворашавӣ кӯдаконро, ба ҳусус онҳое, ки аз оилаҳои худ ҷудо шудаанд, ташвиқ меқунад, то барои ҳимоя ва зинда мондани онҳо ба ягон гурӯҳи мусаллаҳ ҳамроҳ шаванд.

Бори аввал, дар матни санади ҳуқуқии байналмилалӣ мағҳуми иштироки кӯдакон дар амалиёти ҷангӣ танҳо дар соли 1977 ҳангоми тартиб додани Протоколҳои иловагии Конвенсияҳои Женева «дар бораи ҳимояи қурбониёни ҷанг» соли 1949 пайдо шудааст<sup>179</sup>. Протоколи иловагии I, ки ҳангоми

<sup>177</sup> Ниг.: Нурисламов А.Ф. Обеспечение и защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов // Международный журнал гуманитарных и массовых наук. – 2021. – №12-4. – С. 133.

<sup>178</sup> Ниг.: Искандаров Ш.Ф. Защита прав ребёнка // Государствоведение и права человека. – 2017. – №4 (8). – С. 58.

<sup>179</sup> Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите

даргириҳои мусаллаҳи байналмилалӣ татбиқ мешавад, давлатҳоро вазифадор мекунад, ки «тамоми чораҳои имконпазирро барои монеъ шудани иштироки бевоситаи кӯдакони то синни 15-сола дар амалиёти ҷанг» маҳсусан андешанд, «аз ҷалби онҳо ба ҚМ-и худ» худдорӣ намоянд ва ба давлатҳои иштирокӣ қатъиян тавсия медиҳад, ки ҳангоми даъват аз ҳисоби шахсони ба синни 18 нарасидаанд, худдорӣ кунанд.

Якчанд созишнома ва конвенсияи асосии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон мавҷуданд, ки барои ҳимоя ва пешбурди ҳуқуқҳои инсон дар саросари ҷаҳон таҳия шудаанд. Ин ҳуччатҳо ҳуқуқ ва озодиҳои асосиеро, ки шахс ба онҳо ҳуқуқ дорад, муайян мекунад:

1. **ЭУҲИ** аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ соли 1948 қабул шудааст. Эъломияи мазкур ҳуччати бунёдиест, ки ҳуқуқ ва озодиҳои асосиро, ки ҳамаи одамон ба онҳо ҳуқуқ доранд, муайян мекунад. Он доираи васеи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро фаро мегирад.

2. Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз ҷониби СММ соли 1966 қабул шудааст, ПБҲШС тамарқуз мекунад. Он ҳуқуқҳо ба монанди ҳуқуқ ба зиндагӣ, озодии баён, озодии эътиқод ва ҳуқуқ ба мурофиаи одилонаро эътироф намуда, механизмҳои мониторинг ва ҳисботдигӣ оид ба риояи давлатро муқаррар кардааст.

3. **ПБҲИИФ** соли 1966 қабул шуда, ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро таъкид мекунад. Он ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ҳуқуқ ба сатҳи мувофиқи зиндагӣ ва гайратро эътироф мекунад;

4. Конвенсия оид ба барҳам додани ҳама шаклҳои табъиз нисбати занон, ки соли 1979 қабул шудааст, шартномаи байналмилалӣ мебошад, ки маҳсусан табъизи гендериро баррасӣ мекунад. Ҳадафи он аз байн бурдани табъиз нисбати занон ва мусоидат ба баробарии гендерӣ дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад.

---

жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://un.org> (санаи муроҷиат: 30.04.2023).

5. Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак (КҲҚ) соли 1989 қабул шуда, як шартномаи фарогир аст ва ба ҳуқуқҳои кӯдакон тамарқуз мекунад. Он ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кӯдаконро муайян карда, стандартҳои ҳифзи онҳоро, аз ҷумла, ҳимоя аз истисмор, зӯроварӣ ва табъиз муқаррар намояд.

6. Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ё ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф соли 1984 қабул шуда, кӯшиш мекунад, ки амалҳои шиканча ва дигар муносибатҳои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шарафро пешгирӣ ва ҷазо дидад. Он шиканҷаро дар ҳама ҳолатҳо манъ мекунад ва уҳдадориҳои давлатҳоро оид ба пешгирӣ, тафтиш ва таъқиби шиканча муқаррар месозад,

7. Конвенсияи ҳуқуқҳои маъюбон соли 2006 қабул шуда, аввалин шартномаи байналмилалиест, ки маҳсусан ҳуқуқҳои маъюбонро дар бар мегирад. Он ба иштироки пурра ва баробарии онҳо дар ҷомеа, таъмини ҳуқуқҳои онҳо ба таҳсил, шуғл, дастрасӣ ва бидуни табъиз мусоидат мекунад;

8. Конвенсияи байналмилали ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи коргарони муҳочир ва аъзои оилаҳои онҳо соли 1990 қабул шуда, чаҳорҷӯбай ҳифзи ҳуқуқҳои муҳочирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳоро таъмин менамояд. Он масъалаҳоеро, ки ба кор қабул кардан, шароити кор, муттаҳидсозии оилаҳо ва дастрасӣ ба хизматҳои иҷтимоӣ вобаста аст, баррасӣ мекунад.

Инҳо муҳимтарин шартномаҳо ва конвенсияҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон буда, асоси чаҳорҷӯби ҷаҳонии ҳуқуқи инсонро ташкил медиҳанд. Ин ҳуҷҷатҳо ҳамчун дастурамал барои давлатҳо ҷиҳати эҳтиром, ҳифз ва иҷрои ҳуқуқҳои шахсони алоҳида дар доираи салоҳияти худ хизмат мекунанд. Давлатҳое, ки ин шартномаҳоро ба тасвиб расонидаанд, қонунан уҳдадоранд, ки муқаррароти онҳоро риоя кунанд ва барои таъмини риояи онҳо механизмҳои назорат ва гузоришиҳо таҳия ва ташкил намоянд.

Шартномаҳо ва конвенсияҳои асосии байналмилалии ҳуқуқи инсон, ки дар боло зикр шудаанд, бо хизмати ҳарбӣ хеле алоқаманд буда, чаҳорҷӯбай умумиро барои ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқҳои инсон дар заминаи низомӣ муқаррар мекунанд, аз ҷумла:

1. Шартномаҳои ҳуқуқи инсон муҳимтарин ҳуқуқи ҳаётро эътироф намуда, шиканча, муносибати гайриинсонӣ ва худсарона аз озодиро манъ мекунанд. Ин муқаррапот ба хизматчиёни ҳарбӣ, инчунин, шаҳрвандони гайринизомӣ даҳл дошта, кафолат медиҳад, ки шахсони дар хизмати ҳарбӣ хизматкунанда аз таҳқир ва бадрафторӣ муҳофизат карда шаванд.

2. Озодии баён. Санадҳои ҳуқуқи инсон ҳуқуқҳои озодии баён, фикр, вичдонро ҳифз мекунанд. Ин ҳуқуқҳо дар заминаи ҳарбӣ барои таҳқими муоширати ошкоро, имкон додани мубоҳисаҳо оид ба масъалаҳои муҳим ва ҳифзи ҳуқуқҳои хизматчиёни ҳарбӣ барои изҳори ақидаи худ муҳиманд, ба шарте ки ин интизоми ҳарбӣ ё амнияти миллиро халалдор накунанд.

3. Ҳуқуқ ба мурофиаи одилона. Шартномаҳои ҳуқуқи инсон ҳуқуқ ба мурофиаи одилона ва беғаразро таъкид мекунанд. Принципи мазкур кафолат медиҳад, ки хизматчиёни ҳарбии дар содир намудани чиноят айбдоршаванда ба таври лозимӣ ва ба ҷойи лозима муроҷиат намуда, аз ҳуқуқи худ муҳофизат намоянд. Шартномаҳои мазкур нигоҳ доштани интизом ва якпорчагиро дар низоми адлияи ҳарбӣ мусоидат мекунанд.

4. Манъи табъиз. Санадҳои ҳуқуқи инсон, аз ҷумла табъизро аз рӯйи ҷинс, дин ва дигар ҳусусиятҳои ҳифзшаванда манъ мекунанд. Ин ба артиш ба таври маҳсус даҳл дорад, зоро он масъалаҳоеро ба мисли табъизи гендерӣ, озори ҷинсӣ ва муносибати одилона бо кормандони гуногун дар ҚМ баррасӣ мекунад.

5. Ҳифзи шаҳрвандон. Ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстона, ки бо қонуни ҳуқуқи инсон алоқаманд аст, принципҳо ва қоидаҳои ҳифзи шаҳрвандонро ҳангоми даргириҳои мусаллаҳона муқаррар мекунад. Хизмати ҳарбӣ бояд ин принципҳоро риоя қунад, то шаҳрвандони гайринизомӣ ҳадаф қарор нагиранд ё осеб набинанд.

6. Ҳуқуқ ба радкуни вичдонӣ. Санадҳои ҳуқуқи инсон ҳуқуқи радкуни вичдониро эътироф мекунанд ва ба шахсони алоҳида имкон медиҳанд, ки аз хизмати ҳарбӣ дар асоси эътиқоди динӣ даст қашанд. Ин санадҳо барои сарқашӣ аз рӯйи вичдон заминаҳои ҳуқуқӣ ва ҳимояро фароҳам оварда, риояи ҳуқуқҳои онҳоро таъмин мекунанд.

7. Масъулият барои нақши ҳуқуқи инсон, Шартномаҳо ва конвенсияҳои ҳуқуқи инсон аҳаммияти масъулиятро барои нақши ҳуқуқи инсон, аз ҷумла онҳое, ки аз ҷониби кормандони низомӣ содир мекунанд, таъкид месозад. Ба ин уҳдадориҳо тафтиши иддаои сӯиистифода, ба ҷавобгарӣ қашидани шахсони гунаҳкор ва пешниҳоди ҷораҳои ҷубронпулӣ ва ҷуброни зарадидагон дохил мешаванд.

8. Дастгирии пас аз хизмат. Санадҳои ҳуқуқи инсон аҳаммияти дастгирии ҳуқуқ ва некуаҳволии собиқадоронро пас аз адои хизмати ҳарбӣ таъкид мекунад. Ин дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ, дастгирии солимии равонӣ, ҳамгирои иҷтимоӣ ва кумаки бо кор таъмин кардан ва ҳамгироӣ ба ҳаёти шаҳрвандӣ мебошад.

Дар умум, санадҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон як чаҳорҷӯби меъёриро пешниҳод мекунанд, ки ба хизмати ҳарбӣ даҳл доранд. Онҳо стандартҳо ва интизориҳои давлатҳо ва ҚМ-ро барои эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқҳои ашхосе, ки дар артиш хизмат мекунанд, инчунин, ҳуқуқҳои ғайринизомиён, ки аз амалиёти низомӣ осеб дидаанд, муқаррар мекунанд. Бо риояи ин принсипҳо муассисаҳои ҳарбӣ кафолат медиҳанд, ки амалҳои онҳо ба ҳадафҳои васеътари ҳуқуқи инсон мувофиқат мекунанд ва фарҳанги шаъну шараф, адолат ва масъулиятро дар ҚМ риоя менамоянд.

## **БОБИ П. ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚӢ, МАСъАЛАҲОИ АМАЛИШАВӢ ВА МУҚОИСАВИИ УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ**

### **2.1. Масъалаҳои ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ**

Уҳдадории ҳарбии шаҳрвандони ҶТ, мувофиқи моддаи 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» инҳоро пешбинӣ менамояд:

- 1) қайди ҳарбӣ;
- 2) омодасозӣ ба хизмати ҳарбӣ;
- 3) даъват ба хизмати ҳарбӣ;
- 4) адои хизмати ҳарбӣ;
- 5) дар эҳтиёт будан;
- 6) даъват ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ ва маҳсус.

Бақайдгирии ҳарбӣ шакли бақайдгирии захираҳои даъватӣ мебошад. Мақсади асосии бақайдгирии ҳарбӣ таъмини пурра ва босифати захираҳои кадрии даъватшавандай ҚМ-и ҶТ, дигар воҳидҳо ва мақомоти ҳарбӣ дар замони осоишта, инчунин, дар давраи сафарбаркунӣ, ҳолати ҳарбӣ ва дар замони ҷанг мебошад. Қонунҳои асосие, ки моҳият, мазмун ва ташкили бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандонро танзим мекунанд, инҳоянд: Қонуни ҶТ аз 4.11.1995, таҳти №208 «Дар бораи мудофиа»<sup>180</sup>, Қонуни ҶТ аз 16.04.2012, таҳти №799 «Дар бораи тайёрии сафарбаркунӣ ва сафарбаркунӣ»<sup>181</sup>, Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», ҳамчунин, «Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ», ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26-уми августи соли 2022, таҳти №416 тасдиқ гардидааст<sup>182</sup>.

Ба андешаи А.В. Кузянов, принсипҳои зерини бақайдгирии ҳарбиро чудо кардан мумкин аст:

- пуррагӣ;
- эътиомоднокӣ;

---

<sup>180</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиа» аз 4.11.1995, №208 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

<sup>181</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи тайёрии сафарбаркунӣ ва сафарбаркунӣ» 16.04.2012, №799 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

<sup>182</sup> Ниг.: Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 августи соли 2022, таҳти №416 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

- объективӣ;
- низоми томи бақайдгирии ҳарбӣ<sup>183</sup>.

Барои амалишавии ин принсипҳо ҳамоҳангии кори мақомотҳо муайян шуда, комиссияҳо низ вобаста ба ичрои дурусти бақайдгирий ва сафарбаркуни амал мекунанд.

Мувофиқи моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», қайди ҳарбӣ низоми баҳисобигирии уҳдадорони ҳарбии ҶТ мебошад. Дар асоси қисми дигари ҳамин моддаи қонун даъватшавандагон шахсонеро меноманд, ки шаҳрвандони ҶТ (чинси мард) буда, ба синни 18 расидаанд ва дар комиссариатҳои ҳарбӣ (мақомоти маҳаллии идоракунии ҳарбии шаҳру ноҳияҳо) бо мақсади даъват барои адой хизмати ҳарбӣ дар ҚМ-и ҶТ, қушунҳо ва воҳидҳои дигари ҳарбӣ ба қайди ҳарбӣ гирифта шудаанд. Ба ин тартиб қайди ҳарбӣ ҷузъи муҳимми уҳдадории ҳарбӣ ба ҳисоб рафта, шахсоне, ки қайди ҳарбӣ надоранд, ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда намешаванд.

Ҳамин аст, ки мақомотҳои даҳлдор ба ин масъала аҳаммияти хосса медиҳанд. Дар асоси банди 8 қисми 5 моддаи 10 Қонуни болозикр уҳдадории шаҳрвандон барои бақайдгирии ҳарбӣ аз синни 16 оғоз меёбад

Чуночи, дар Қонун омадааст: «Мақомоти шуғли аҳолӣ уҳдадоранд дар бораи аз ҷониби онҳо ба қайд гирифтани шаҳрвандони аз 16 то 27-сола дар муҳлати 7 рӯз ба комиссариатҳои ҳарбии даҳлдор ахборот манзур намоянд»<sup>184</sup>.

Шаҳрвандони ба хизмати ҳарбӣ даъватшаванд ӯҳдадоранд даъватномаи комиссариати ҳарбиро бо забонҳат қабул намоянд. Даъватномаро ба шаҳрвандон кормандони комиссариати ҳарбӣ ё дар ҷойи кор (таҳсил)-и шаҳрванд роҳбарон, дигар шахсони (кормандони) вазифадори ба кори баҳисобигирии ҳарбӣ масъули ташкилотҳо, инчуни, шахсони вазифадори ба кори баҳисобигирии ҳарбӣ масъули мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот месупоранд.

Мақсад ва вазифаҳои қайди ҳарбӣ аз инҳо иборат аст:

---

<sup>183</sup> Ниг.: Кузянов А.В. Правовая природа и содержание воинского учета // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – №4. – С. 67.

<sup>184</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 20.01.2023).

- таъмини ичрои қонунгузории ҳарбӣ, аз қабили қонунҳои ҶТ "Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ", "Дар бораи омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбаркунӣ" ва «Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ»;
- муайян кардани таркиби миқдорӣ ва сифатии захираҳои инсонӣ ва истифодаи муассири онҳо барои таъмини мудофиаи кишвар ва амнияти давлатӣ;
- гузаронидани корҳои банақшагирифташуда дар самти таълими мутахассисони низомии ҳарбӣ.

**Бақайдгирии ҳарбӣ ба умумӣ ва маҳсус ҷудо карда мешавад:**

1. Дар қайди умумии ҳарбӣ шаҳрвандоне мебошанд, ки дар эҳтиёт қарор дошта, вале дар корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравии онҳо ва муассисаҳои таълимӣ, дар давраи сафарбарӣ ва замони ҷанг захира (брон) карда нашудаанд, инчунин, шаҳрвандоне, ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд;
2. Дар қайди маҳсуси ҳарбӣ бошад, шаҳрвандоне мебошанд, ки дар эҳтиёт қарор дошта, тибқи тартиби муқарраргардида, дар корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон ва муассисаҳои таълимӣ, дар давраи сафарбарӣ ва замони ҷанг захира (брон) карда мешаванд<sup>185</sup>.

Моддаи 29 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» синну соли шаҳрвандонеро, ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд, аз 18 то 27-солагӣ муқаррар кардааст<sup>186</sup>. Муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба даъват ба хизмати ҳарбӣ барои сафарбаркунӣ, дар ҳолати ҳарбӣ ва замони ҷанг, объекти танзими ҳуқуқии ҳамин қонун ба ҳисоб меравад. Шаҳрвандон пас аз расидан ба синни 27-солагӣ аз даъвати ҳарбӣ озод карда, ба ҳайати захиравӣ дохил мешаванд.

Мувофиқи Конститутсияи ҶТ шаҳрвандон метавонанд аз синни 18-солагӣ мустақилона ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худро пурра амалӣ намоянд. Дар ин синну

---

<sup>185</sup> Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 августи соли 2022, №416 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

<sup>186</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.01.2023).

сол шаҳрванд дараҷаи муайяни шуурнокӣ, инкишофи иҷтимоӣ ва ҷисмонӣ пайдо мекунад, ки уҳдадориҳои худро барои ҳифзи Ватан мустақилона иҷро карда метавонад. Мағҳуми «мустақилона» ифодаи мустақилияти шаҳрванд буда, имконияти ҳуқуқии шаҳрвандро барои ба даст овардан ва амалӣ намудани ҳуқуқу уҳдадориҳо дар назар дорад. Суҳан дар бораи падидай васеътар аз қобилияти маданиӣ меравад, ки он танҳо ҳамчун ҳолати маҳсуси қобилияти умумии шаҳрванд барои мустақилона амалӣ намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аз тарафи давлат кафолатдодашуда мебошад.

Ба андешаи А.В. Кузянов, сарфи назар аз он ки шаҳрванд аз синни 18-солагӣ ба қобилияти пурра соҳиб мешавад, дар амал бисёр шаҳрвандон дар ин синну сол то ҳол инкишофи иҷтимоӣ ва ҷисмонии нокифоя доранд, баъзе шаҳрвандон барои гирифтани таҳсилоти миёнаи қасбӣ фурсат ҳам надоранд, ки ин ба дараҷаи сифатии даъватшаванд таъсир мерасонад»<sup>187</sup>. Дар мавриди муҳлати 27-солагӣ бошад, таҷриба нишон медиҳад, ки бисёр шаҳрвандон аз номукаммалии қонунгузорӣ истифода бурда, аз қабули даъватномаҳо саркашӣ мекунанд ва ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир намешаванд. Пас аз расидан ба синни 27-солагӣ, чунин шаҳрвандон, аллакай, ҳуқуқи гирифтани билети ҳарбӣ ва ба ҳайати захиравӣ гузаштанро доранд, ки ин омил ба давлат ва ҷомеа зараровар аст.

Дар ИМА ҳама мардони аз синни 18 то 25-сола, ба истиснои онҳое, ки бо раводиди ғайримуҳоҷиратӣ вориди давлат шудаанд, новобаста ба доштани корти сабз, бояд сабти ном шаванд. Саркашӣ аз бақайдгирии ҳарбӣ дар хизмат нақзи Қонуни хизмати ҳарбӣ мебошад. Суд барои чунин қонуншиканӣ метавонад ба муҳлати то панҷ сол аз озодӣ ё маҳрум кунад ба маблағи на бештар аз 250 000 доллар ҷарима кунад<sup>188</sup>. Ба хизмати ҳарбӣ дар ИМА аз синни 17 то 42 қабул карда мешаванд<sup>189</sup>.

---

<sup>187</sup> Кузянов А. В. Правовая природа и содержание воинского учета // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – №4. – С. 67.

<sup>188</sup> Ниг.: Selective Service sistem [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.sss.gov/faq/#who-needs-to-register> (санаи муроҷиат: 19.01.2023).

<sup>189</sup> Ниг.: Служба в армии или как получить гражданство в США. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhba> (санаи муроҷиат: 19.01.2023).

«Низомномаи бақайдигирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ» уҳдадориҳои комиссияи ба қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандонро чунин муайян мекунад:

Ба қайди ибтидоии ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандони чинси мард аз ҷониби комиссияи шаҳрӣ ё ноҳиявӣ дар давраи аз 1-уми январ то 31-уми март ҳангоми ба синни 16-солагӣ расидани онҳо сурат мегирад.

Комиссияи ба қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандон бо қарори раиси шаҳр ё ноҳия таъсис дода шуда, уҳдадориҳои худро дар доираи ваколат ичро менамояд.

Комиссияи ба қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандон уҳдадор аст, ки муоинаи тибии шаҳрвандонро ташкил намуда, қобили адои хизмати ҳарбӣ будани онҳоро муайян карда, дар хусуси дар қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрванд ё озод намудани ўз аз уҳдадории ҳарбӣ, бинобар вазъи саломатӣ, ҳамчун гайриқобили хизмати ҳарбӣ будан қарор қабул кунад.

Раис ё котиби комиссияи дар қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандон уҳдадор аст, ки қарори комиссияро ба шаҳрвандон расонида, уҳдадориҳои онҳоро доир ба қайди ҳарбӣ фаҳмонад.

Дар баробари уҳдадории қомиссия, Низомномаи мазкур уҳдадориҳои шаҳрвандонро ба таври зайл муайян намудааст:

1. Шаҳрвандон уҳдадоранд дар қайди ҳарбии комиссариати ҳарбии маҳалли истиқомат ё дар қайди ҳарбии ҳайати эҳтиёти мақомоти амнияти миллӣ бошанд, бо даъват дар вақти муқарраршуда ба маҳалли муайян, ба комиссариати ҳарбӣ ҳозир шуда, хучҷатҳои заруриро мувофиқи номгӯйи дар даъватномаи комиссариати ҳарбӣ ё мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот нишондодашуда пешниҳод, инчунин, уҳдадориҳои дигари тибқи қонун ва санадҳои меъёрии ҳукуқӣ муқарраргардидаи қайди ҳарбиро ичро намоянд.

2. Шаҳрвандоне, ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват шаванд ва дар давраи даъват ба муҳлати зиёда аз 15 рӯз аз ҷойи истиқомат мераванд, уҳдадоранд дар ин бора ба комиссариати ҳарбии маҳалли истиқомат шахсан хабар расонанд. Дар давраи сафарбаркуй ё замони ҷанг ба шаҳрвандоне, ки дар қайди ҳарбӣ қарор доранд, бе иҷозати комиссариати ҳарбӣ аз ҷойи истиқомати худ берун

рафтан комилан манъ буда, танҳо пас аз пешниҳоди аризаи дахлдори хаттии шаҳрванд дастрас кардан мумкин аст<sup>190</sup>.

Акнун масъалаи дигаре, ки бо қабули қонуни нави уҳдадории ҳарбӣ ба вуҷуд омад, ин номгӯ ва шарҳи ҳуҷҷатҳост, ки бақайдгирии ҳарбиро муайян мекунад.

Дар асоси моддаи 12 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» ҳуҷҷатҳои бақайдгирии ҳарбӣ инҳо мебошанд:

1) шаҳодатномаи бақайдгирии ҳарбӣ – ин ҳуҷҷат бори аввал дар синни 16-солагӣ барои гузаштани аз қайди ҳарбӣ дода мешавад;

2) билети ҳарбӣ – ҳуҷҷати шахсии ягонаи бемуҳлати бақайдгирии ҳарбии шаҳрванд, ки муносибат ва уҳдадории ҳарбии ўро ба хизмати ҳарбӣ муайян менамояд<sup>191</sup>;

3) маълумотнома бар ивази билети ҳарбӣ. Дар асоси қисми 3 моддаи 12 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» ба шаҳрванде, ки билети ҳарбиро гум кардааст, бар ивази билети ҳарбӣ бо тартиби муайяннамудаи «Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ» маълумотнома дода мешавад. Шаҳодатнома бо мақсади баланд бардоштани нуфуз ва ҷолибияти хизмати ҳарбӣ ҷорӣ карда шудааст.

Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» дар таҳрири нав барои шаҳрвандоне, ки дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил намудаанд, 12 моҳ муҳлати хизмати ҳарбӣ муайян шудааст. Ҳамчунин, бо анҷом расидани хизмати ҳарбӣ хатмкардаҳои кафедраи ҳарбӣ бо рутбаи лейтенанти хурд сарфароз карда мешаванд. Аммо дорандагони маълумотнома бар ивази билети ҳарбӣ дар мансабҳои хизмати давлатӣ фаъолият карда наметавонанд.

Шаҳрвандон ва шахсони мансабдор барои иҷро накардани уҳдадориҳои бақайдгирии ҳарбӣ тибқи қонунгузории ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

С.С. Харитонов фаъолияти мутахассисони соҳаи ҳуқуқро дар ҚМ муҳим мешуморад<sup>192</sup>. Дар ин асос муаллиф бар он андеша аст, ки ҳамасола садҳо

<sup>190</sup> Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 августи соли 2022, №416 [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 22.02.2023).

<sup>191</sup> Ниг.: Борисов А.Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – 848 с.

<sup>192</sup> Ниг.: Харитонов С.С. И все же - нужны или не нужны армии военные юристы? // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2009. – №5(143). – С. 95-96.

нафар танҳо факултетҳои ҳуқуқшиносиро хатм мекунанд. Дар асоси моддаи 24 Конуни ҶТ «Дар бораи маориф» ва банди 5 қисми 5 «Тартиби тақсимот ва бо чойи кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон» хатмкардагони шуъбаҳои рӯзонаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ бо чойи кор таъмин карда мешаванд.

Шаҳрвандоне, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ, тибқи фармоиши давлатӣ, муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбиро хатм кардаанд, мувофиқи шартномаи тарафайн ва роҳҳати мақомоти даҳлдор уҳдадоранд, ки аз рӯйи ихтисос на камтар аз 3 сол фаъолият намоянд, ба шарте ки қонунгузории ҶТ тартиби дигареро муқаррар накарда бошад. Мутахассисони ҷавоне, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбиро дар хориҷи кишвар тибқи шартномаи тарафайн хатм кардаанд, уҳдадоранд, ки мувофиқи роҳҳати мақомоти даҳлдор аз рӯйи ихтисос на камтар аз 5 сол фаъолият намоянд.

Барои бо чойи кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон мақомоти даҳлдори давлатӣ вазифадор мебошанд. Мутахассисони ҷавоне, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ таҳсил намуда, тибқи фармоиши давлатӣ, бесабаб ба чойи кори муайяншуда ҳозир намешаванд ё аз кор саркашӣ мекунанд, инчунин, қабл аз ба охир расидани муҳлат талаботи шартномаи тарафайнро риоя наменамоянд, уҳдадоранд, ки маблағи барои таҳсили онҳо ҳарҷшудаи давлатиро бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ баргардонанд.

Мақомот, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, ки мутахассисони ҷавонро бо роҳҳат қабул менамоянд, уҳдадоранд барои онҳо шароити мусоиди корӣ фароҳам оваранд ва дар сурати набудани эҳтиёҷот ба мутахассис мақомоти даҳлдори давлатиро ба таври хаттӣ огоҳ созанд. Донишҷӯёне, ки муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбиро бо дипломи аъло хатм кардаанд, дар интихоби чойи кор озоданд ва барои дохилшавӣ ба магистратура, барои ихтисосҳои тиббӣ магистратура – ординатураи клиникӣ, аспирантура ё докторантура аз рӯйи ихтисос бе навбат роҳ дода мешаванд<sup>193</sup>.

---

<sup>193</sup> Ниг.: Конуни ҶТ «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013, №1004. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

Яъне, дар бисёр муасисаҳои таҳсилоти миёна ва дигар муасисаҳои давлатӣ ниёз ба мутахассисони соҳаи хуқуқ мавҷуд аст, аммо ҳамасола ин мутахассисон бо гирифтани диплом аз ичрои ин уҳдадориҳои сетарафа озод мешаванд ва ин масъала аз тарафи масъулин назорат намешавад. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки тамоми ин мутахассисон, бевосита пас аз хатми донишгоҳ ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда шаванд, ки бо ин роҳ:

- аз як тараф нарасидани кадрҳои хуқуқӣ дар ҚМ ҳалли худро ҳоҳад ёфт ва ин дар таъмини қонуният саҳм ҳоҳад гузошт;
- таъмини ҚМ бо наваскарон (даъватшавандагон), яъне, мутахассисони ҷавон, ки бо сабабҳои гуногун бо ҷойи кор таъмин нашудаанд ва метавонанд дар сафи ҚМ хизмат намоянд ё худ уҳдадории тибқи шартномаи сетарафаро дар хизмати ҳарбӣ ба охир расонанд;
- истифодаи самараноки сармояи инсонӣ ё худ захираҳои кадрӣ.

Ба Қонуни ҶТ аз 2-юми январи соли 2021, таҳти №1753 «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» ворид намудани тағйироту иловаҳои зерин мувофиқи мақсад аст:

1) Бо мақсади паст кардани тамоюли саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ дар чомеа синни ниҳоди даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ аз 27 ба 30-солагӣ баланд карда шавад, ки ин на танҳо нишондиҳандаҳои микдорӣ, балки сифатии контингенти даъватшавандаро низ зиёд мекунад. Ба ин суханҳо тағйироти соли 2016 ба Конститутсияи ҶТ, ки дар он синни номзад ба Президентӣ аз 35 ба 30 ва синни вакилони ҳалқӣ ва парлумон аз 27 ба 30 иваз карда шуд<sup>194</sup>, асос шуда метавонад. Яъне, уҳдадории ҳарбӣ як ҷузъи хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад ва меъёри синнусолӣ низ бояд боло бурда шавад.

Қисмати дигари унсури уҳдадории ҳарбӣ пас аз бақайдгирии ҳарбӣ омодасозӣ ба хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Дар боби 4 моддаи 19 Қонуни ҶТ “Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ” ба таври ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ омодасозии шаҳрвандро чунин пешбинӣ менамояд:

---

<sup>194</sup> Ниг.: Шарҳи лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ. – Душанбе. Шарқи озод, 2016. – С. 24.

- 1) гирифтани дониши зарурӣ дар соҳаи мудофиа;
  - 2) муоина ва ташхиси тиббӣ, ҳангоми зарурат бо розигии шаҳрванд гузарондани чорабиниҳои табобатию солимгардонӣ;
  - 3) тайёри ҳарбӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии қасбӣ;
  - 4) тарбияи ҳарбию ватандӯстӣ;
  - 5) аз рӯи ихтисосҳои дар қайди ҳарбибуда омода намудани сарбозон, сержантҳо ва старшинаҳо мувоғики роҳҳатҳои даҳлдори комиссариатҳои ҳарбӣ.
2. Ба таври ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ омода кардани шаҳрванд метавонад дар рафти ҷамъомадҳои ҳарбӣ сурат гирад.
3. Ба таври ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ омодасозии шаҳрванд инҳоро дар бар мегирад:
- 1) машғул шудан ба намудҳои варзиши ҳарбию амалӣ;
  - 2) аз худ кардани ихтисос аз рӯи бақайдгирии ҳарбӣ;
  - 3) таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ бо барномаи иловагии таълимие, ки мақсади он тайёри ҳарбии шаҳрвандони ноболиг мебошад;
  - 4) таҳсили донишҷӯён аз рӯи барномаи омодасозии афсарони эҳтиётии кафедраҳои ҳарбии назди муассисаҳои давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбӣ<sup>195</sup>.

Аз мазмuni меъёри қонун бармеояд, ки омодасозӣ ба хизмати ҳарбӣ гуфта, ин тамоми намуди дарсҳои омодагӣ ва шиносӣ бо хизмати ҳарбиро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олиӣ дар назар дорад.

Танҳо дар донишгоҳҳое, ки кафедраи ҳарбӣ доранд, аз рӯи ихтисосҳои гуногуни ҳарбӣ афсарони эҳтиётӣ омода карда мешаванд.

Дар ин қисмат пешниҳод карда мешавад, ки Барномаҳои тайёри ҳарбӣ дар ҳар ду зинаи таҳсилот (миёна ва олиӣ) такмил дода шуда, ба қадри имкон муассисаҳои таҳсилоти миёна бо лавозимоти ҳарбӣ таъмин карда шаванд.

---

<sup>195</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 явари 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

Ҳамчунин, фанни «омодагии дифои ҳарбӣ» танҳо аз ҷониби мутахассисони ҳарбӣ дарс дода шавад.

Унсури сеюми уҳдадории ҳарбӣ, даъвати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад ва дар ин унсур ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, назариявӣ ва психологӣ мушкилотҳо ҷой дорад, аз ҷумла аз даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озод карда мешаванд:

1) онҳое, ки бинобар вазъи саломатӣ ғайриқобили хизмати ҳарбӣ дониста шудаанд;

2) онҳое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо намуда истодаанд ё адо кардаанд;

3) онҳое, ки хизмати ҳарбӣ ё намуди дигари хизмати ҳарбӣ баробаркардашударо дар давлати дигар адо мекунанд ё адо кардаанд;

4) онҳое, ки барои содир кардани ҷиноят бо ҳукми суд ба ҷазои аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шудаанд. Дар Гурҷистон дар сатҳи қонунгузорӣ танҳо категорияҳои вазнин ва маҳсусан вазнин аз хизмати ҳарбӣ озоданд ва ҳолати манфии ин таҷриба ба назар гирифта нашудааст, аз ин рӯ, месазад, ки ин таҷриба дар мо низ амалий карда шавад.

Шаҳрвандони зерин ҳуқуқ доранд, ки аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод карда шаванд:

1) онҳое, ки падар (модар) ё бародар (ҳоҳар)-ашон ҳангоми адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ё ба таври ихтиёри дар вазифаҳои сарбозон, сержантҳо, прапоршикҳо ва афсарон ва ё дар давраи гузаштани ҷамъомадҳои ҳарбӣ ҳалок шудаанд ё вафот кардаанд, ё ин ки маъюби гурӯҳҳои I ва II гардидаанд<sup>196</sup>;

2) онҳое, ки дар оила писар (писархонд)-и ягона мебошанд.

Дар ин ҷо бояд қайд намуд, ки барои чунин категория ҳангоми хизмати давлатӣ иҷрои хизмати ҳарбӣ ҳатмӣ шуморида шавад.

Асосҳои ба таъхир гузаштани уҳдадории ҳарбӣ дар моддаи 31 қонун чунин омадааст:

---

<sup>196</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

1) муваққатан ғайриқобили хизмати ҳарбӣ дониста шудан бинобар вазъи саломатӣ - ба муҳлати то 6 моҳ;

2) нигоҳубини узви оилаи ба кумаки дигар кас эҳтиёҷдошта, ки таҳти таъминоти пурраи давлат қарор надорад, дар сурати набудани шахсони дигаре, ки дар асоси қонун уҳдадоранд ба аъзои зикргардидаи оила ғамхорӣ намуда, онҳоро таъмин кунанд (ба кумак ва нигоҳубини каси дигар эҳтиёҷдошта он аъзои оила ҳисобида мешаванд, ки ба синни нафақа расидаанд ё маъюби гурӯҳи I ё II мебошанд, инчунин, он аъзои оила, ки ба синни 18 нарасидаанд);

Дар амалия ин ҳолат баҳсбарангез аст, зеро аз як тараф, даъватшаванда аз ин сӯйистифода мекунад, аз тарафи дигар, мақоми босалоҳият дар бисёр ҳолат аз татбиқи он саркашӣ менамояд<sup>197</sup>.

3) таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ - то хатми муассисаҳои таълимии мазкур;

4) тарбияи кӯдаки аз модар маҳруммонда;

5) оғоз шудани парвандай ҷиноятӣ - то қабули қарори даҳлдор;

6) адои ҷазои ҷиноятӣ дар намуди корҳои ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ ва ё маҳдуд кардани озодӣ.

2. Ба ғайр аз асосҳои дар қисми 1 моддаи мазкур зикргардида барои ба таъхир гузоштани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони зерин ҳукуқ доранд:

1) даъватшавандае, ки модараш ғайр аз ӯ ду ва зиёда фарзанди ноболиг дошта, онҳоро бе ҳамсар тарбия менамояд - то ба балоғат расидани фарзанди (писари) дигар;

2) онҳое, ки вакили Маҷлиси маҳаллии вакiloni халқ интихоб шудаанд - дар давоми муҳлати ваколат;

3) онҳое, ки дар шуъбаҳои рӯзонаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ барои дарёфти таҳассуси дараҷаи бакалавр ва мутахassis бори аввал таҳсил менамоянд - дар давраи таҳсил;

---

<sup>197</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

4) омӯзгороне, ки таҳсилоти олии омӯзгорӣ дошта, дар вазифаи омӯзгори муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумии дехот кор мекунанд - дар давраи ичрои ин кор;

Ичрои ин бандро ҳамчунин дар асоси моддаи 52 Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф»<sup>198</sup> барои рушди соҳаи маориф ва ҳавасмандгардонии кормандони он зарур мешуморад.

5) онҳое, ки таҳсилоти олии тиббӣ дошта, дар муассисаҳои таълими ё тиббии дехот кор мекунанд - дар давраи ичрои ин кор;

6) онҳое, ки ду ва зиёда фарзанд доранд. Ҳарчанд давлатҳои ҷаҳон 50 соли охир аз камшавии демографӣ танқисӣ мекашанд, Тоҷикистон мушкили аз зиёдшавии демографӣ дорад. Имрӯз 70% аҳолии Тоҷикистонро аҳолии то синни 35-сола ташкил медиҳад. Аммо иқтисодиёти қишвар ба ҳама ҷаҳду талошҳои Ҳукумати қишвар нигоҳ накарда, имкони бо ҷойи кор таъмин кардани ин қадар қувваи кориро надорад. Ин омил яке аз сабабҳои ҷалб шудани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва зиёд шудани сатҳи ҷинояткорӣ мегардад. Аз ин рӯ, ҷалби онҳо ба ҚМ-и қишвар ҳадди аққал метавонад ба онҳо қасб омӯзонад ва ҳисси меҳандӯстонро баланд қунад.

7) онҳое, ки унвони илмии номзади илм, доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисос, доктори илм ё доктори ҳабилитатро доранд<sup>199</sup>.

Шаҳрвандони мард бояд ба хизмати ҳарбии ҳатмӣ омода карда шаванд. Ба ин далел, онҳо бояд дар соҳаи мудофиа донишҳои ибтидой ва аз рӯйи асосҳои хизмати ҳарбӣ, одатан дар ташкилотҳои таълими мутобиқи стандартҳои давлатии таҳсилот ҳамчун як қисми таҳияи барномаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ё миёнаи қасбӣ амалӣ карда мешавад, таълим гиранд. Инчунин, ҳангоми омодагӣ ба асосҳои хизмати ҳарбӣ шаҳрвандон бояд аз ҷамъомадҳои таълими гузаранд. Аммо агар шаҳрванди ба синни 16-расида дар муассисаи таълими таҳсил нақунад ва қаблан таҳсилоти дар боло зикршударо нагузашта бошад, пас, ӯ бояд онро дар маркази таълими гирад.

<sup>198</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013, №1004 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 26.09.2023).

<sup>199</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

Аз дидгоҳи К.И. Слесарский, тайёрии ҳатмии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ аз муоинаи тиббӣ ҳангоми бақайдгирии ибтидоии ҳарбӣ ва дар ҳолати зарурӣ аз муоинаи тиббӣ ва чорабиниҳои табобатӣ ва фароғатӣ оғоз мешавад. Ӯ иброз медорад, ки муоинаи тиббиро метавон як қисмати омодагии ҳарбӣ номид<sup>200</sup>.

Муоинаи тиббӣ дар доираи ичрои уҳдадории ҳарбӣ барои муайян кардани мувофиқат ба хизмати ҳарбӣ, омодагӣ (хизмати ҳарбӣ) аз рӯйи ихтисосҳои мушаххаси бақайдгирии ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. Барои ин дуҳтурони мутахассис ҷалб карда мешаванд, ки вазъи саломатӣ ва инкишофи ҷисмонии шаҳрвандонро ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ, бо назардошти натиҷаи муоинаи қаблӣ, омӯхта ва баҳо диханд. Аз рӯйи қоида шахсан аз муоинаи тиббӣ гузаштан зарур аст, вале қӯдакони маъюб, маъюби гурӯҳи I ё дигар бе нишон додани муҳлати муоинаи такрорӣ ҳукуқ доранд аз он «ғоибона» (аз рӯйи ҳуҷҷатҳо) гузаранд.

Муоинаи тиббӣ бояд танҳо шахсан ва барои ҳамаи шаҳрвандоне, ки нисбати онҳо дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ қарор қабул шудааст, гузаронида шавад.

Ҳамин тарик, шаҳрвандони даъватшаванда бояд ба рӯзномаи комисариати ҳарбӣ дар ҷой ва вақти дар онҳо нишондодашуда барои муоинаи тиббӣ ва интиҳоби қасбии равоншиносӣ, инҷунин, ба ҷаласаи комиссияи даъват ҳозир шаванд. Агар дар ҷаласа қарор дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ қабул шуда бошад, он гоҳ барои фиристодан ба қисми ҳарбӣ ба хизмати ҳарбӣ ва то оғози хизмати ҳарбӣ дар комисариати ҳарбӣ будан зарур аст.

Ҳамин тарик, мушкилоти мавҷударо метавон шартан ба ду гурӯҳи қалон тақсим кард:

1. Вайрон кардани тартиби гузаронидани чорабиниҳои вобаста ба даъват.
  - а) дар байн шахсони синни то даъват (ба қайди ибтидоии хизмати ҳарбӣ ва ғ.);

---

<sup>200</sup> Ниг.: Слесарский К.И. Воинская обязанность как элемент конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – С. 144.

б) дар байни шахсони синни ҳарбӣ.

2. Вайронкуниҳое, ки дар рафти фаъолияти комиссияҳои тибии ҳарбӣ содир карда мешаванд.

Даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар асоси Фармони Президенти ҶТ ҳар сол дар фасли баҳор (аз 1-уми апрел то 31-уми май) ва тирамоҳ (аз 1-уми октябр то 30-юми ноябр) сурат мегирад<sup>201</sup>.

Тибқи фармон, ҳамасола хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд, моҳҳои апрел-май аз сафи ҚМ-и ҶТ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ, Гвардияи миллии ҶТ, қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҶТ, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати ҶТ, бригадаи посбониундандаи сарраёсати ичрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҶТ, баталиони кишоварзии Агентии таъминоти амволи маҳсуси назди Ҳукумати ҶТ ба эҳтиёт рухсат карда мешаванд, ҳамзамон, моҳҳои апрел-май шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин, шаҳрвандони синни қалонтари ҶТ, ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи ҚМ-и ҶТ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ, Гвардияи миллии ҶТ, қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҶТ, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати ҶТ, бригадаи посбониундандаи сарраёсати ичрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҶТ, баталиони кишоварзии Агентии таъминоти амволи маҳсуси назди Ҳукумати ҶТ даъват карда мешаванд.

Мушкилоти ҷиддии дар ин раванд он аст, ки ротатсияи ҳайати комиссияҳои тибии ҳарбӣ кам ба амал меояд ва ё тамоман сурат намегирад ва табибон солҳо як вазифаро ишғол мекунанд, ки ин барои коррупсия заминаи мусоид фароҳам меорад.

---

<sup>201</sup> Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1996-2005 ҶТ ба хизмати ҳарбӣ» аз 1 марта соли 2023, №541 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/30124> (санаи муроҷиат: 30.04.2023).

Бақайдгирии ибтидоии ҳарбӣ комилан танҳо барои сабти маълумот дар бораи даъватшавандай оянда пешбинӣ шуда, категорияи қобилияти ба ҳарбӣ додашуда ҳангоми аз муоинаи тиббӣ гузаштани ӯ пас аз расидан ба синни 18-солагӣ ба осонӣ тағиیر дода мешавад.

Дар баробари бесаводии ҳуқуқӣ, омили асосии паҳншавии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҳангоми даъват ба хизмати ҳарбӣ қариб пурра бечазо мондани шахсони мансабдор мебошад.

Вазифаҳои тартиби маъмурӣ баррасии парвандаҳои маъмурӣ дар соҳаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ инҳо мебошанд:

1) таъсиси механизми муассири объективӣ, озод ва оперативии ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии даъватшаванда бо кам кардани ҳарочот (иктисодӣ, ҳуқуқӣ, равонӣ); баланд бардоштани нуфузи мақомоти икроияи ҳокимияти давлатӣ, кордонӣ ва самаранокӣ ҳангоми баррасии парвандаҳои маъмурӣ (паст кардани сатҳи бюрократизм ва коррупсия); озод кардани судҳо ва озод кардани онҳо аз вазифаҳои мақомоти маъмурию юрисдиксия, ки хоси онҳо нестанд; фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқии мурофиаи маъмурӣ берун аз суд ва пеш аз суд баррасӣ намудани парвандаҳои маъмурӣ.

Дар айни замон шикоят аз қарорҳои комиссияи лоиҳавӣ ба комиссияи болои лоиҳавии субъекти таъсисии ҶТ бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни ҶТ аз 30 майи соли 2017 «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ»<sup>202</sup> сурат мегирад. Дар ин санади меъёрии ҳуқуқӣ имкони шикояти маъмурӣ аз амалу қарорҳои мақомоти маъмурӣ ва шахсони мансабдор боз бе тағиир додани принципҳои асосии танзими тартиби маъмурии додани шикоятҳо пешбинӣ шудааст. Қонуни мазкур барои пешниҳоди шикоят талаботи нисбатан сабукро муқаррар мекунад. Дар он бояд маълумоти зерин дарҷ карда шавад: номи мақомоте, ки шаҳрванд ба он муроҷиатномаи хаттӣ мефиристад, ё номи пурраи шахси мансабдори дахлдор ё вазифаи шахси дахлдор; номи аризадиҳанда; суроғаи почтае, ки ба он ҷавоб бояд фиристода шавад,

---

<sup>202</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/content/> (санаи муроҷиат: 30.04.2023).

огоҳинома дар бораи интиқоли муроҷиат (агар суроға нишон дода нашавад, ҷавоб ба шикоят дода намешавад); моҳияти шикоят, имзои шахсӣ ва сана.

Дар мавриди зарурӣ шаҳрванд барои тасдиқи далелҳои худ хучҷату мавод ё нусҳай онҳоро ба шикоят замима мекунад. Баррасии шикоят ройгон буда, бочи давлатӣ ситонида намешавад.

Муҳлати умумии баррасии ҳама гуна шикоят (дар қонун – «муроҷиати ҳаттӣ»), тибқи моддаи 18 Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шаҳсони воқеи ва ҳуқуқӣ», 30 рӯз муайян шудаанд<sup>203</sup>. Аммо банди 7 моддаи 28 Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» барои баррасии шикоят аз болои қарори комиссияи даъват муҳлати маҳсуси қӯтоҳро муқаррар мекунад. Шикоят бояд дар давоми панҷ рӯз аз рӯзи ворид шудан ба комиссияи лоиҳавии субъекти ҶТ баррасӣ карда шавад.

Ба назар чунин мерасад, ки қонунгузор бояд роҳи васеъ намудани имкониятҳои расмиёти маъмурии шикоятро пеш гирад. Аз тарафи дигар, дар чунин маврид омили саривақтиро ба назар гирифтани лозим аст, зоро даъват ба хизмати ҳарбӣ сари вақт ва дар доираи рақамҳои муайяни даъват барои соли ҷорӣ анҷом дода мешавад. Дар ин маврид ҳам ҳуқуқи даъватшавандагон ва шаҳсони мансабдорро ба назар гирифтани зарур аст.

Аз лаҳзай пешниҳоди ариза ба суд оид ба эътиroz ба қарори комиссияи даъватӣ иҷрои ин қарор то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд боздошта мешавад (банди 7 моддаи 28 Қонуни ҶТ "Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ"). Баръакс, бо роҳи ба суд пешниҳод кардани ариза дар бораи эътирози дигар акти маъмурие, ки дар доираи лоиҳа қабул шудааст (масалан, хулосаи духтур), иҷрои ин акт, инчунин, иҷрои дигар марҳалаҳои даъват боздошта намешавад. Барои гайриимкон будани қабули чунин қарор зарур аст, ки дар муддати қӯтоҳтарин ( масалан, дар марҳилаи омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ) судяро водор созад, ки дар бораи таъмини ариза бо роҳи манъи лоиҳа таъинот барорад. Комиссия оид ба даъватшаванда ҳар гуна қарор қабул мекунад.

---

<sup>203</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шаҳсони воқеи ва ҳуқуқӣ» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://mmk.tj/content/> (санаи муроҷиат: 30.04.2023).

Хуччатхое, ки далели муроциат ба судро тасдиқ мекунанд, нусхай аризай 100-ум бо аломати қабули судӣ (агар ариза тавассути идораи суд ё қабули судя дода шуда бошад) ё рӯйхати замимаи мактуби қиматбаҳо (агар ариза ба воситаи почта фиристода шуд) ба шумор меравад.

Комиссари ҳарбӣ ё раиси комиссияи даъват дар ин маврид вазифадор аст ичрои лоиҳаи қарорро боздорад. Дар бораи боздошт нашудани ичрои қарор, инчунин, кирдори комиссари ҳарбӣ, ки дар натиҷаи ин (масалан, дар кофтуков эълон кардани шаҳрванд) ба миён омадааст, ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Фарқи байни хизмати ҳарбӣ аз дигар намудҳои хизмати давлатӣ дар қабули ҳатмии савганд аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ мебошад.

Вазифаи асосии хизмати ҳарбӣ омодагии доимии мақсаднок ба мудофиаи мусаллаҳ ё муҳофизати мусаллаҳонаи тамомият ва даҳлнопазирии қаламрави ҶТ мебошад.

ҚМ-и ҶТ ташкилоти ҳарбии давлатӣ буда, асоси мудофиаи ҶТ-ро ташкил медиҳанд. Онҳо барои дафъ кардани таҷовузи зидди ҶТ, барои дифои мусаллаҳонаи тамомият ва даҳлнопазирии қаламрави он, инчунин, барои ичрои вазифаҳо, тибқи шартномаҳои байналмилалии ҶТ, пешбинӣ шудаанд. Ҷалби ҚМ дар ичрои вазифаҳо бо истифодаи яроқ, ки мувофиқи таъиноташон пешбинӣ нашудаанд, аз ҷониби Президенти ҶТ, тибқи қонунҳои ҶТ, амалӣ карда мешавад.

Дар мағҳуми мақоми ҳуқуқӣ дар шакли умумии он мавқеи аз ҷиҳати ҳуқуқӣ устувори шахс дар ҷомеа фаҳмида мешавад. Хизматчии ҳарбӣ субъекти маҳсуси ҳуқуқ ва дорои мақоми маҳсуси ҳуқуқ мебошад, ки дар хусусияти ҳуқуқ, уҳдадориҳо ва масъулият ифода мегардад.

Дар асоси назарияи умумии вазъи ҳуқуқӣ мо метавонем таърифи зерини вазъи маҳсуси ҳуқуқии хизматчии ҳарбиро диҳем: Вазъи маҳсуси ҳуқуқии хизматчии ҳарбӣ мақоми маҳсуси ҳуқуқии хизматчии ҳарбӣ дар ҷомеа ва давлат вобаста ба низоми ҳуқуқ, озодиҳо, уҳдадориҳо ва масъулиятҳои дар меъёрҳои маҳсуси қонунгузории умумӣ ва ҳарбӣ пешбiniшуда мебошад.

Ҳуқуқҳои хизматчии ҳарбӣ гуфта, имкониятҳои ичрои самарарабаҳши хизмати ҳарбӣ дар назар дошта шудааст, ки Конститутсияи ҶТ пешбинӣ

намуда, қонунҳои ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии муқарраркардаи давлатро ҳифз мекунанд.

Кормандони ҳарбӣ ҳамчун шаҳрвандони ҶТ аз ҳуқуқ ва озодиҳои бо Конститутсияи ҶТ (боби 2) ва қонунҳои ҶТ кафолат додашуда бо баъзе маҳдудиятҳо, ки дар поён муҳокима хоҳанд шуд, истифода мебаранд. Дар баробари ин, ба хизматчиёни ҳарбӣ барои бомуваффақият анҷом додани фаъолияти хизматиашон ҳукуқҳои маҳсус (умумӣ) дода мешаванд, ки бо вазифаҳои мушаххаси ҳарбӣ ё дигар вазифаҳо ва ичрои вазифаҳои маҳсус алоқаманд нестанд.

Санадҳои меъёрии ҳукуқие, ки фаъолияти хизматии хизматчиёни ҳарбиро ба танзим медароранд, ҳуқуқи гузаронидани тафтиши хизматро (маъмурӣ) бо дарҳости онҳо барои рад кардани маълумоте, ки шаъну шараф ва эътибори кориро паст мезанад, пешбинӣ накардааст. Аммо бо хоҳиши хизматчии ҳарбӣ чунин ҳуқуқ метавонад аз ҷониби ў бо пешниҳоди шикоят ба фармондехӣ, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Оинномаи ҚМ-и ҶТ, амалӣ карда шавад. Хизматчии ҳарбӣ ҳуқуқ дорад, ки ба фармондехи олӣ вазiri мудофиаи ҶТ, ба мақомоти адлияи ҳарбӣ ва дигар мақомоти ҳокимијат ва идораи давлатӣ (моддаи 109) пешниҳод ё баёнот фиристад.

Ҳуқуқи хизматчиёни ҳарбӣ ба таъминоти моддӣ ва баъзе дигар ҳукуқҳои дорои хусусияти моддӣ, ки бо ҳуқуқҳои умумии онҳо алоқаманданд, барои беавосита таъмин намудани самаранокии фаъолияти онҳо тавассути амалӣ намудани ҳавасмандгардонии маънавӣ ва моддӣ пешбинӣ шудаанд. Ғайр аз ин, онҳо аксар вақт ҳамчун имтиёзҳое фахмида мешаванд, ки барои ҷуброни хизматчиёни ҳарбӣ барои маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои умумии шаҳрвандӣ вобаста ба хусусиятҳои хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудаанд. Дар воқеъ, аз як тараф, онҳо бо ҳуқуқҳои шахсии хизматчиёни ҳарбӣ зич алоқаманданд, аз тарафи дигар, онҳо ҳуқуқи мустакили субъективии хизматчиёни ҳарбиро ба имтиёзҳо ташкил медиҳанд.

Ба гурӯҳи ҳуқуқҳои умумии хизматчиёни ҳарбӣ, ки барои ҳавасмандгардонӣ ва ҷуброни маҳдудияти ҳуқуқу озодиҳои шахс вобаста ба хизмати ҳарбӣ таъин шудаанд, инҳоянд: а) пешбарӣ (ба мансаб); б) бо

таъминоти моддии давлатӣ, истироҳат; в) бо ҳуқуқи ҳимоя; г) бо кафолатҳои (имтиёзҳои) иҷтимоӣ; г) ҳавасмандгардонӣ.

Як намуди маҳсуси ҳуқуқҳои умумии хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқ ба ҳавасмандкунӣ мебошад. На ҳама хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқи ҳавасмандкунӣ доранд, балки танҳо онҳое, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои татбиқи онҳо ваколатдор шудаанд, яъне командирон ва сардорон.

Ҳавасмандгардонии хизматчиёни ҳарбӣ, аз як тараф, воситаи тарбияи онҳо буда, аз тарафи дигар, воситаи мустаҳкам намудани интизоми ҳарбӣ мебошад.

Барои он ки ҳавасмандкунӣ самаранок бошад, бояд: 1) асоснок бошад, яъне барои натиҷаҳои мушаххаси мусбат дар хизмати ҳарбӣ ё шоистагӣ муроҷиат кардааст; 2) сари вақт; 3) одилона, яъне тадбири ҳавасмандгардонӣ бояд ба натиҷа ё шоистагӣ мувоғиқ бошад; 4) ба таври қатъӣ ва ба таври инфириодӣ татбиқ карда мешавад, яъне барои натиҷаҳои мушаххаси мусбати шахсӣ бояд ҳавасманд карда шавад. Дар баробари ин, муносабати инфириодӣ имконияти ҳавасманд гардондани тамоми ҳайати шахсии зерсоҳторҳоро, агар дар натиҷаи фаъолияти колектив натиҷаи мусбат ба даст оварда шуда бошад, истисно намекунад.

Баланд бардоштани самаранокии таъсири тарбиявии ҳавасмандгардонӣ бо истифодаи навъҳои гуногуни он бо риояи тадриҷан дар татбиқи онҳо мусоидат мекунад, яъне ба кор бурдани навъҳои ҳавасмандгардонӣ аз поён ба боло. Аммо тадриҷан имкони дар ҳол бо яке аз навъҳои олии ҳавасмандкунӣ - сарфарозгардонии хизматии ҳарбии маҳсусан намоёнро истисно намекунад, балки хусусиятҳои фардии шахси қадрдонишуда, интизоми ӯ, инчунин, дараҷаи таъсири тарбиявӣ ба дигар хизматчиёни ҳарбӣ.

Ҳавасмандкунӣ бояд бо риояи принсипи ошкорбаёнӣ, яъне овардани он ба қисмҳои ҳарбӣ, қушунҳо ва г. сурат гирад.

Пешбурди эълоншуда бояд бечунучаро ичро карда шавад, яъне бо анҷом додани амали муайян (супоридани мактуб, тухфа, пул, бекор кардани фармони ҷазо, гузоштани сабти даҳлдор дар варақаи мукофотпулӣ, ҷарима ва ғ.) ба охир мерасад.

Ҳавасмандгардонӣ, аз як тараф, ҳуқуқи субъективии командир (сардор) бошад, аз ҷониби дигар, уҳдадории ҳуқуқии ӯ мебошад, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Ҳуқуқи субъективии фармондех барои татбиқи ҳавасмандкунӣ имкон медиҳад, ки ба ӯ бо салоҳиди худ, вале бо тартиби муқарраршуда татбиқи намудҳои ҳавасмандкуние, ки Фармондехии ҚМ-и ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ кардаанд, пешбинӣ менамояд. Хизматчии ҳарбӣ ҳуқуқи субъективии татбиқи ҳар гуна ҳавасмандгардониро надошта, аз командир (сардор) талаб карда наметавонад, ки нисбат ба ӯ ҳавасмандӣ таъин кунад. Додани унвони собиқадори хизмати ҳарбӣ ҳангоми фарорасии синни нафақа дар синни пирий боиси ба даст овардани ҳуқуқҳо ва кафолатҳои (имтиёзҳои) иҷтимоие мегардад, ки барои собиқадорони меҳнат пешбинӣ шудаанд.

Ҳавасмандкуни инфириродӣ ва дастаҷамъӣ аз ҷиҳати мазмун маънавӣ, моддӣ ё омехта, яъне унсурҳои маънавӣ ва моддиро дар бар мегирад. Аз рӯйи субъектҳои ҳавасмандгардонӣ ҳавасмандкуниҳо ҷудо мешаванд: 1) ба ҳавасмандгардонии командирон ё сардорон (эълони миннатдорӣ, қадрдони бо тухфаҳои қиматбаҳо ва пул, диплом, нишони сарисинагӣ ва ғ.); 2) барои мукофотҳое, ки мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ муроҷиат мекунанд (мукофотҳои давлатӣ, дипломҳо, додани унвонҳои фахрӣ ва ғ.); 3) барои ҳавасмандгардонии ташкилотҳои ҷамъиятиӣ (сипоснома, мукофотонидани ифтихорномаҳо, инъомҳои номӣ, нишонҳои сарисинагии фахрӣ ва ғ.).

Ҳуқуқи командирон оид ба татбиқи намудҳои гуногуни ҳавасмандкунӣ вобаста ба мавқеи хизматиашон, яъне мансаб (вазифа) ва рутбаи ҳарбӣ фарқ мекунанд.

Вақте командир (сардор) чунин мешуморад, ки ҳуқуқҳои ба ӯ додашуда коғӣ нестанд, ӯ метавонад бо ваколати командир (сардор)-и калон дар бораи ҳавасмандгардонии хизматчиёни ҳарбӣ муроҷиат намояд.

Чорабинихои маҳсуси ҳавасмандкунӣ аз ҷониби маъмурияти ҚМ-и ҶТ муқаррар карда мешаванд, ки онҳо барои категорияҳои гуногуни хизматчиёни ҳарбӣ фарқ мекунанд.

Дар низоми ҳозираи ҳавасмандгардонӣ омили субъективӣ хеле калон аст, зеро татбиқи чораҳои ҳавасмандгардонӣ салоҳияти истисноии маъмурият (командирон ва сардорон) мебошад. Дар баробари ин, дар рафти ислоҳоти ҳарбӣ ва гузаштан ба артиши қасбӣ ин масъала бояд равшантар танзим карда шавад; меъёрхое, ки тибқи онҳо ба хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқи пешбарӣ дода мешавад, бояд ба таври меъёри мӯқаррар карда шаванд: ичрои намунавӣ дар вазифаҳои хизматӣ, хизмати дарозмуддат ва бенуқсон, ба даст овардани натиҷаҳои мусбат бо сарфи камтари қувва, вақт, маблағ ва ғайра.

Таваҷҷуҳ ба эҳтиёҷоти кадрҳои ҳарбӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба болоравӣ ва нуфузи артиш, мақоми хизматчиёни ҳарбӣ таҳия ва амалӣ менамояд. Воқеан, хизматчиёни ҳарбӣ шумораи хеле зиёди имтиёзҳои гуногун доранд. Ҳамаи ин имтиёзҳо ба беҳбуди вазъи молӣ, баланд бардоштани нуфузи хизмати ҳарбӣ, таъмини вуруди кадрҳо ба хизмати ҳарбӣ нигаронида шудааст. Бо назардошти мушкилоти маблағгузории артиш, ки имрӯз дар назди давлат қарор дорад, метавон гуфт, ки имтиёзҳое, ки ба хизматчиёни ҳарбӣ дода мешаванд, яке аз тадбирҳои воқеии пешгирии пастшавӣ ва дар сатҳи муайян нигоҳ доштани мақоми хизматчиёни ҳарбӣ мебошад.

## 2.2. Масъалаҳои амалишавии уҳдадории ҳарбӣ

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ҳангоми амалишавии онҳо маъно пайдо карда, бо ин дар бораи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд сухан рондан мумкин нест. Ҳамчунин, татбиқи ҳуқуқ дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳамчун татбиқи имкониятҳои аз ҷониби давлат мӯқарраршуда ва кафолатдодашуда, ки барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои субъективии шахсони воқеӣ нигаронида шудаанд, фахмида мешавад. Ҳуқуқ тавассути рафтори фаъолонаи шаҳс дар истифодаи арзишҳо ва неъматҳои моддию маънавӣ амалӣ мегардад<sup>204</sup>.

Чунончӣ, Г.Н. Манов ва А.В. Василев ишора кардаанд, ки амалӣ гардондани ҳуқуқ фаъолиятест, ки ба иродай дар қонун ифодаёфта мувофиқ

<sup>204</sup> Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. дисс. док. юрид. наук. – М., 2015. – С. 203.

буда, аз чихати субъективӣ амалишавии ҳуқук бо муносабати субъект ба талаботи ҳуқуқи ҳангоми содир намудани амали пешбинишуда тавсиф мешавад. Вай метавонад ба татбиқи қонун ба ичрои дастурҳои қонунӣ, дарк намудани вазифаи ҷамъиятӣ ё аз тарси оқибатҳои ногувор манфиатдор бошад. Агар яке аз шартҳои ҳатмӣ вайрон карда шавад, ичро сурат намегирад<sup>205</sup>.

Ба андешаи И.И. Саидов, маҳз ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ дар марҳалаҳои ибтидоии соҳтмони ҷомеаи сотсиалистӣ авлавият пайдо карданд, ки дар ҷараёни тағйир додани вазъи ҳуқуқии категорияҳои гуногуни аҳолии маҳаллӣ васеъ истифода мешуданд, ба баҳодиҳии худи онҳо ба инсоният мусоидат карданд. Дар баробари ин, дар Тоҷикистон ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ бо назардошти ҳусусиятҳои шуур ва психологияи аҳолӣ, дар шароити мавҷуд набудани таҷрибаи давлатӣ ва амалияи худи онҳо дар татбиқи меъёрии онҳо ба амал бароварда мешуд<sup>206</sup>.

Шаҳрванд бояд аз ибтидо то анҷоми таълими ҳарбӣ амалҳоеро анҷом диҳад, ки ба таълим ва ичрои вазифаҳои хизматчиёни ҳарбӣ нигаронида шудааст, инчунин, аз амалҳое, ки ба ин ҳалал мерасонад, ҳуддорӣ намояд. Ҳамин тавр, шаҳрвандон аз лаҳзаи ба қисми захиравӣ сафарбар шудан ва то ба охир расидани муҳлати дар он буданаш ё расидан ба муҳлати дар боло зикргардидаи давомнокии умумии таълими ҳарбӣ метавонад такроран ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад ва аз таълими ҳарбӣ гузарад. Миқдори умумии вазифаҳои ҳарбӣ, ки шаҳрванд дар ин давра даъват карда мешавад, ба салоҳиди мақомоти ваколатдор, ки дар ин масъала озодии зиёд доранд, вобаста аст.

Танҳо дар давраи сафарбаркунӣ, вазъияти ҳарбӣ, инчунин, дар давраи ҷанг инҳо ба амал бароварда мешаванд: 1) тайёрии ҳарбӣ дар давраи вазъияти ҳарбӣ ва давраи ҷанг; 2) даъват ба хизмати ҳарбӣ барои сафарбарӣ, дар ҳолати ҳарбӣ ва замони ҷанг; 3) хизмати ҳарбӣ дар давраи сафарбарӣ, дар ҳолати ҳарбӣ ва замони ҷанг. Аз сабаби мавҷуд будани камбуҷиҳо дар танзими

<sup>205</sup> Ниг.: Теория права и государства / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. С. 204-205; Васильев А.В. Теория права и государства: Учебник. – М., 2008. – С. 206.

<sup>206</sup> Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: автореф. канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – С. 4.

хуқуқии ин шаклҳои ичрои уҳдадории ҳарбӣ доварӣ кардани амалҳое, ки содиршуда ё худдорӣ аз он барои шаҳрвандони уҳдадор зарур аст, то андозае душвор мебошад. Ҳамин тавр, барои ҳар шаҳрванд дар вақти тайёрии ҳарбӣ дониш, маҳорат ва маҳорати муайянни ҳарбиро аз худ кардан лозим меояд.

Мазмуни уҳдадории ҳарбӣ муносибатҳои хуқуқие мебошад, ки дар бораи зарурати ичрои баъзе амалҳо ва худдорӣ кардан аз дигар амалҳои шаҳрвандон ҳангоми ичрои вазифаи ҳарбӣ инкишоф меёбад. Ин талабот, асосан, мусбат аст. Ба дугонагии мазмуни вазифаи ҳарбӣ аҳаммият надодан низ беэҳтиётӣ маҳсуб мешавад, зоро дар ин маврид муносибатҳои хуқуқии конститутсионӣ ба маъмурӣ ворид мешаванд,<sup>207</sup> дар ҳоле ки дар байни онҳо марз гузоштан душвор аст.

Дар Тоҷикистон муайян кардани категорияҳо ва синну соли даъват ба хизмати ҳарбӣ тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», инчунин, санадҳои меъёрии хуқуқии даҳлдор муқаррар карда мешавад. Дар ин ҷо шарҳи категорияҳои умумӣ ва маҳдудиятҳои синну соли даъват ба хизмати ҳарбӣ оварда шудааст:

1. Категорияҳои даъвати ҳарбӣ: а). даъвати доимӣ: Ба ин гурӯҳ шахсоне дохил мешаванд, ки ҳаққи хизмати ҳатмии ҳарбӣ доранд. Онҳо тибқи синну сол, вазъи саломатӣ ва дигар меъёрҳои муқаррарнамудаи қонун даъват карда мешаванд. б). Даъвати ҳатмии ҳарбӣ: Ба ин гурӯҳ шахсоне дохил мешаванд, ки хизмати ҳатмии ҳарбиро адо кардаанд, вале то ҳол уҳдадориҳои муайянро ичро мекунанд, ба монанди иштирок дар омодасозии захиравӣ ё омода будан барои сафарбарӣ дар ҳолатҳои фавқулода.

2. Маҳдудиятҳои синну сол: а). Синну соли даъват: Синни умумии даъват дар Тоҷикистон аз 18 то 27-сола аст. Ин маънои онро дорад, ки шаҳрванде, ки ба синни 18 мерасад ва аз 27 нагузаштаст, ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ҷалб мешавад. б). Уҳдадориҳои эҳтиётӣ. Пас адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ шахсони воқеӣ то синни муайян уҳдадориҳои захиравӣ доранд.

---

<sup>207</sup> Ниг.: Слесарский, К.И. Воинская обязанность как элемент конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2020.. – С. 154.

Маҳдудиятҳои синну соли мушаххаси уҳдадориҳои захиравӣ фарқ карда, ба омилҳое ба монанди рутба, ихтисос ва собиқаи корӣ вобаста аст.

Бояд қайд кард, ки вобаста ба ҳолатҳои муайян, аз қабили вазъи саломатӣ, таҳсилот ва дигар асосҳои аз ҷониби қонун эътирофшуда дар категорияҳо ва маҳдудиятҳои синну соли даъват истисноҳо ё тағйиротҳои мушаххас вучуд дорад. Илова бар ин, меъёрҳо ва категорияҳои синну соли даъват, мутобики талаботи тағйирёбандай ҚМ ва масъалаҳои амнияти миллӣ, дигаргун ё нав карда мешаванд.

Дар соҳаи хизмати ҳарбӣ шаҳрвандон дар ҶТ ҳам уҳдадориҳо ва ҳам ҳукуқҳое доранд, ки тибқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳукуқие, ки уҳдадориҳои ҳарбиро танзим мекунанд, пешбинӣ шудаанд.

Бояд қайд кард, ки уҳдадориҳо ва ҳукуқҳои мушаххаси шаҳрвандон дар соҳаи хизмати ҳарбӣ вобаста ба рутба, вазифа ва қонуну қоидаҳои татбиқшаванда фарқ мекунанд.

Дар Тоҷикистон ташкили комиссияҳои даъват барои ичрои вазифаи низомӣ ва интихоби афрод ба хизмати ҳарбӣ муҳим арзёбӣ мешавад.

Тартиби муоинаи тиббӣ ва интихоби даъватшавандагон дар Тоҷикистон аз чанд марҳила барои арзёбии омодагии ҷисмонӣ ва вазъи саломатии афрод иборат аст:

1. Ҳисобот оид ба даъвати ҳарбӣ. Шаҳрвандоне, ки ба даъвати ҳарбӣ ҳукуқ доранд, вазифадоранд, ки дар муҳлатҳои муқарраршуда ба комиссияи даъват ё комисариати даъваткунанда ҳозир шаванд.

2. Санчиши ибтидой. Ҳангоми гузориш додан, шахсони алоҳида аз раванди муоинаи ибтидой мегузаранд, ки маъмулан тафтиши маълумоти шаҳсӣ, ҳуччатҳо ва меъёрҳои мутобиқат ба даъватро дар бар мегирад.

3. Муоинаи тиббӣ: а) арзёбии пешакии тиббӣ. Даъватшавандагон аз муоинаи пешакии тиббӣ мегузаранд, то ҳама гуна мушкилоти саломатӣ ошкор ё шароите, ки онҳоро аз хизмати ҳарбӣ маҳрум месозад, муайян карда шавад. Ин арзёбӣ имтиҳони асосии ҷисмониро дар бар мегирад, аз қабили қад, вазн, биниш ва санчиши шунавоӣ. б) муоинаи ҳамаҷонибаи тиббӣ. Онҳое, ки аз ташхиси пешакӣ мегузаранд, муоинаи ҳамаҷонибаи тиббӣ, ки аз ҷониби

мутахассисони соҳаи тиб гузаронида мешаванд, карда мешаванд. Ин ташхис вазъи умумии саломатӣ, омодагии чисмонӣ ва хатарҳои эҳтимолии тибии даъватшавандагонро арзёбӣ мекунад. в) санчишҳо ва арзёбии тиббӣ: Муоинаи ҳамаҷониба санчишҳои гуногуни тиббири дар бар мегирад, аз қабили санчишҳои хун, санчиши пешоб, рентгенҳо ва элек трокардиограммаҳо (ЭКГ), барои арзёбии параметрҳои мушаҳҳаси саломатӣ ва ошкор кардани ҳама гуна шароити асосии тиббӣ.

Арзёбӣ ва қарор. Мутахассисони тиб дар асоси натиҷаҳои муоинаи ҳамаҷонибаи тиббӣ ва санчишҳо қобилият ва мувоғик будани шахсонро ба хизмати ҳарбӣ муайян мекунанд. Онҳо даъватшудагонро ба вазифаҳои ҳарбӣ мувоғик, муваққатан корношоям (баҳодиҳии минбаъдаи тиббӣ ё табобат талаб мекунанд) ё бо сабабҳои тиббӣ ба таври доимӣ барои хизмат корношоям гурӯҳбандӣ мекунанд.

Дар асоси баррасии масъалаи ичрои уҳдадории ҳарбӣ, тибқи қонунгузории ҶТ, хулосаҳои асосии зеринро метавон ҷамъбаст кард:

1. Асоси ҳуқуқӣ. Асосҳои ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ дар Тоҷикистон, асосан, тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандонро вобаста ба хизмати ҳарбӣ муайян менамояд, муқаррар карда мешавад.

2. Даъвати ҳарбӣ. Даъват дар Тоҷикистон аз рӯйи категорияҳо ва маҳдудиятҳои синну сол муайян карда мешавад ва шаҳрвандони қобили қабул дар асоси меъёрҳои мушаҳҳас барои хизмати ҳарбӣ интихоб карда мешаванд. Аз назаргузаронии тиббӣ ва тартиби интихоб барои баҳодиҳии қобилияти даъватшавандагон гузаронида мешавад.

3. Уҳдадориҳо ва ҳуқуқҳо. Шаҳрвандон дар соҳаи хизмати ҳарбӣ уҳдадориҳои мушаҳҳас доранд, аз ҷумла, риояи фармонҳо, риояи интизом ва ичрои вазифаҳои ба зиммаашон гузошташуда. Онҳо ҳуқуқ ба муносибати одилона, дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсонии худро ҳангоми хизмати ҳарбӣ доранд.

4. Ташкил ва маъмурият. Комиссияҳои даъват барои ташкил ва идоракуни раванди даъват ба хизмати ҳарбӣ масъуланд. Онҳо ба сафи артиш

гусел кардан ва ба сафи ҚМ фиристодани даъватшавандагонро назорат мекунанд.

5. Хизмати алтернативии шаҳрвандӣ ва озодкунӣ. Тоҷикистон барои ашхосе, ки аз хизмати ҳарбӣ аз рӯйи вичдон саркашӣ мекунанд, хизмати алтернативии шаҳрвандӣ муқаррар кардааст. Озодкуниҳо аз хизмати ҳарбӣ метавонад барои категорияҳои алоҳидаи шахсон, ба монанди маъюбон дода шавад.

6. Гендер ва фарогирӣ. Эътирофоти афзояндаи аҳаммияти баробарии гендерӣ ва фарогирии занон ба артиш вучуд дорад. Бояд барои таъмини имкониятҳои баробар, роҳ надодан ба табъиз ва дастгирии ҳамгироӣ ва пешрафти занон дар ҚМ саъӣ карда шавад.

Файр аз ин, интихоби тасодуфӣ ба низомиён дар интихоби шахсони дорои як қатор малакаҳо ва қобилиятае, ки барои самаранокии ҳарбӣ муҳим мебошад, кумак мекунад. Масалан, бо истифода аз низоми лотерея низомиён афроди табақаҳои муҳталифи зиндагӣ ва дорои сатҳҳои гуногуни таҳсилу омӯзишро интихоб мекунанд, ки ин ба таъсиси неруи ҳамаҷониба ва муассири ҳарбӣ мусоидат мекунад.

Истифодаи қуръа барои ҳайати артиш аз қадим маъмул аст. Дар замони мусир қуръакашӣ дар ҷаҳон, баҳусус дар кишварҳои аврупоӣ васеъ паҳн шудааст. Аз ҷумла, дар Фаронса дар асри XVIII, ҳатто дар замони Луис баъзан одамонро бо қуръа барои хизмат дар полкҳои милитсия интихоб мекарданд. Соли 1805 Наполеони I низоми навро ҷорӣ намуд, ки мувофиқи он хизматчиёни ҳарбӣ то соли 1814 аз рӯйи рӯйҳат бо истифода аз қуръа даъват карда мешуданд. Артиши турк низ бо қуръакашӣ ҷалб мешуд<sup>208</sup>. ИМА аз рӯзҳои аввали мавҷудияти худ интихоби тасодуфии навоварон ва сафарбаркуниро анҷом медиҳад<sup>209</sup>. Ба гуфтаи В.Н. Руденко, татбиқи усули интихоби тасодуфӣ ҳатто дар соҳторҳои давлатӣ самаранок аст<sup>210</sup>. Дар

<sup>208</sup> Ниг.: Руденко В.Н. Институт жребия в комплектовании вооруженных сил: опыт Российской империи и СССР // Антиномии. – 2009. – №9. – С. 444.

<sup>209</sup> Ниг.: Руденко В.Н. Институт жребия в комплектовании вооруженных сил США: проблемы реномизации // Антиномии. – 2008. – №8. – С. 439.

<sup>210</sup> Ниг.: Руденко В.Н. Институт жребия и его роль в формировании системы публичной власти // Антиномии. – 2004. – №5. – С. 496.

Афинаи қадим аксари мансабдорон аз рӯйи қуръа интихоб мешуданд. Илова бар ин, ивазкунии кадрҳо хеле зуд-зуд ба амал меомад: масалан, судяҳои халқӣ ҳамагӣ як рӯз, аъзои Шуро ба муддати як сол интихоб карда мешуданд. Юнониҳо фаҳмида буданд, ки усули лотерея қӯшишҳои зиддиҷамъиятии номзадҳоро барои ба даст овардани мавқеи дилҳоҳашон барбод медиҳад. Баргузории қуръа таъсири шахсии довталабро барои ин вазифа безарар мегардонад<sup>211</sup>.

К.И. Слесарский якчанд навъи моделҳои ҳуқуқии даъватро чудо мекунад ва дар байни онҳо интихоби тасодуфӣ зикр шудааст<sup>212</sup>. Ба омӯзиши мавзӯъ метавон 3 усули интихоби тасодуфиро чудо кард: лотерея, меъёрҳо ва даъвати бюллетенҳо.

А. Лотерея як усули интихоби тасодуфӣ мебошад, ки истифодаи генератори рақамҳои тасодуфӣ ё усули дигари тасодуфири барои интихоби афрод ба хизмати ҳарбӣ дар бар мегирад. Ин усул дар чанд кишвар, аз ҷумла дар ИМА дар давраи ҷанги Ветнам истифода мешуд<sup>213</sup>. Бартарии қуръакаши дар он аст, ки он усули интихоби комилан тасодуфӣ ва беғаразона буда, адолат ва баробариро таъмин мекунад, ҳарчанд бекамбудӣ нест, зоро он маҳорат, қобилият ва майлу ҳоҳиши шахсири ба назар намегирад.

Б. Меъёрҳо як усули интихоби тасодуфӣ мебошад, ки интихоби одамонро дар асоси омилҳои гуногун, ба монанди синну сол, ҷинс ва шуғл дар бар мегирад. Дар низоми лоиҳа, одамон, одатан, дар асоси маҷмуи меъёрҳои муайянкардаи ҳукумат ё артиш интихоб карда мешаванд. Ин усул дар чанд кишвар, аз ҷумла дар ИМА дар давраи Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва ҷанги Корея истифода мешуд. Бартарии ин усул дар он аст, ки дар он малака, қобилият ва афзалиятҳои инфириодӣ ба эътибор гирифта мешавад. Бо вуҷуди ин, ҷанбаи манғии он дар он аст, ки беадолатона ҳисобида шавад, зоро ба гурӯҳҳои муайян имтиёз дода шуда, ба ин аз хизмат озод мегарданд.

<sup>211</sup> Ниг.: Сандаковский А.А. Выборы по жребию // Ученые записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. – 2021. – №19 (19). – С. 146.

<sup>212</sup> Ниг.: Слесарский К.И. Современные правовые модели воинской обязанности // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №5 (72). – С. 48.

<sup>213</sup> Ниг.: Selective Service System [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: [https://en.wikipedia.org/wiki>Selective\\_Service\\_System](https://en.wikipedia.org/wiki>Selective_Service_System) (санаи муроҷиат: 30.04.2022).

В. Даъвати бюллетенҳо як усули интихоби тасодуфӣ мебошад, ки интихоби шахсонро дар асоси бюллетенҳо ё низоми овоздиҳӣ дар бар мегирад. Ҳангоми таҳияи бюллетенҳо одамон, одатан, дар асоси овоздиҳии аҳолӣ ё кумита интихоб карда мешаванд. Ин усул дар чанд кишвар, аз ҷумла дар Истроил истифода мешавад. Бартарии даъват ба хизмати ҳарбӣ бо роҳи овоздиҳӣ дар он аст, ки он кафолат медиҳад, ки сарбозон дар асоси иродай мардум интихоб карда шаванд, ки ин ба таҳқими эътимоди мардум ва дастгирии артиш мусоидат мекунад. Бо вучуди ин, ҷанбаи манфии он ин аст, ки ноодилона ҳисобида мешавад, зоро метавонад гурӯҳҳои муайян ба раванди овоздиҳӣ таъсири бештар дошта бошанд.

Кишварҳои гуногун даъвати тасодуфиро бо усулҳои гуногун амалӣ мекунанд. Дар ин ҷо мо таҷрибаи се кишварро таҳлил мекунем: ИМА, Истроил ва Кореяи Ҷанубӣ.

ИМА лоиҳаи низомро дар давоми Ҷанги якуми ҷаҳонӣ, Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, ҷанги Корея ва ҷанги Ветнам татбиқ кардааст. Интихоб ба синну сол асос ёфта буд ва мардони мувоғиқ аз рӯйи санаи таваллудашон интихоб карда мешуданд. Дар давоми ҷанги Ветнам, соли 1969 низоми қуръакашӣ ҷорӣ карда шуд, то нигарониҳо дар бораи адолати лоиҳаро бартараф кунад. Низоми қуръакашӣ аз рӯйи санаи таваллуди шахс ва интихоби тасодуфӣ асос ёфта буд, ки он низоми пештараи комиссияҳои маҳаллии лотереяро иваз кард. Даъвати ҳарбӣ дар соли 1973 бекор карда шуд ва аз он вақт инҷониб ИМА ба артиши ихтиёриён такя мекунад.

Истроил аз замони таъсисаш дар соли 1948 барои мардон ва занон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад. Собиқаи кор вобаста ба ҷинси шахс ва намуди хизмат фарқ мекунад: мардон се сол ва занон ду сол хизмат мекунанд. Раванди интихоб дар асоси даъват ба хизмати ҳарбӣ тавассути овоздиҳӣ ва шахсони алоҳида дар асоси низоми лотерея интихоб карда мешаванд. Раванди даъват ба артиш ҳамчун як маросими муҳим барои ҷомеаи Истроил маҳсуб мешавад<sup>214</sup>.

---

<sup>214</sup> Вооружённые силы зарубежных стран // «Зарубежное военное обозрение», №7 (772), 2011. стр. 76-77  
101

Кореяи Җанубӣ дар соли 1950 барои мардон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дошт. Собиқаи кор вобаста ба қисми ҳарбӣ ва намуди хизмат фарқ карда, мардон қариб ду сол хизмат мекунанд. Раванди интихоб ба низоми лотерея асос ёфтааст, ки мардони мувофиқ ба таври тасодуфӣ интихоб карда мешаванд. Низоми даъват дар Кореяи Җанубӣ як ҷузъи муҳимми стратегияи амнияти миллии ин кишвар дониста мешавад ва барои таъмини он тарҳрезӣ шудааст, то кишвар неруи низомии тавоно ва хуб омӯзишида дошта бошад.

Ҳамин тариқ, таҷрибаи кишварҳои гуногун бо таҳияи тасодуфӣ вобаста ба шароити иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии онҳо фарқ мекунад. ИМА низоми даъватро дар давоми ҷанг ҷорӣ кард, аммо он дар соли 1973 бекор карда шуд. Исроил аз замони таъсисаш хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад ва даъвати артишро тавассути овозидҳӣ барои интихоби афрод истифода мекунад. Кореяи Җанубӣ барои мардон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад ва барои интихоб аз низоми лотерея истифода мекунад. Ҳарчанд татбиқи даъвати тасодуфӣ гуногун бошад ҳам, принсипҳои асосии адолат, баробарӣ ва самаранокӣ барои даъвати ҳарбӣ муҳим боқӣ мемонад.

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои усулҳои гуногуни интихоби тасодуфӣ, ки дар се кишвар истифода мешаванд, ба ин зайланд:

- манфиатҳои интихоби тасодуфӣ дар ИМА;
- тартиби даъват ба КМ дар давраи ҷанг шумораи коғии сарбозонро таъмин мекард;
- низоми қуръакашӣ, ки дар давоми ҷангӣ Ветнам истифода мешуд, усули интихоби одилона ҳисобида мешуд;
- барҳам дода шудани даъвати ҳарбӣ боиси ба вуҷуд омадани армияи умумӣ-иҳтиёри гардид, ки бо маҳорати кордонӣ маъруф аст.

Камбудиҳои интихоби тасодуфӣ:

- барҳе гурӯҳҳо, баҳусус, онҳое, ки аз хизмат озод нашудаанд, низоми даъват ба артишро ноодилона мешуморанд;
- лоиҳаи низомро барои он танқид карданд, ки камсамар буда, маҳорату қобилияти одамро ба назар намегирад;

– низоми қуръакашӣ, ки дар давоми ҷанги Ветнам истифода мешуд, барои тасодуфӣ будан ва ба назар нағирифтани афзалиятҳои инфиродӣ танқид карда мешуд.

Дар Истроил хизмати ҳатмии ҳарбӣ кафолат медиҳад, ки шумораи зиёди сарбозони омӯзишдида пайваста дар ҳолати омодабош бошанд.

Даъват ба хизмати ҳарбӣ тавассути бүллетен интихоби ва одилонаро таъмин мекунад, зоро дар он ҳамаи ашхосе, ки ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ доранд, имконияти баробари интихоб шуданро доранд.

Хизмати ҳарбӣ ҳамчун мактаби мардонагӣ барои ҷавонони истроилий арзёбӣ шуда, ҷузъи муҳимми фаъолияти ҷомеаи Истроил маҳсуб мешавад.

Камбудиҳои интихоби тасодуфӣ:

- хизмати ҳатмии артишро метавон як бори гарони бархе аз афрод, баҳусус, онҳое, ки ба хизмати ҳарбӣ майл надоранд, арзёбӣ кард;
- аз занон талаб карда мешавад, ки нисбат ба мардон муддати кӯтоҳтар хизмат кунанд, ин як навъ табъиз бардошт мешавад;
- бархе гурӯҳҳо, баҳусус, онҳое, ки бо сиёсати давлат мухолифанд, даъвати ҳарбӣ бо роҳи раъйро ноодилона арзёбӣ кунанд.

Манфиатҳои хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар намунаи Кореяи Ҷанубӣ:

- хизмати ҳатмии ҳарбӣ кафолат медиҳад, ки шумораи зиёди сарбозони омӯзишдида дар ҳолати фавқулодаи миллӣ дастрас бошанд;
- низоми лотерея, ки барои интихоб истифода мешавад, кафолат медиҳад, ки ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ имконияти баробари интихоб шуданро доранд;
- хизмати ҳарбӣ ҳамчун як роҳи тарғиби ваҳдати миллӣ ва ватандӯстӣ арзёбӣ мешавад.

Камбудиҳои интихоби тасодуфӣ:

- хизмати ҳатмии артишро метавон як бори гарони бархе аз афрод, баҳусус онҳое, ки ба хизмати ҳарбӣ майл надоранд, арзёбӣ кард;
- муддати кор барои мардон хеле тулонӣ ҳисобида мешавад.

Ҳамин тарик, ҳар як усули интихоб барои хизмати ҳарбӣ, ки дар се кишвар истифода мешавад, афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро дорад. Интихоби

усул ба чанд омил, аз чумла, аз шароити ичтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии кишвар вобаста аст.

Чорҷӯби ҳуқуқӣ ва сиёсатҳое, ки ба ҷалби тасодуфии ҳарбӣ таъсир мерасонанд, дар ҳар як кишвар фарқ мекунанд, фарқиятҳои асосиашон аз ин қабиланд:

Хизмати ҳатмӣ ва ихтиёри ҳарбӣ: Баъзе кишварҳо, ба мисли Истроил ва Кореяи Ҷанубӣ, хизмати ҳатмии ҳарбӣ доранд, дар ҳоле ки дар баъзе кишварҳо, ба монанди ИМА хизмати ихтиёри низомӣ амал мекунад. Ин ба ҷаҳорҷӯби ҳуқуқӣ ва сиёсати марбут ба лоиҳаи тасодуфӣ таъсир мерасонад, зоро хизмати ҳатмӣ раванди интихоби мураккабтар ва муфассалро барои даъватшавандагон талаб мекунад.

Доираи синну сол ва меъёрҳои мувофиқат ба хизмати ҳарбӣ вобаста ба кишвар фарқ мекунад. Масалан, дар Истроил мардон ва занон бояд дар синни 18-солагӣ хизмат қунанд, дар ИМА танҳо мардони аз 18 то 25-сола барои хизмат ҳуқуқ доранд. Баъзе кишварҳо барои гурӯҳҳои муайян, аз қабили донишҷӯён ё одамони гирифтори беморӣ қоидаҳои озодкунӣ ва таъхирандозӣ доранд.

Ҷаҳорҷӯби қонунӣ ва сиёсатҳое, ки ба таври тасодуфӣ ҷалби низомиёнро танзим мекунанд, дар ҳар як кишвар фарқ мекунанд, аз чумла:

1. ИМА як низоми ихтиёрий дорад, аммо дар ҳолати фавқулодаи миллӣ, ҳукumat як низоми интихобии хизматрасониро фаъол мекунад, ки рӯйхати ҳамаи мардони аз 18 то 25-соларо, ки ҳаққи хизмати ҳарбӣ доранд, нигоҳ медорад. Дар сурати иҷозати даъват ба хизмати ҳарбӣ, низом барои интихоби шахсон барои хизмати ҳарбӣ аз тариқи лотерея истифода мебарад. Лоиҳа аз ҷониби Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» танзим карда мешавад, ки он меъёрҳои озодкунӣ, таъхир ва хизмати алтернативиро муқаррар мекунад.

2. Истроил барои мардон ва занон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад, ки хизмат дар синни 18-солагӣ оғоз мешавад. Раванди интихобро «Қонун дар бораи даъвати ҳарбӣ» танзим мекунад, ки дар он меъёрҳои мувофиқат ва озодшавӣ, инчунин, тартиби даъват ва ба таъхир андохтани даъват ба хизмати ҳарбӣ

муқаррар карда мешавад. Раванди интихоб, инчунин, аз ҷониби Нерухои дифои Истроил назорат карда мешавад, ки қудрати дар баъзе ҳолатҳо истисно карданро дорад.

3. Кореяи Ҷанубӣ барои мардон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад, ки дар синни 18-солагӣ оғоз мешавад. Раванди интихобро «Қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ» танзим мекунад, ки дар он меъёрҳои мувофиқат, озодкунӣ ва таъхирандозӣ муайян карда шудааст.

4. Норвегия барои мардон ва занон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад ва хизмат аз синни 19-солагӣ оғоз мешавад. Раванди интихобро «Қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ» танзим мекунад, ки меъёрҳои мувофиқат, озодкунӣ ва таъхирро муайян кардааст. Раванди интихоб аз низоми лотерея истифода мешавад ва шахсони интихобшуда бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд, то мувофиқати онҳо барои хизмат муайян карда шавад.

5. Сингапур барои мардон хизмати ҳатмии ҳарбӣ дорад, ки аз синни 18-солагӣ оғоз мешавад. Раванди интихобро Қонун дар бораи қабул танзим карда, дар он меъёрҳои мутобиқат, озодкунӣ ва таъхир андозӣ муайян карда шудааст. Раванди интихоб аз низоми компьютерии овоздиҳӣ истифода мешавад ва афроди интихобшуда бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд, то мутобиқати онҳо ба хизмат муайян гардад.

Ҳамин тарик, чаҳорҷӯби қонунӣ ва сиёсатҳое, ки ҷалби тасодуфиро танзим мекунанд, дар ҳар кишвар фарқ мекунанд ва ба омилҳое, ба мисли хизмати ҳатмӣ ва ихтиёри, синну сол ва мувофиқат ба хизмати ҳарбӣ, усулҳои интихоб ва меъёрҳои озодкунӣ, ба таъхир андохтан ва хизмати алтернативӣ вобастаанд. Ин чаҳорҷӯб ва сиёсатҳо аксар вақт бо омилҳои фарҳангӣ, сиёсӣ ва таърихии хосси ҳар як кишвар ташаккул меёбад.

Даъват ба хизмати ҳарбӣ, саркарда аз чӣ гуна анҷом шуданаш, як қатор масъалаҳои конституционӣ ва ҳуқуқи инсон, аз ҷумла озодии интихоб, табъиз ва ҳифзи баробарро ба миён меорад.

Дар ИМА мушкилоти ҳуқуқӣ ба лоиҳа аз замони ҷонги Ветнам идома дорад. Дар парвандаи муҳимми Росткер бар зидди Голдберг (1981) Суди Олий мувофиқати конституционии даъвати танҳо мардонро бо далели он, ки занон

аз нақшҳои ҷанғӣ ҳориҷ карда шудаанд ва бо мардон аз ҷиҳати хизмати ҳарбӣ баробар нестанд, тасдиқ кард. Аммо дар соли 2013 Вазорати дифоъ эълом кард, ки мамнуияти ширкати занон дар ҷанғҳоро лағв мекунад ва ин дар мавриди мувофиқати конституционии танҳо даъвати мардон саволҳоро ба миён овард. Соли 2019 судяи федеролии Техас бо ишора ба тағирии нақши занон дар артиш, даъвати танҳо мардонро хилоғи Конститутсия шуморид. Қарор то замони шикоят боздошта шуд ва масъала ҳанӯз ҳалношуда боқӣ мондааст.

Дар Истроил барои озод кардани шаҳрвандони араб аз хизмати ҳарбӣ, ки табъиз арзёбӣ мешуд, мушкилоти қонуниӣ ба бор овард. Соли 2017 Додгоҳи олий ин истисноро хилоғи Конститутсия эълон кард ва ба ҳукumat як сол муҳлат дод, ки қонуни наверо таҳия намуда, ин масъаларо ҳал кунад. Аммо ҳукumat то ҳол натавонистааст дар мавриди қонуни нав ба тавофуқ бирасад ва ин масъала ҳанӯз ҳалношуда боқӣ мемонад<sup>215</sup>.

Мушкилоти ҳуқуқии лоиҳаи тасодуфӣ барои хизмати ҳарбӣ ва амнияти миллӣ метавонад оқибатҳои ҷиддӣ дошта бошад. Масалан, агар суд муайян кунад, ки даъват ба хизмати ҳарбӣ хилоғи Конститутсия аст, он ба нарасидани кадрҳои низомӣ оварда мерасонад, ки барои дифои кишвар метавонад пайомадҳои ҷиддӣ дошта бошад. Илова бар ин, қарорҳои судӣ барои дигар кишварҳое, ки лоиҳаи тасодуфиро истифода мебаранд, шояд таъсири печида дошта бошад, зеро ба он тағиироти қонуни дигар кишвар таъсир расонида метавонад.

Умуман, масъалаҳои ҳуқуқии ҳолатҳои фавқулода як ҷанбаи муҳимми баҳс дар бораи адолат ва ҳуқуқи конституционии хизмати ҳарбӣ мебошанд. Ҳарчанд қарорҳои судӣ барои хизмати ҳарбӣ ва амнияти миллӣ таъсири назаррас дошта бошанд, онҳо боз дар таъмини одилона ва беғарази раванди интихоб ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши муҳим мебозанд.

Дар ин ҷо метавон дар такя ба таҳлилҳои боло ҷанӣ тавсия манзур намуд, аз ҷумла:

---

<sup>215</sup> Ниг.: [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: arch.colman.ac.il/files/04\_2011/M\_LOrgad.pdf (санаи муроҷиат: 30.04.2022).

[http://hamishpat-arch.colman.ac.il/files/04\\_2011/M\\_LOrgad.pdf](http://hamishpat-arch.colman.ac.il/files/04_2011/M_LOrgad.pdf)

Таҳияи заминаи возехи ҳуқуқӣ ва сиёsat. Қонунгузор бояд заминаи дақиқи ҳуқуқӣ ва сиёsatеро таҳия кунад, ки раванди интихобро барои хизмати ҳарбӣ танзим намояд. Ин чаҳорҷӯба бояд ба принсипҳои ҳифзи баробарӣ ва роҳ надодан ба табъиз асос ёбад ва барои таъмини раванди интихоби одилона ва бегараз тарҳрезӣ шавад.

Самаранокии усулҳои гуногуни интихобро арзёбӣ карда, қонунгузор бояд самаранокии онҳо, аз қабили қуръакашӣ, даъвати ҳарбӣ ва даъватро баҳо дода, бартарӣ ва нуқсонҳои ҳар як усулро баррасӣ кунад. Қонунгузор усулеро интихоб кунад, ки барои расидан ба ҳадафҳои ҚМ бештар муассир, одилона ва бегараз бошад.

Қонунгузор бояд шаҳрвандонро ба раванди интихоб ҷалб карда, шаффофиат ва ҳисботдиҳии онро таъмин намояд. Ба шаҳрвандон бояд имконият дода шавад, ки андешаи худро баён кунанд ва дар раванди интихоб саҳм гузоранд ва ба онҳо дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳояшон вобаста ба хизмати ҳарбӣ маълумот дода шавад.

Қонунгузор бояд шаҳрвандонро ба назорат ва арзёбии раванди интихоб ҷалб намояд, то самаранокии онро таъмин намояд. Онҳо бояд маълумотро дар бораи раванди интихоб ҷамъоварӣ кунанд ва ин маълумотро барои такмил ва тағйирот дар ҳолати зарурӣ истифода баранд.

Бо риояи ин дастуралӣ сиёsatмадорон ва раҳбарони низомӣ метавонанд адолат, бегаразӣ ва самаранокии раванди интихоб ба хизмати ҳарбӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро таъмин намоянд.

Эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон яке аз самтҳои афзалиятноки давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад<sup>216</sup>. Ҳамчунин, бояд аз ҳисоби озодкуниӣ ва имтиёзҳое, ки ба гуфтаи В.В. Анисимова, «аз паси ашроф тоҷирон, шаҳрвандони фахрӣ ва шаҳсони дорои маълумоти олӣ тадриҷан аз хизмат озод мешаванд, ба сокинони баъзе маҳалҳо низ имтиёзҳо дода шаванд»<sup>217</sup>.

<sup>216</sup> Ниг.: Саъдизода Дж. К вопросу о необходимости изучения дисциплины «Права человека» в системе высшего профессионального образования Республики Таджикистан // Правовая жизнь. – 2015. – №4 (12). – С. 28.

<sup>217</sup> Ниг.: Анисимов В.В. Исторический анализ правового обеспечения комплектования русской армии до введения всеобщей воинской повинности // Армия и общество. – 2009. – №4. – С. 133.

Дар Тоҷикистон, аллакай, таҷрибаи гузаронидани чунин фаъолиятҳо, аз қабили интихоб бар асоси адолат дида мешавад. Мисоли ин Маркази миллии тести ҶСТ аст, ки ба шаҳрвандон кафолати хуқуқи баробар дар дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва олии касбиро додааст. Бар асоси ин пешниҳод мекунем, ки барои интихоби шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ чунин минбар таъсис дода шавад.

Дар Қарори Шурои Олӣ аз 9-уми сентябри соли 1991 «Дар бораи Эъломияи Истиқлолияти ҶСТ» таъсиси ҚМ таъкид гардида буд, вале ташкили он дар баробари дигар ҳодисаҳои муҳимми солҳои 90-уми асри гузашта, ба Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ, аниқтараш ба фармони Раёсати Шурои Олӣ аз 18-уми декабри соли 1992 рост меояд.

Бо назардошти ин зарурат, дар суханронӣ ба ифтиҳори 30-юмин солгарди таъсисёбии ҚМ-и ҶСТ Роҳбари давлат Ҳукумати мамлакат, Вазорати мудофиа ва дигар соҳторҳои низомиро маҳсус вазифадор намуданд, ки «Консепсияи мудофиаи миллӣ» – ро таҳия ва пешниҳод намоянд.

Ҳуҷҷати мазкур самтҳои асосии сиёсати мудофиавии мамлакатро муайян карда, дар баробари дигар чорабиниҳо, инчунин, тақвияти иқтидору имкониятҳои ҚМ, азнавсозӣ ва мӯчаҳҳазгардонии онҳоро ҷиҳати мутобиқ намудан ба хусусияти таҳдиду ҳатарҳо ва вазъияти зудтағириёбандай ҷаҳони муосир дар бар мегирад<sup>218</sup>.

Оинномаи ҳарбӣ санади ҳуқуқие мебошад, ки фаъолияти ҚМ-ро танзим мекунад. Оинномаҳо фаъолияти ҳаррӯзаи хизматчиёни ҳарбӣ ва воҳидҳоро дар соҳаҳои гуногуни корҳои ҳарбӣ танзим намуда, ба умумиҳарбӣ ва ҷангӣ тақсим мешавад.

Оинномаи ҳарбӣ ҳуҷҷати расмие мебошад, ки ҳадафҳо, вазифаҳо, усулҳо ва принципҳои истифодаи хизматчиёни ҳарбӣ, ҷузъу томҳо ва иттиҳодияҳои намудҳои гуногуни ҚМ, қисмҳои қушунҳои (қувваҳои) соҳторҳои ҚМ-ро муайян мекунанд.

---

<sup>218</sup> Суханронӣ ба ифтиҳори 30-юмин солгарди таъсисёбии ҚМ-и ҶСТ 23.02.2023 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/30112> (санаси муроҷиат: 29.02.2023).

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ се тафсири истилоҳи ҳуқуқии «оиннома»-ро пешниҳод менамояд<sup>219</sup>:

- маҷмуи қоидаҳое, ки муносибатҳои дохилӣ-ташкилотиро танзим мекунанд;
- маҷмуи қоидаҳои муқаррарнамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ
- санади меъёрии давлатие, ки дар асоси он фаъолияти ҚМ (маҳз ҳамин тафсир мағҳуми оинномаро ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи ҳарбӣ)-ро ошкор мекунад<sup>220</sup>.

Аввалин оинномаҳо баъди Инқилоби соли 1917 дар солҳои 1918-1919 пайдо шуданд, ки инҳо ба ҳисоб мераванд: Оинномаи хизмати дохилӣ, Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва гвардия, Оинномаи хушкигард ва интизомӣ<sup>221</sup>.

Оинномаҳои ҳарбӣ ба оинномаҳои ҷангӣ ва умумиҳарбӣ тақсим мешаванд. Қоидаҳои ҷангӣ асосҳои тайёр кардан ва гузарондани амалиёти ҷангиро аз тарафи қисмҳои гуногун, намуд ва баҳшҳои ҚМ, қисмҳои қушунҳо (қувваҳое), ки бевосита ин амалҳоро анҷом медиҳанд, муайян мекунанд; дигар отрядҳо (таъминоти ҷангӣ ва хизмат) бо дастурҳои даҳлдор роҳбарӣ мекунанд. Оинномаи умумии ҳарбии ҚМ Ҷумҳурии Тоҷикистон тарзи ҳаёт ва фаъолияти ҳайати шахсиро ба танзим медарорад, муносибатҳои байни хизматчиёни ҳарбӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои умумӣ ва хизматии онҳо, тартиби иҷрои хизмати дохилӣ, гарнizonӣ, комендантий ва посбониро муайян мекунад. Ба инҳо дохил мешаванд: Оинномаи дохилӣ, Оинномаи интизомӣ, Оинномаи гарнizon, ҳадамоти комендантий ва посбонӣ ва Оинномаи ҳарбӣ. Дар киштиҳои дохилӣ хизмат ва вазифаҳои шахсони мансабдорро Оинномаи Флоти ҳарбии баҳрӣ муайян мекунад.

Оинномаҳое, ки ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҚМ, дигар қушунҳо, ҷузъу томҳо ва мақомоти ҳарбиро танзим мекунанд, оинномаҳои ҳарбӣ номида

<sup>219</sup> Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1986. – С. 730.

<sup>220</sup> Ниг.: Корякин В.М. Воинские уставы как источники военного права // Военное право. – 2017. – №2(42). – С. 6.

<sup>221</sup> Ниг.: Воинский устав - основа военно - служебных отношений (к истории возникновения и развития воинских уставов в России) // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2019. – №2 (24). – С. 5.

мешаванд. Оинномаҳои ҳарбӣ маҷмуи меъёрию ҳуқуқии рафтор ва фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ мебошанд, ки барои муддати тулонӣ муқаррар гардида, ҷанбаи муайяни ҳаёт, рӯзгор, таълим ва истифодаи ҷангии ҚМ ё ҷузъҳо (хизматҳои) онҳоро танзим мекунанд. Оинномаҳои ҳарбӣ як системаи муттасил, дар ҳаёт санҷидашудаи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии рафтор ва фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ мебошанд, ки бо амалия ва таҷрибаи рушди ҳарбӣ пайваста бой мешаванд. Чунончи, мутахассисони соҳаи ҳарбӣ дуруст қайд мекунанд, ки «дар оинномаҳои ҳарбӣ таҷрибаи бисёр ҷангҳо ва наслҳои муҳофизони Ватан гирд оварда шудааст. Онҳо рафтору фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ, ҳаёт, зиндагии рӯзмарро ба танзим медароранд ва низомномаи ҷангӣ амалҳоро дар вазъияти ҷангӣ танзим мекунанд»<sup>222</sup>.

Бо тағиیرёбии ин омилҳо ва ҷамъоварии таҷрибаи нав қоидаҳои ҷангӣ мушаҳҳас ва таҷдиди назар карда мешаванд.

Низомномаҳои ҷангӣ муносибатҳои ҷамъиятиро, ки ҳангоми иҷрои супоришиҳои ҷангӣ дар давраи осоишта (вазифаҳои ҷангӣ, хизмати ҷангӣ, хизмати сарҳадӣ ва ф.) ва истифодаи ҷангии қушунҳо ва қувваҳои ҳарбии баҳрӣ дар шароити воқеии ҷанг (дар вақти ҷанг ва даргириҳои мусаллаҳона) ба вучуд меоянд, танзим мекунанд. Вобаста ба ин, олимони ҳуқуқи ҳарбӣ масъалаи ташаккули як зерсоҳаи нисбатан мустақил дар ҳуқуқи ҳарбӣ – ҳуқуқи оперативӣ, ки фаъолияти қушунҳо (қувваҳо)-ро дар шароити муқовимати мусаллаҳона танзим менамояд, ба таври асоснок ба миён мегузоранд. Чунин ба назар мерасад, ки асоснокии илмии ин масъала имрӯз яке аз самтҳои ояндадори рушди илми ҳуқуқи ҳарбӣ мебошад.

Ислоҳоти ҳарбӣ дар ИҶШС дар солҳои 1924-1925 гузаронида шуда, дар он қабул намудани системаи омехтаи ҚМ пешбинӣ карда шудааст. Шумораи ҚМ 540 ҳазор нафар кам карда шуд. Барои коргарони эҳтиёти тайёри васеъ ҷорӣ карда шуд, штат ва соҳтори кор ба тартиб оварда шуда, системаи нави тайёри ҷангӣ муқаррар гардид, низомномаи нав тартиб дода шуд, қонун дар бораи хизмати ҳатмии ҳарбӣ ва ягонагии фармондехӣ ҷорӣ карда шуд.

<sup>222</sup> Ниг.: Корабельников А. Регионы просят огня. Количество общевойсковых соединений постоянной готовности предлагается приравнять к числу субъектов Российской Федерации // Военно-промышленный курьер. – 2017. – №8. – С. 4.

Дар ҶТ 4 Оиннома вобаста ба уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ амал мекунад:

1. Оинномаи интизомии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 10-уми декабри соли 1999, таҳти №868 тасдиқ шудааст<sup>223</sup>.

2. Оинномаи хизмати дохилии ҚМ ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 5-уми декабри соли 2001, таҳти №469 тасдиқ шудааст<sup>224</sup>.

3. Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 4-уми апрелии соли 2001, таҳти № 273 тасдиқ шудааст<sup>225</sup>.

4. Оинномаи сафороии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 6-уми июни соли 2001, таҳти №311 тасдиқ шудааст<sup>226</sup>.

Дар банди 1 Оинномаи интизомӣ омадааст, ки тамоми хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои гуногуни ҚМ-и ҶТ, аз ҷумла қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо, идораҳо ва муассисаҳои таълимии ҳарбӣ дастурҳои дар Оиннома зикргардидаро қатъиян риоя намоянд. Ин уҳдадорӣ ба шахсон, новобаста ба рутбаҳои ҳарбӣ, мақоми касбӣ ва нақши мушаҳҳас дар хизмати ҳарбӣ таъмин карда мешавад.

Ин санад ҳукуқ ва уҳдадориҳои умумии хизматчиёни ҳарбии ҚМ ва муносибати байни онҳо, уҳдадориҳои шахсони мансабдори полк ва қисмҳои он, инчунин, қоидаҳои тартиботи дохилиро муайян мекунад. Оинномаи интизомӣ моҳияти интизоми ҳарбӣ, уҳдадориҳои хизматчиёни ҳарбиро оид ба

---

<sup>223</sup> Оинномаи интизомии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 10 декабря соли 1999, №868 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>224</sup> Оинномаи хизмати дохилии ҚМ-и ҷумҳурӣ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 5 декабря соли 2001, №868 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>225</sup> Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 4 апрелии соли 2001, №273 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

<sup>226</sup> Оинномаи сафороии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 6 июни соли 2001, №311 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

риояи он, навъҳои ҳавасмангардонӣ ва ҷазоҳои интизомӣ, ҳукуқҳои фармондехони (сардорони) татбиқи онҳо, инчунин, тартиби пешниҳод ва баррасии пешниҳодҳоро муайян мекунад.

Дар оинномаи интизомӣ мағҳуми интизоми ҳарбӣ дода шудааст, ки он ичрои қатъӣ ва дақиқи қоидаву тартибот аз ҷониби ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ ба ҳисоб меравад.

Роҳҳои таъмини интизоми ҳарбӣ тибқи низомнома чунинанд:

- тарбияи хизматчиёни ҳарбӣ дар руҳияи сифатҳои баланди маънавӣ – психологӣ;
- масъулияти шахсии хизматчиёни ҳарбӣ;
- нигоҳ доштани интизоми дохилӣ;
- ташкили омодагии ҷангӣ;
- тавассути фароҳам овардани шароити зарурии майшӣ ва ғ.<sup>227</sup>.

Дар қисматҳои дигари Оинномаи интизомӣ уҳдадории командир ва воситаҳои ҳавасмангардониву ҷавобгарии интизомӣ муайян карда мешавад.

Гарнizon аз қисмҳои ҳарби иборат аст, ки доимӣ ё муваққатан дар маҳалли аҳолинишин ё берун аз он ҷойгир карда шудаанд. Ба гарнizonи калон ҷун қоида ҳамаи қисмҳои ҳарбии дар маҳалҳои наздиктарин воқеъгардида дохил мешаванд.

Мақсади хизмати гарнizonӣ таъмини риояи интизоми ҳарбӣ дар гарнizon мебошад. Хизмати қаровулӣ барои ҳифзи боэътимоди анбор ва аслиҳа, техникаи ҳарбӣ ва дигар лавозимоту объектҳои ҳарбию давлатӣ таъин шудааст. Барои ичрои уҳдадории қаровулӣ посбонҳо таъин карда мешаванд. Посбон воҳиди мусаллаҳе мебошад, ки барои ичрои вазифаи ҷангии посбонӣ ва ҳифзи парчамҳои ҷангӣ, иншооти ҳарбӣ ва давлатӣ, инчунин, ҳифзи баталони интизомӣ таъин шудааст. Ба посбонӣ инҳо таъин карда мешаванд:

- сардори посбон;

---

<sup>227</sup> Оинномаи интизомии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҟТ аз 10 декабря соли 1999 №868 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 25.01.2023).

- посбонҳо аз рӯи шумораи постҳо ва сменаҳо;<sup>228</sup>

Қисмати дигари Оинномаи интизомиро институти ҳавасмандгардонӣ ташкил медиҳад, зоро ин барои баланд бардоштани интизом ва ҳисси ватандӯстӣ муҳим ба ҳисоб меравад.

Ҳавасмандгардонии кормандонро моддаи 61 Кодекси Мехнат, шартномаи колективӣ, созишинома ё қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнат, инчунин, оинномаҳо ва низомномаҳо дар бораи интизом ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни ҳарбӣ муайян мекунад:

- бекор кардани ҷазои интизомии қаблан додашуда;
- изҳори миннатдорӣ;
- иҷозати тарки қисми ҳарбӣ;
- хизматчиёни ҳарбии хизмати ҳатмӣ, аз ҷумла онҳое, ки ба хориҷа сафар мекунанд;
- худуди гарнizon;
- паём ба волидон (шахсоне, ки сарбон дар қӯдакӣ дар парастории онҳо буд);
- иҷрои намунавии уҳдадориҳои ҳарбӣ ва гирифтани мукофотҳо;
- зиёд кардани давомнокии рухсатии хизматчиёни ҳарбӣ дар тамоми давраи хизмати ҳарбӣ;
- бо шаҳодатнома, тухфаи қиматбаҳо ё пул қадрдонӣ намудан;
- қадрдонии акси шахсии хизматчии ҳарбӣ, ки бо Парчами ҳарбии қисми ҳарбӣ кушода гирифта шудааст;
- ба хизматчиёни ҳарбии дорои рутбаи ҳарбии «аср» додани рутбаи ҳарбии «ефрейтор»;
- ба хизматчиёни ҳарбии дорои рутбаҳои ҳарбии «сержант» ва «сержанти калон» додани рутбаи навбатии ҳарбӣ нисбат ба рутбаи ҳарбӣ, ки мутобики вазифаи ҳарбии ишғолкардааш пешбинӣ шудааст, як зина баландтар;
- ба Китоби фахрии қисми ҳарбӣ дохил кардани номи хизматчии ҳарбӣ.

---

<sup>228</sup> Ниг.: Воинский устав - основа военно - служебных отношений (к истории возникновения и развития воинских уставов в России) // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2019. – №2(24). – С 5

Нисбат ба афсарон дар шакли пеш аз муҳлат додани рутбаи навбатии ҳарбӣ ҳавасмандкуни татбиқ карда мешавад. Илова ба ин, афсарони баландпоя ба гайр аз имтиёзҳои дар боло зикршуда метавонанд барои тамоми давраи хизмат бо силоҳҳои шахсӣқадрдонӣ шаванд<sup>229</sup>.

Ҳамин тавр, бо таҳлили намудҳои ҳавасмандгардонии хизматчиёни ҳарбӣ ба хулосае омадан бамаврид аст, ки онҳо аз ҳавасмандгардонии кормандон, ки бевосита ба хусусиятҳои хизмати ҳарбӣ алоқаманд аст, хеле фарқ мекунанд.

Оид ба тартиби татбиқи ҳавасмандгардонии хизматчиёни ҳарбӣ он метавонад бевосита нисбат ба як хизматчии ҳарбӣ ё ба гурӯҳи шахсон татбиқ карда шавад. Илова бар ин, уҳдадории сардори бевоситаро дар бораи ҳавасмандгардонии тобеонаш барои ташабbusi оқилона, меҳнатдӯстӣ ва фарқият дар хизмат, инчуни, истисморҳо пешбинӣ мекунад.

Ҳангоми татбиқи яке аз намудҳои ҳавасмандкуни командири қисм бояд моддаи мазкурро роҳнамоӣ кунад. Илова бар ин, супурдани мукофотҳои давлатӣ дар вазъияти тантанавӣ, чун қоида дар ҷараёни консерт ё маросими тантанавӣ сурат мегирад. Супоридани мукофотҳои давлатӣ бояд аз ҷониби роҳбар на камтар аз командири қисмҳо амалӣ карда шавад. Ин қоидаро қонун муқаррар накардааст, балки аз ҷониби фармондехӣ дар ҳама ҷузъу томҳои ҳарбӣ татбиқ мешавад.

Таҳлили қоидаҳои сершумори ҳарбӣ ба мо имкон медиҳад, ки аломатҳои асосии зерин (хусусиятҳои хислатнома) ҳамчун сарчашмаҳои ҳуқуқи ҳарбӣ муайян карда шаванд:

- аввалан, ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии кодификатсияшуда мебошанд, яъне дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқие, ки ин ё он соҳаи муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи мудофиаи миллӣ ва таъмини амнияти давлат ба танзим медароранд, то андозае муттаҳид карда мешавад. Аксарияти ин меъёрҳо дар табииати меъёрҳои бевосита татбиқшаванда мебошанд. Бинобар ин, чун қоида, оинномаҳои ҳарбӣ қабули ҳеч гуна санади ҳуқуқии иловагии дорои хусусияти

<sup>229</sup> Ниг.: Казъянин И.И. Поощрение как основной вид стимулирования военнослужащего // Приоритетные направления развития правовой системы общества: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Гомель, 01–02 октября 2020 года. – Гомель: Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 2020. – С. 52

равшанкунандада ва мушаххасро талаб намекунад. Аксари оинномаҳои ҳарбӣ хеле камҳаҷм буда, дар шакли брошюра (китобҳо)-и алоҳида нашр мешаванд, ки дар амалияи ҳаррӯза аз ҷониби мақомоти асосии ҳифзи ҳуқуқ - фармондехон (сардорон), дигар мансабдорони ҳарбӣ, инчунин, дигар хизматчиёни ҳарбӣ истифода мешаванд;

- дуюм, оинномаҳои ҳарбӣ аз ҷиҳати мазмуни худ ҳусусияти дугона доранд. Онҳо, аз як тараф, принципҳои асосии назарияи ҳарбӣ, санъати ҳарбӣ ва намунаҳоеро инъикос мекунанд, ки ба зухуроти зидду нақзи ҳаёти қушунҳо, чи дар замони осоишта ва чи дар замони ҷанг, ба таври объективӣ ҳосанд. Аз тарафи дигар, онҳо самти амалии намоён даранд, ки як қатор стандартҳои фаъолияти қушунҳоро дар шароити гуногун, аз ҷумла дар шароити воқеии ҷанг танзим мекунанд;

- сеюм, бар хилоғи дигар шаклҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар оинномаҳои ҳарбӣ ҳиссаи хеле зиёдро меъёрҳо ишғол мекунанд, ки на танҳо муносибати байни одамон, гурӯҳҳо (ташкилотҳо)-и ҳарбиро барои истифода бурдани яроқу аслиҳа, техникаи ҳарбӣ ва дигар воситаҳои техникий, воситаҳои муҳофизат, таъсири оташ ба душман ва ғ., балки тартиби ҳарбиро низ танзим мекунанд.

Ҳамин тарик, оинномаҳои ҳарбӣ муҳимтарин сарчашмаҳои ҳуқуқӣ барои танзими муносибатҳои ҷамъиятий дар соҳаи мудофиаи миллӣ ва таъмини амнияти ҳарбии давлат таъин шудаанд.

Пешниҳод мешавад, ки оинномаҳои умумиҳарбӣ бо назардошти тақсимоти феълии ин ҳуҷҷатҳои роҳнамо ба бахшҳо ва бо назардошти принципҳои нигоҳ доштани ҳувияти максималии матнӣ ва муттасилии равишҳои концептуалӣ таҷдиди назар карда шаванд. Натиҷаи тағйироти пешниҳодшуда бояд навсозии технологияҳои ҳуқуқии дар Оиннома истифода шаванд, баланд бардоштани таъминоти ҳуқуқии нигоҳдории КМ ва дигар қушунҳо дар сатҳи омодагии ҷангӣ бошад<sup>230</sup>.

---

<sup>230</sup> Ниг.: Аулов В.К. Модернизация общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации - новый этап развития военного права // Военное право. – 2023. – №4 (80). – С. 56

Ҳаёти чамъиятиро бе ичрои бечуну чарои қонунҳо ва уҳдадориҳо тасаввур намудан ғайриимкон аст. Аммо чамъият аз камбудиҳо холӣ нест ва баъзан ҳолатҳое ба миён меояд, ки баҳри нигоҳдошти тартибот дар ҷомеа муайян намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ муҳим аст. Дар илми ҳуқуқшиносӣ мавзуи ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои бештар таҳқиқшаванд ба ҳисоб меравад. Ҕавобгарии ҳуқуқӣ, одатан, дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳамчун ҷавобгарии манғӣ ё ретроспективӣ ташаккул ёфтааст. Яъне, он бевосита ба рафтори зиддиҳуқуқӣ алоқаманд аст.

Ҕавобгарӣ яке аз маҳакҳои муҳимми ҳаёти чамъияти мебошад. Бисёре аз камбудиҳои одамон бинобар сабаби дарк накардани масъулияти ҷавобгарӣ ба амал сар мезанад. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти давлат баланд бардоштани фарҳангӣ ҳуқуқии аҳолӣ мебошад. Аз ҷониби дигар, баланд гардидани шуури ҳуқуқии аҳолӣ асоси босифат ва самаранок танзим намудани муносибатҳои ҳуқуқии чамъияти гардида, боиси маҳдуд шудани имконияти амалҳои зиддиҳуқуқӣ мегардад. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамон вақт маъно пайдо мекунад, ки агар онҳо амалӣ карда шаванд, яъне ба тарзи ҳаёти рӯзмарраи одамон мубаддал шаванд, дар акси ҳол оид ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд сухан рондан ғайриимкон аст.

Дар ҳолати ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидан бояд ду шакл (намуд) -и маҷбуркунӣ фарқ карда шавад: маҷбуркунӣ барои риояи талаботи меъёрҳои ҳуқуқ ва маҷбуркунӣ бо меъёри ҳуқуқ муқарраршуdae, ки оқибатҳои манғию ногуворро ба зиммаи шахси ҳуқуқвайронкунанда мегузорад. Агар навъи якуми маҷбуркунӣ мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ бошад, намуди дуюм тарзу усуlest, ки ба воситаи он таъиноти иҷтимоии ҷавобгарӣ ба амал бароварда шуда, мақсадҳои он ба даст оварда мешаванд.

Р.Ш. Сотиволдиев ҷавобгарии ҳуқуқиро вобаста ба мазмун 3 намуд тақсим мекунад: шахсӣ, моддӣ ва интизомӣ. Вобаста ба соҳа чун анъана, ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба 4 намуд тасниф карда мешавад:

- чинояти;
- маъмурӣ;
- мадани;

•интизоми<sup>231</sup>.

Аз нигоҳи оморӣ аз маҷмуи умумии парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии соли 2022, ки ба 54 344 мерасад, 43372 онро парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, омӯзиши он барои илми ҳуқуқи ҳарбӣ ва институти ӯҳдадории ҳарбӣ аҳаммияти зиёд дорад<sup>232</sup>. Ба андешаи муаллиф, танҳо бо роҳҳои тарбиявӣ, ки бо қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» танзим мешавад, механизми таъсиррасонӣ ва тарбияи насли наврасро истифода карда, масъулияти шаҳсиро дар насли ҷавон метавон бедор намуд ва ба иҷрои бечуну ҷарои ӯҳдадории ҳарбӣ равона соҳт.

Чунончӣ дар қонун зикр мегардад, «тарбияи ҳарбию ватандӯстӣ – маҷмуи тадбирҳо, ки баҳри дар тафаккури шаҳрвандон ташаккул додани дарки бошуурунаи ҳимояи Ватан, омодагӣ ба хизмати ҳарбӣ, тарбияи ҳисси ифтихор аз мансубият ба ҳалқи худ, дастовардҳои он ва ҚМ-и кишвар, эҳтиром ба таърихи меҳан, хизмати ҳарбӣ, либоси низомӣ, ташаккули ҳисси ҳифзу ғанигардонии анъанаҳои пуршарафи ҳарбии ниёгон, абадигардонии хотираи муборизони дар роҳи ҳифзи Ватан ҳалокшуда нигаронда шудааст»<sup>233</sup>. Илочи охирин дар ин механизм ҷавобгарии маъмурӣ ба хисоб меравад. Вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ дар соҳаи иҷрои ӯҳдадории ҳарбӣ метавон иброз дошт, ки имрӯз дар ҷиноятҳои категорияҳои начандон вазнин, ба андешаи муаллиф, ҷавобгарии ҷиноятӣ функцияҳои худро ба таври зарурӣ иҷро карда наметавонад. Аз тарафи дигар, бо татбиқи санкцияи моддаи 343 ва 344 Кодекси ҷиноятии ҶТ, шаҳс ислоҳ нашуда, баръакс ҳолати масъаларо боз ҳам мушкил мегардонад, зоро шаҳси дорандай доги судӣ дигар ба иҷрои ӯҳдадории ҳарбии худ баргашта наметавонад.

Боби 40 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар соҳаи ҳарбӣ ном дошта, моддаҳои 683 то 691-ро дар бар мегирад.

<sup>231</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – С. 625.

<sup>232</sup> Нишасти матбуотии раиси Суди олӣ барои ҳисботи соли 2022 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://sud.tj/markazi-matbuot/khabarho/589/> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

<sup>233</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» аз 24 декабря соли 2022, №1920 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.01.2023).

Ин навъи ҷавобгарӣ (маъмурӣ) бештар масъалаҳои уҳдадории ҳарбӣ ва саркашӣ аз онро ба танзим медарорад.

Барои аз рӯйи даъват бе сабабҳои узрнок бо мақсади бақайдгирии ибтидоии ҳарбӣ, гузаронидани омӯзиши шаҳрвандони синну соли даъватӣ ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарордошта ба комисариати ҳарбӣ ҳозир нашудани даъватшаванда, мутобиқи моддаи 683 Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ, ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, ки мутобиқи қисми 3, ба андозаи аз даҳ то дувоздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад<sup>234</sup>.

Дар асоси қисми 1 моддаи 14 Конуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва ҳизмати ҳарбӣ», дар қайди ибтидоии ҳарбӣ гузаштани шаҳрвандони ҷинси мард аз ҷониби комиссияи шаҳрӣ ё ноҳиявӣ дар давраи аз 1-уми январ то 31-уми март дар соли ба синни 16 расидан сурат мегирад. Яъне, аз қайди ибтидоии ҳарбӣ гузаштан уҳдадории шаҳрвандони муайян мебошад ва барои иҷрои пурраи он ташкилоту муассисаҳо новобаста ба шакли ташкилиашон уҳдадориҳои муайянро доранд, ки ин масъала дар Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ муфассал муайян шудааст<sup>235</sup>.

Моддаи 684 Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ масъалаи ба комисариати ҳарбӣ пешниҳод накардани рӯйхати шаҳрвандоне, ки бояд ба қайди ибтидоии ҳарбӣ гирифта шаванд, барои дар муҳлатҳои муқарраргардида ба комисариати ҳарбӣ пешниҳод накардани рӯйхати шаҳрвандоне, ки бояд ба қайди ибтидоии ҳарбӣ гирифта шаванд, аз тарафи шахси масъуле, ки ба зиммаи ӯ ин масъулият voguzor шудааст, арзёбӣ шудааст. Чи тавре дар боло қайд намудем, вобаста ба қайди ҳарбӣ, ҳатто ташкилотҳо новобаста ба шакли ташкилиашон масъуланд ва чунин уҳдадориҳо доранд:

- бақайдгирии ҳарбии пурраи ҳамаи шаҳрвандонеро, ки дар корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар кор мекунанд ва ё таҳсил менамоянд, дар сатҳи зарурӣ таъмин намоянд;

---

<sup>234</sup> Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ аз 31.12.2008, №455 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

<sup>235</sup> Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ аз 26.08.2022, №416 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

- варақаҳои шахсии шаҳрвандонро мунтазам бо сабтҳо дар шаҳодатномаи бақайдигирии ҳарбӣ, билети ҳарбӣ ва маълумотнома бар ивази билети ҳарбӣ муқоиса намуда, ба комисариатҳои ҳарбии маҳалли ҷойгиршавӣ пешниҳод кунанд;

- бақайдигирии мунтазами тағиироти зиндагии шаҳрвандони дар қайди ҳарбӣ қарордошта, аз ҷумла вазъи оилавӣ, суроғаи маҳалли зист, вазъи хизматӣ, омодагии умумӣ ва техникии онҳоро амалӣ намояд ва ин тағииротро дар муҳлати ҳафт рӯз ба варақаҳои шахсӣ дохил карда, минбаъд ба комисариатҳои ҳарбии маҳалли ҷойгиршавӣ пешниҳод намоянд;

- дар давраи сафарбарӣ ва ҳолати ҷангӣ дар захира (брон) нигоҳ доштани шаҳрвандон, аз ҷумла кормандони муҳандисию техникӣ ва баландихтисосро, ки дар қайди ҳарбӣ қарор доранд, амалӣ намоянд;

- дар муҳлати ҳафт рӯзи корӣ ба комисариатҳои ҳарбии маҳалли ҷойгиршавии шаҳрвандоне, ки дар қайди ҳарбӣ қарор доранд ё бояд қарор дошта бошанд, онҳое, ки нав ба кор (таҳсил) қабул шудаанд ё аз кор озод карда шудаанд (аз муассисаи таълимӣ хориҷ карда шудаанд), хабар диҳанд;

- ҳангоми қабули шаҳрвандон ба кор (таҳсил) мавҷудияти ҳуҷҷати бақайдигирии ҳарбӣ (шаҳодатномаи бақайдигирии ҳарбӣ, билети ҳарбӣ, инчунин, маълумотнома бар ивази билети ҳарбӣ)-ро санҷанд ва дар қайди ҳарбӣ будани онҳоро муқаррар кунанд.

Дар моддаи 686 Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ вобаста ба ҳабардор накардани уҳдадорони ҳарбӣ ва ҷавонони синни даъватӣ дар ҳусуси даъват шудан ба комисариати ҳарбӣ омодааст:

Бақайдигирии ибтидоии ҳарбӣ ва мавсими даъвати ҳарбӣ ба як маъракаи маъмулӣ табдил ёфтааст ва кам шахсеро ёфтани мумкин аст, ки аз ин чиз ҳабар надошта бошад. Ҳарчанд мо дар асри пешравии иттилоотио техникӣ қарор дорем, қонунгузор ба таври хаттӣ ҳабардор сохтанро талаб мекунад, зоро ин расмиёти қонунгузорӣ ба шумор меравад ва дар асоси қисми 2 моддаи 42 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «надонистани қонун ҷавобгариро

истисно намекунад»<sup>236</sup>. Дар сурати аз муоинаи тиббӣ саркашӣ кардани даъватшаванда, тибқи моддаи моддаи 691 (Саркашӣ кардан аз муоинаи тиббӣ), ҷавобгарӣ татбиқ карда мешавад.

Вақте шаҳрванд барои бақайдгирии ибтидоии ҳарбӣ ё даъват ба комисариати ҳарбӣ даъватнома мегирад, вазифадор аст, ки дар вақти таъиншууда ҳозир шавад ва аз муоинаи тиббӣ гузарад. Дар бораи ба хизмати ҳарбӣ мувофиқ буданро мутахассисони соҳаи тиб муайян мекунанд, дар сурати ичрои нодуруст ва ғаразнок мутахассисон бо моддаҳои даҳлдори қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

И.В. Беренштейн роҳҳои беҳтар кардани масъулиятшиносии даъватшавандагон ва механизмҳои онро чунин тавсиф мекунад, ки барои муносибгардонии тартиби ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидани шахси даъватшаванда бояд ду роҳи рушди ин ниҳоди ҳуқуқӣ интихоб карда шавад. Роҳи аввал либералӣ аст. Ҷавобгарии маъмурӣ барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ дар замони осоишта, яъне саҳттар кардани ҷазои маъмурӣ то ҳабси маъмурӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ дар замони ҷанг ҷорӣ карда мешавад. Дар баробари ин, баланд бардоштани саводи ҳуқуқии шахсони мансабдор оид ба баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкуни маъмурии даҳлдор муҳим аст. Роҳи дуюм ин аст, ки ҳамаро ҳамон тавре ки ҳаст, боқӣ монем. Ё ин ки моддаҳои 343 ва 344 аз Кодекси ҷиноятии ҶТ хориҷ карда шаванд, зоро мавҷудияти доги судӣ имкони баргашта, ичро кардани уҳдадории ҳарбиро намедиҳад. Ҳамин тариқ, даъватшавандагоне, ки аз хизмати ҳарбӣ ё алтернативӣ саркашӣ мекунанд, бояд дарк кунанд, ки дер ё зуд, новобаста ба мавҷудияти доги судӣ бояд вазифаи ҳарбии худро ичро кунанд<sup>237</sup>. Муаллиф ҳам вобаста ба он ки дар институти уҳдадории ҳарбӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ ва доги судӣ роҳи ҳалли масъала нест, ҳамфирӯзӣ аст.

<sup>236</sup> Ниг.: Конститусияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июня соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағириру иловажо ворид карда шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 15.01.2023).

<sup>237</sup> Ниг.: Беренштейн И. В. Административная и уголовная ответственность призываника // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2013. – №3 (24). – С. 47-48.

Н.А. Маслов низ қайд мекунад, ки масъулият барои хизматчиёни ҳарбӣ саҳттар ба назар мерасад, зеро ба ҳадафҳои тарбиявӣ ва ниёзҳои омодагии ибтидоии касбии хизматчиёни ҳарбӣ вобаста аст<sup>238</sup>.

Имрӯз мушкилоти бештарро дар ин соҳа пешниҳод накардани маълумот дар бораи уҳдадорони ҳарбӣ ва шаҳрвандони синни даъватӣ ба вучуд меорад, зеро муассисаҳо новобаста аз шакли ташкилиашон аз додани маълумоти дуруст ва саривақтӣ, ҳамчунин, бо ҳоҳиши худ ва дуруст додан саркашӣ мекунад ва якчанд сабаби онро номбар кардан мумкин аст:

- манфиат доштани корфармо дар саркашӣ намудан аз пешниҳоди маълумот;
- муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ сари вақт ва бо ҳоҳиши худ маълумоти заруриро пешниҳод намекунанд, ки сабабаш аз даст додани шумораи донишҷӯён ва аз даст додани маблағҳои шартномаи онҳо мебошад.

Аз ин рӯ, месазад, ки вобаста ба самаранокии бақайдгирии қабули донишҷӯён ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои таҳсилотӣ ташкил карда шавад.

### 2.3. Масъалаҳои муқоисавии уҳдадории ҳарбӣ

Дар илми муосири ҳукуқшиносии муосири тоҷик анъана шудааст, ки ҳангоми баррасии масъалаҳои муқоисавӣ ба давлатҳои пасошуравӣ такя карда мешавад, ки дар анҷом ин таҳлилҳо натиҷаи дилҳоҳ ба бор намеоваранд, зеро як объект бояд бо объекти нисбатан монанд, аммо хубтар ва пешрафтатар муқоиса карда шавад.

К. Волтс чунин мешуморад, ки набояд ба ислоҳоти ин соҳа, инчунин, ба бунёди тартиботи байналмилалӣ дар асоси меъёрҳои ҳукуқӣ, амнияти дастаҷамъона ва нақши ҳалқунандай ташкилотҳои фаромиллӣ умед баст. Ба амнияти он гайр аз худи давлат (дар шаҳси роҳбарияти сиёсии он) касе манфиатдор нест. Мустаҳкам намудани бехатарии умумӣ ва иқтидори ҳарбии

<sup>238</sup> Ниг.: Маслов, Н. А. Обязанности и ответственность военнослужащих срочной службы // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2012. – №2(61). – С. 66.

давлат, иқтидори он ҳамчун қобилияти таъсир расондан ба дигар давлатҳо унсури асосии манфиатҳои миллии он мебошад<sup>239</sup>. Аз ин рӯ, таҳлили муқоисавии ҳуқуқии уҳдадории ҳарбиро беҳтар аст бо давлатҳое намоем, ки дар вазъияти бо мо монанду ошно қарор доштанд, vale ғавонистанд, мушкилотро ҳал намоянд.

Барои муқоиса мо тасмим гирифтем, ки давлатҳои Исроил, Сингапур ва Гурҷистонро интихоб намоем, ки ин интихоб бо якчанд омил асоснок карда мешавад:

Давлати Исроил:

- фалокати ба сари ин миллат омада дар давраи Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон даҳшатовар буд;
- ин давлат низ дар баробари Тоҷикистону Сингапур дар байни рақибони пурқудрат қарор дошт ва ҳар соат имкони аз байн рафтани давлат мавҷуд буд;
- Исроил то ин дам таҷрибаи давлатдорӣ надошт ва ҳамаро аз сифр оғоз намуд.

Дар айни замон Исроил яке аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ мебошад. Он дорои иқтидори коғӣ барои тавлиди аслиҳаи пешрафта, техникаи сифатӣ ва микдорӣ барои артиш, дар баробари ин, дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеи баҳсбарангез дорад ва аксар вақт мавриди маҳкумияти шадид қарор мегирад. Аммо ин ба Исроил барои нигоҳ доштани сатҳи баланди комплекси ҳарбӣ-саноатии худ ва қобилияти содироти беҳтарин моделҳои аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ ҳалал намерасонад.

Бо қадом сабабҳо Исроил ғавонист ба яке аз бузургтарин содиркунандагони силоҳ дар ҷаҳон табдил ёбад (ҷойи 6-ум аз рӯйи арзиши содироти силоҳ дар солҳои 2006-2013 пас аз ИМА, Русия, Фаронса, Олмон ва Британияи Кабир). Дар баробари ин, Исроил аз рӯйи андозаи худ яке аз хурдтарин кишварҳои ҷаҳон аст (20,779 км. кв.). Ин давлат заҳираҳои инсонии маҳдуд дорад: дар он қариб 9 миллион нафар зиндагӣ мекунанд ва дар ҳақиқат, ягон намуди маъданӣ фоиданок, ки барои истеҳсоли бевоситаи навъҳои асосии

---

<sup>239</sup> Сомойлов В.И. Реформирование военного института российского общества (теоретико-методологический анализ), – М.: ИСПИ РАН, 2008. – 320 с.

техникаи ҳарбӣ зарур аст, вучуд надорад<sup>240</sup>. Пас, чаро Истроил, ки чунин «махдудият» дорад, яке аз таъминкунандагони самараноки аслиҳа дар ҷаҳон аст ва ҳамкории ҳарбию техникий дар сиёсати хориҷии Истроил чӣ мавқеъ дорад?

Ҷанг шашрӯза як ҷанг дар Ҳовари Миёна байни Истроил, аз як тараф ва Миср, Сурия, Урдун, Ироқ ва Алҷазоир аз тарафи дигар аст, ки аз 5-уми июн то 10-уми июни соли 1967 давом кард.

Бо ризоияти сарвазир Эшкол вазири мудофиаи Истроил генерал Моше Даян ва сардори штаби генералий генерал-лейтенант Исҳак Рабин қарор доданд, ки зарбаҳои ҳавоӣ ва заминӣ зада шаванд. Ҳавопаймоҳои Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоии Истроил пагоҳии барвақт дар болои баҳри Миёназамин ба ҳамаи аэродромҳои Миср хӯчум карда, Қувваҳои ҳарбии ҳавоии Мисрро амалан несту нобуд намуд. Баъдтар Қувваҳои ҳарбии ҳавоии Урдун ва Сурия торумор карда шуда, ба Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоии Ироқ дар минтақаи Мосул зарари қалон расонда шуд.

Тайёрӣ ба ҳӯҷуми ногаҳонии ҳавоии Истроил дар вазъияти комилан маҳфӣ сурат гирифт. Дар рӯзе, ки ҷанг сар шуд, пагоҳии барвақт разведкаи Истроил ба боми сафоратхонаи ИМА дар Тел-Авив рафта, антеннаи пайгирии дар он ҷо гузошташударо бекор кард, то ИМА парвози самолётҳои Истроилро ошкор нақунад. Сарбозони истроилий дар бораи амалиёти дарпешистода ҳамагӣ 5 соат пеш аз ҳӯҷуми ҳавоӣ ҳабардор шуда буданд.

Асосҳои дар боло овардашуда, фикр меқунам, ба таври коғӣ интиҳоби объектҳои муқоисашавандҳои моро асоснок меқунанд.

Таҳлили муносибатҳои артиш, ҷамъият ва ҳокимияти сиёсии Истроил бояд аз он сар шавад, ки артиш дар ин мамлакат пеш аз эълон шудани истиқлолияти давлатӣ ба вучуд омадааст. Гузашта аз ин, дар давраи тодавлатӣ дар ҷамоати яхудиён барои давлатдории ҳуд ҷаҳор лашкари гайриқонунӣ мечангиданд. Аз ин рӯ, пас аз эълони истиқлоли давлатӣ дар соли 1948, зарурати таъсиси артиш аз сифр не, балки ба шароити нав мутобиқ кардани он ҷизе, ки аллакай вучуд

---

<sup>240</sup> Шуминов Н.З. Военно-техническое сотрудничество во внешнеполитических приоритетах Государства Израиль (1948–2017 гг.): автореф. дис. ... канд. историк. наук: 07.00.15. – М., 2020. – 172 с.

дошт, пеш омад. Барои ҳамин аввалин вазифае, ки дар назди роҳбарони давлат меистод, ҳар чи зудтар муттаҳид намудани артиш буд, ки ҳар қадоми онҳо фармондииҳии худро доштанд, ба қувваҳои сиёсии ба худ наздик нигаронида шуда буданд.

Қувваҳои мудофиавии Истроил САҲАЛ ном дорад. САҲАЛ баъд аз ду ҳафтаи барпо гардидани давлат, дар давраи ҷанг барои истиқлол ба вучуд омад. Ҳукумати муваққатӣ бо сардории Дэвид Бен-Гурион дар бораи таъсиси артиш қарор қабул кард ва 26-уми майи соли 1948 сарвазир «Қарор дар бораи Қувваҳои мудофиаи Истроил»-ро имзо кард. Шитобкорӣ дар ташкили артиш дар Истроил аз таваҷҷуҳи зиёди ҳукумати қишвар ба ин соҳа шаҳодат медиҳад. Ин ҳодисаи муҳим дар таърихи Истроил буд, ки гурӯҳҳои гуногуни мусаллаҳи яхудӣ барои ҳифзи давлати нав муттаҳид шуданд.

Доктринаи ҳарбии Истроил ҳуҷҷати расмиест, ки сиёсати ҳарбии давлатро муайян менамояд ва он соли 1953 қабул шудааст<sup>241</sup>. Муқаррароти асосии доктринаи ҳарбии Истроил инҳо мебошанд:

- аҳолии Истроил аз ҷиҳати шумора аз мамлакатҳои ҳамсоя кам аст ва дар ояндаи наздик Истроил ҳамеша маҷбур мешавад, ки ба муқобили душмане, ки аз ҷиҳати шумора аз вай зиёдтар аст, ҷанг қунад;
- баҳси Истроил бо давлатҳои ҳамсоя на аз ҳалли масъалаи сарҳадҳо, балки аз он иборат аст, ки душман ҳуди факти мавҷудияти давлати Истроилро қабул намекунад. Бартарии назарраси душманро дар техникаи ҳарбӣ ва шумора ба назар гирифта, Истроил танҳо дар сурате ба ғалаба умед баста метавонад, ки соҳтори ҳарбии душман зуд барҳам дода шавад;
- ҳудуди начандон қалон, сарҳадҳои хеле дарунсоҳт ва наздикии инфрасоҳтор ва шаҳрҳои қалон ба ҳатти фронт давлати Истроилро аз ҳама гуна умқи стратегӣ маҳрум мекунад. Дар минтақаи наздиктарин масофа аз баҳри Миёназамин то сарҳад ҳамагӣ 14 км аст. Дар ноҳияҳои сарҳадии Истроил монеаҳои табиӣ барои мудофиа (дарёҳои васеъ, кӯлҳо ва теппаҳо) вучуд надоранд;

---

<sup>241</sup> Шуминов Н.З. Военно-техническое сотрудничество во внешнеполитических приоритетах Государства Израиль (1948–2017 гг.): автореф. дис. ... канд. историк. наук: 07.00.15. – М., 2020. – С. 29.

– барои Исроил сар кардани чанги дуру дароз манфиатовар нест. Чанг ба зарурати сафарбар кардани фоизи бузурги ахолӣ оварда мерасонад. Дар чунин шароит иқтисодиёти давлат дар давоми чанд ҳафта баъди сар задани амалиёти чанг аз кор мемонад.

Рӯзи 11-уми июли соли 2013 вазири дифои Исроил Моше Яалон изҳор дошт, ки ба далели вазъ дар Ховари Миёна, ки хусусияти таҳдид ба давлати яхудиёнро тағиیر додааст, зарурати ислоҳоти артиш вуҷуд дорад: «Мо бояд чунин фактро ба назар гирэм, ки театри имрӯзаи ҳарбӣ аз ҳамаи он чизе, ки мо пештар медонистем, ба қуллӣ фарқ мекунад. Дар айни замон ба истифодаи яроқи вазнин диққати хеле кам дода мешавад, диққат ба технология, ба ҳавопаймоҳои бесарнишие дода мешавад, ки ба мо нисбат ба ҳарифони худ бартарии калон медиҳад. Имрӯз набардҳои артиш ба артиш, ба монанди чанги Йом Киппур эҳтимоли камтар дорад».

IDF бояд ба ҳама шаҳрвандони Исроил, ки синни низомии аз 18 то 27-сола доранд, таълим дода шаванд. Даъватномаро шахсоне, ки мақоми «резиденти доимӣ» доранд ва муҳоҷирони ватанӣ гирифта метавонанд.

Муҳлати хизмат дар артиш барои мардон 36 моҳ, барои занон 24 моҳ муайян шудааст. Баъди ба охир расидани иҷрои вазифаи ҳарбӣ аскарон ва афсарон ба ҳайати захиравӣ ҷавоб дода мешаванд. Пас аз ба охир расидани муҳлати адой хизмати ҳарбӣ хизматчиёни ҳарбӣ метавонанд хизмати ҳарбиро тибқи шартнома давом диханд. Шумораи сарбозони шартномавӣ на бештар аз 15% шумораи умумии артишро ташкил медиҳад. Ин рақам аз масъулияти баланди шаҳрвандони Исроил дарақ медиҳад<sup>242</sup>.

Қувваҳои мудофиаи Исроил ҷойест, ки дар он робитаҳои муҳимми иҷтимоӣ ташаккӯл меёбанд. Ин як муассисаи бузурги иҷтимоӣ аст, ки метавонад ҳамчун замина барои мансаб хизмат кунад. Бисёр ширкатҳои Исроилий киро кардани мутахassisони дорои таҷрибаи ҳарбиро афзал медонанд. Аз ин рӯ, шаҳрвандони Исроил одатан ба неруҳои чангӣ, полиси

---

<sup>242</sup> Шуминов Н.З. Военно-техническое сотрудничество во внешнеполитических приоритетах Государства Израиль (1948–2017 гг.): автореф. дис. ... канд. историк. наук: 07.00.15. – М., 2020. – С32.

низомӣ ё пособонҳо дохил мешаванд. Саркашӣ аз ичрои вазифаи ҳарбӣ танҳо дар сурати мавҷуд будани асосҳои қонунӣ сурат мегирад.

Категорияҳои зерини шахсон аз тартиби муқарраргардидаи даъват озод карда мешаванд:

- талабагони мактаби динӣ;
- духтарони 20-солаи синни даъвати ҳарбӣ;
- духтароне, ки дар вақти даъват ва бештар аз он буданд, писарон аз 23-сола ва калонтар. Онҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд, вале бо хоҳиши худашон ба сафи артиш дохил карда мешаванд;
- занони кӯдакдори исроилий;
- бозгашти ҳар ду чинс бо кӯдакон;
- духтароне, ки бинобар эътиқоди динӣ наметавонанд дар сафи ҚМ хизмат кунанд, ба онҳо хизмати алтернативӣ пешниҳод карда мешавад;
- шахсоне, ки бо сабаби саломатӣ хизмати ҳарбиро ичро карда наметавонанд;

Агар исроилий дар давраи маъракаи даъват дар муассисаи таҳсилоти олий таҳсил кунад, пас, ӯ хуқуқи таъхирро дорад.

Агар шаҳрванди Исроил дар кишвар камтар аз 120 рӯз бошад ва резидент набошад, ӯ хуқуқи ба таъхир андохтани хизмати ҳарбиро дорад.

Дар ин ҷо ӯ бояд дар бораи ба таъхир андохтани даъват ба хизмати ҳарбӣ муроҷиат кунад ё хучҷатҳое пешниҳод намояд, ки даъватшавандаро аз хизмати ҳарбӣ озод мекунад.

Даъватшаванда барои ба таъхир андохтани хизмат дар Нерӯҳои дифои Исроил ариза пур мекунад. Агар яке аз волидайн дар Исроил зиндагӣ қунад, сафорат бояд аз ӯ аризai хаттӣ пешниҳод қунад, ки кӯдак бо модараш (падараш) дар кишвари дигар зиндагӣ мекунад.

Саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ барои Исроил як чизи нодир аст. Аммо агар шахсе, ки ба ӯ даъватнома фиристода шудааст, дар давоми 21 рӯз аз лаҳзай гирифтани он ба макони даъват ҳозир нашавад, расман дезертир эълон карда мешавад.

9-уми августи соли 1965 Сингапур аз Федератсияи Малайзия чудо шуд ва дар ҳайати Иттиҳоди Миллатҳо таҳти роҳбарии Британия давлати мустақил гардид<sup>243</sup>. Моҳи майи соли 1966 дар Лондон дар бораи имкони аз нав дида баромадани мақоми базаҳои низомии Бритониё дар Сингапур гуфтушунидҳо сурат гирифт<sup>244</sup>. Аз соли 1967 инҷониб рушди интенсивии ҚМ-и Сингапур бо иштироки мушовирон ва мутахассисони ҳарбии хориҷӣ (аз Британияи Кабир, Австралия ва Истроил) оғоз ёфт.

Сарфармондехи олии ҚМ-и Сингапур тибқи Конститутсия, Президент буда, роҳбарии умумии сиёсӣ ва ҳарбии ҚМ-ро Шурои машваратӣ ба амал мебарорад.

Дар охири солҳои 60-ум ва ибтидои солҳои 70-ум армияи Сингапурро инструкторони истроилий таълим медоданд ва яроку аслиҳаи Истроил ҳарид мешуд.

Нерӯҳои ҳавоии Сингапур соли 1968 таъсис ёфт.

Баъди имзои созишнома бо ИМА дар соли 1990 як гурӯҳи ҚМ-и ИМА дар ҳудуди Сингапур ҷойгир шудааст.

Артиши Сингапур дар амалиёти посдори сулҳи СММ ширкат мекунад.

Соли 1991 ҚМ-и Сингапур дар Ҷанги Халичи Форс иштироки маҳдуд намуда, кормандони тибии низомиро ба беморхонаи низомии Бритониё, ки дар ҳудуди фурӯдгоҳи байналмилалии «Малик Ҷалид» (Амалиёти Булбул) ҷойгир шуда буданд, фиристоданд.

Солҳои 2003-2004 иштироки Сингапур дар ҷанги зидди Ироқ маҳдуд шуд.

Дар давраи аз майи соли 2007 то 22-юми июни соли 2013 контингенти низомии Сингапур дар ҷанги Афғонистон ширкат дошт.

Соли 2014 шумораи умумии ҚМ-и муқаррарии ин кишвар 72,5 ҳазор нафарро ташкил медод<sup>245</sup>.

---

<sup>243</sup> Ниг.: Сингапур (Республика Сингапур) // Страны мира. Краткий политico-экономический справочник. – М., Политиздат, 1972. – С. 198-199.

<sup>244</sup> Ниг.: Сингапур (Республика Сингапур) // Ежегодник Большой Советской Энциклопедии, 1967 (вып. 11). М., «Большая Советская энциклопедия», 1967. – С. 362-363

<sup>245</sup> Ли Куан Ю. Глава 2 // Из третьего мира – в первый. История Сингапура (1965-2000). – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2018. – С. 18-24.

Нерухои хушкигард, ки 50 ҳазор нафарро ташкил медоданд, бо 200 танк, беш аз 270 мөшини ҹангии пиёда, 1280 зиреҳпӯш, 350 мөшини зиреҳпӯш, 18 MLRS, 350 тӯрхона, тақрибан 640 миномёт, 60 АТГМ зенитӣ, таҷҳизоти артиллерияи ҳавопаймойӣ, тақрибан 80 MANPADS таъмин мебошад.

Нерухои ҳавоӣ аз 13,5 ҳазор нафар, зиёда аз 130 ҳавопаймои ҹангӣ, 9 ҳавопаймои нақлиётӣ ва 24 ҳавопаймои таълимӣ, 80 ҷарҳоли ҹангӣ ва ёрирасон, якчанд ҳавопаймои итолиёвӣ иборат мебошад.

Нерухои баҳриро 9 ҳазор нафар, 4 киштии зериобӣ, 6 фрегат, 11 киштии посбонӣ, 4 киштии минагузор ва 4 киштии танкӣ беш аз 100 адад киштии хурд ва 2 киштии ёрирасон (ба истиснои катерҳои ҳифзи соҳил) ташкил медиҳад.

Шумораи умумии дигар воҳидҳои ҳарбӣ 19,9 ҳазор нафар: воҳидҳои мудофиаи гражданиӣ – 6,1 ҳазор нафар ва соҳтори Вазорати корҳои дохилиӣ – 13,8 ҳазор нафарро ташкил медод.

Мушкилоти аввалиндарачаи давлатиро бунёд дифоъ ташкил мекунад: муносибатҳо бо Малайзия ва Индонезия, чунончи, дар боло зикр шуд, муташанниҷ буданд ва тамоми артиши Сингапур каме бештар аз ҳазор аскару афсарро ташкил медод ва аз ду баталони пиёдагард иборат буд, ки асосан аз ҷониби малайзияҳо ташкил карда шуда буданд.

Илова бар ин, дар Сингапур як бригадаи Малайзия ҷойгир шудааст. Бо таваҷҷуҳ ба нуфузи раҳбарони сиёсӣ, ба мисли Саид Ҷаъфар Албар, дабири кулли UMNO ва мухолифи сарсаҳти истиқлоли Сингапур ҳатаре вучуд дошт, ки истиқлолият пеш аз оғози он ба поён расад. Барои муҳофизати кишвар тақрибан аз ҳеч чиз артиши нави ба ҹанг омода соҳтан лозим буд.

Бо вучуди қафомонии минтақа ва аҳолӣ ҳаваскорони Ҳукумати Сингапур ба тавоноии ин кишвари ҷавон бовар доштанд.

Пас аз инқилоби садбарги соли 2003 ислоҳоти Нерухои мусаллаҳи Гурҷистон оғоз шуд, ки бо афзоиши ҳарочоти низомӣ ҳамроҳ буд. Дар давраи баъд аз соли 2003 Гурҷистон рекорди ҷаҳонӣ оид ба афзоиши буҷети ҳарбӣ гузошт. Солҳои 2003-2007 ин буҷет беш аз 30 маротиба афзуда, аз 30 миллион доллар (0,7% ММД) дар соли 2003 то 940 миллион доллар (8,0% ММД) дар соли 2007 афзоиш ёфтааст. Дар буҷаи Гурҷистон барои соли 2008 ҳарочоти

Вазорати мудофиа ба 1 миллиард доллар пешбинӣ шуда буд, ки тақрибан 8% ММД ва зиёда аз 25% тамоми даромадҳои буҷети Гурҷистонро ташкил медод.

Гурҷистон соли 2004 дар ҷанги Афғонистон ширкат кард.

Моҳи сентябри соли 2004 нерӯҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Гурҷистон ба ихтиёри фармондехии Ситоди генералии Вазорати мудофиаи Гурҷистон супурда шуданд.

Моҳи октябри соли 2005 Консепсияи амнияти миллӣ қабул гардид, ки дар он ИМА, Туркия, Иттиҳоди Аврупо ва Украина шарикони стратегии Гурҷистон номида шудаанд.

Моҳи октябри соли 2006 ҳукумат ва парлумони Гурҷистон тасмим гирифт, ки шумораи артишро аз 26 000 то 28 000 нафар зиёд кунад.

Моҳи сентябри соли 2007 ҳукумат ва парлумони Гурҷистон тасмим гирифт, ки шумораи артишро аз 28 000 то 32 000 нафар зиёд кунад.

Моҳи январи соли 2008 Президенти Гурҷистон М. Саакашвилӣ изҳорот дод, ки Гурҷистон муҷаҳҳаз кардани ҚМ-ро бо таҷхизот ва аслиҳаи стандартҳои НАТО ба анҷом расонида истодааст<sup>246</sup>.

15-уми июли соли 2008 Ҳукумат ва Парлумони Гурҷистон дар бораи зиёд кардани ҳароҷоти низомӣ, инчунин, дар бораи зиёд кардани шумораи артиш аз 32 000 то 37 000 нафар қабул карданд.

Дар Гурҷистон дар асоси тағйироти охирин ба қонунгузории уҳдадории ҳарбӣ вобаста ба доги судӣ танҳо шахсоне озод карда мешаванд, ки чинояти вазнин ва маҳусан вазнин содир намудаанд. Ҳамчунин, дар асоси ин навоварӣ, ба таъхир андохтани хизмати ҳарбӣ бо пардоҳти маблағи муайян имконпазир мебошад<sup>247</sup>.

Қонунгузории Гурҷистон боз як навоварии ҷолиби диққат дорад, ки дар он ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони ҳориҷӣ қабул карда мешаванд. Дар боло қайд намуда будем, ки дар ИМА новобаста аз шаҳрвандӣ шаҳс уҳдадор аст аз синни 18 то 45 дар қайди ҳарбӣ бошад, аммо дар Гурҷистон боз ҳам пештар рафтанд. Ҳулоса, барои боз ҳам беҳтар намудани даъват ба хизмати ҳарбӣ ва

<sup>246</sup> Буракова, Л.А. Почему у Грузии получилось. – М., Альпина Бизнес Букс, 2011 г. – 13 с.

<sup>247</sup> Ниг.: В Грузии меняют систему призыва на срочную службу – все новшества [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://dzen.ru/a/Y-6NEV9zBzcLvRe8> (санаси муроҷиат: 10.01.2023).

хубтар намудани шароити хизмат, ҳамзамон, чиҳати ташкили як артиши муқтадир дар минтақа метавон аз таҷрибаҳои болозикр истифода намуд. Аслан, қабули чунин навоварӣ ва ташкили он дар соҳаҳои ғайринизомии уҳдадории ҳарбӣ самаранок ба назар мерасад.

#### **2.4. Мафҳуми ватандӯстӣ ва нақши он дар иҷрои уҳдадории ҳарбӣ**

Ватандӯстӣ ҳамчун мафҳуми васеъ муҳабbat ва садоқатро дар бар мегирад, ки шахс нисбати ватани худ дорад. Ватандӯстӣ пайванди амиқро бо миллат, таърих, фарҳанг, арзишҳо ва идеалҳои он дар бар мегирад.

Дар асл ватандӯстӣ ҳисси ифтихор аз кишвари худ ва ҳоҳиши саҳм гузоштан ба беҳбудии он аст. Ватандӯстӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир мешавад, аз намоиши рамзҳои миллӣ ва иштирок дар иҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандӣ то таблиғи фаъолонаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ.

Бо вучуди ин, бояд қайд кард, ки ватандӯстӣ дар фарҳангҳо ва ҷомеаҳо шаклу тафсирҳои гуногун дорад. Ифодай ватандӯстӣ вобаста ба шароити таърихӣ, низомҳои сиёсӣ ва меъёрҳои иҷтимоӣ фарқ мекунад, дар ҳоле ки баъзе муҳаққиқон ватандӯстиро як қувваи фарогир ва муттаҳидкунанда мешуморанд, бархеи дигар онро ҳамчун хатари миллатгарӣ ба қалам медиҳанд.

Асоси мафҳуми «ватандӯсти»-ро қалимаи ватан ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» чунин оварда шудааст: «Ватан – Тоҷикистон, кишвари азизу маҳбуб барои шахс, ҷомеаи иҷтимоӣ ё миллии одамон, ки онҳо мансубияташонро ба он ҳамчун шароити зарурии некуаҳволии худ медонанд». Дар асоси ин мафҳуми ватандӯстӣ чунин оварда шудааст: «ватандӯстӣ – муҳаббати шахс ба Ватан, сарзамин ва ҳалқ, ҳифз намудан аз душман ва ба манфиати онҳо содикона хизмат кардан»<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» аз 24.12.2023 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://dzen.ru/a/Y-6NEV9zBzcLvRe8> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

Ба андешаи А.М. Мирзокаримзода, «ватандӯстӣ яке аз арзишҳои мафкуравӣ ва пояи устувири давлат аст»<sup>249</sup>.

Дарки мафхуми васеи ватандӯстӣ барои омӯхтани моҳият, аҳаммияти таърихӣ ва нақши он дар ҷомеаи муосир хеле муҳим аст. «Ташаккули рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ маъни ташвиқи наврас ба танзими рафтори ӯ буда, метавонад меъёрҳои дар ҷомеа қабулшударо дар бар гирад»<sup>250</sup>.

Муҳаббат ба ватан асоси ватандӯстиро ташкил медиҳад. Он пайванди эҳсосӣ, эҳтироми меҳрубонӣ ва ғамхории ҳақиқӣ ба замин, одамон, фарҳанг ва мероси миллатро дар бар мегирад. Ин муҳаббат аз доираи манфиатҳои шахсӣ фаротар буда, саъю қӯшиши васеътарро ба беҳбудии колектив ва муваффақиятҳои тамоми мамлакат низ фарогир аст.

Садоқат боз як ҷанбаи асосии ватандӯстист. Ин маънои фидокорӣ ва садоқати шаҳсро нисбат ба идеалҳо, арзишҳо ва принсипҳои кишвари худ дорад. Ватандӯстон дар фаъолият ва ташаббусҳое, ки ба беҳбудӣ, пешрафт ва ягонагии миллат мусоидат мекунанд, фаъолона иштирок мекунанд.

Вафодорӣ ҷузъи ҷудонашавандай ватандӯстӣ мебошад. Ватандӯстон садоқати сабитқадамонаи худро нисбат ба кишвари худ нишон дода, дар даврони мусоид ва душвор дар канори он меистанд. Онҳо манфиатҳо ва амнияти миллатро авлотар медонанд ва аксар вақт онҳоро аз манфиатҳои шахсӣ ё ҳадафҳои инфиродӣ болотар мегузоранд.

Дар баъзе фарҳангҳо ватандӯстӣ бо ғояи қарзи шаҳрвандӣ ва хизмат ба миллат зич алоқаманд аст. Шаҳсони алоҳида ватандӯстии худро бо иштироки фаъолона дар ташаббусҳои ҷамъиятӣ, волонтёри ҶШС ва хизмат кардан дар сафи ҶМ нишон медиҳанд. Таваҷҷуҳ ба саҳми фаъолона дар беҳбуди ҷомеа ва тамоми миллат гузашта мешавад.

Гузашта аз ин, ватандӯстӣ аз миллатгароӣ фарқ мекунад, ҳарчанд ин ду истилоҳ унсурҳои нисбатан ба ҳам монанд доранд. Ватандӯстӣ муҳаббат ба кишвари худ ва ҳоҳиши саҳми мусбат дар рушди он аст, вале миллатгароӣ

<sup>249</sup> Мирзокаримзода А.М. Эволюция военно-патриотического воспитания молодежи / А. М. Мирзокаримзода // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – №5. – С. 195.

<sup>250</sup> Мирализода А.М. Ташаккули фарҳангии шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагон ҳамчун муаммои педагогӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – №6. – С. 282.

майл дорад, ки манофеи миллатро болотар аз ҳама чиз гузашта, баъзан дурнамо ва некуаҳволии миллатҳои дигарро нодида гирад.

Ҳамин тавр, дар таърих ватандӯстиро ҳамчун ҳисси хосса падидаҳои гуногун дар муносибатҳои иҷтимоӣ меноманд. Аксар вақт фаҳмиши муҳабbat ба Ватан, масалан, бо муҳабbat ба давлат ва ғайра иваз карда мешавад:

- ватандӯстии давлатӣ (этатикӣ) муҳабbat ба давлат;
- ватандӯстии империалистӣ – садоқат (муҳабbat) ба империя ва ҳукумати он;
- ватандӯстии полис (шахрӣ) – муҳабbat ба полис (шахр), яъне тарзи зиндагӣ, анъана, хусусият ва равияҳо.
- ватандӯстии этникӣ – муҳабbat ба миллат;
- ватандӯстии шаҳрдорӣ – муҳабbat ба шаҳри худ<sup>251</sup>.

Таҳаввулоти ватандӯстӣ дар замони муосир эътирофи бештари вобастагии ҷаҳонишавӣ, бисёрфарҳангӣ, арзишҳои демократӣ ва шаҳрвандии фаъолро инъикос мекунад. Ватандӯстони муосир саъӣ мекунанд, ки ҷомеаҳои фарогир ва одилона бунёд намуда, ба некуаҳволӣ ва пешравии миллатҳои худ саҳм гузоранд, ҳамзамон, гуногунрангӣ ва пайвастагии ҷаҳонро фаро гиранд.

Ватандӯстӣ муҳабbat, садоқат ба ватан, арзишҳо ва ниҳодҳои он буда, дар бисёр ҷиҳатҳо, аз ҷумла дар дастгирии манфиатҳои миллӣ, рамзҳо, анъанаҳо ва фарҳангҳо зоҳир шавад.

Ба гуфтаи Ҷ. Саъдизода, имрӯз ташакқули маданияти баланди ҳуқуқии аҳолӣ дар маҷмуъ ва аз ҷумла маданияти ҳуқуқи инсон аҳаммияти иҷтимоӣ қасб карда, хусусияти умумииинсонӣ дорад<sup>252</sup>. Ӯ дар ҷойи дигар қайд мекунад, ки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон мақсади ҳар як давлат аст<sup>253</sup>. Ба таъкиди Э.С. Насриддинзода: «Дар шароити таъсири ҷаҳонишавӣ ба фарҳангӣ ҳуқуқии миллӣ барои ҳифзи он аз вуруди унсурҳои бегона, ки пояҳои миллию маънавии

<sup>251</sup> Ниг.: Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. Издательство: – СПб.: Лань, 1999. – 528 с.

<sup>252</sup> Ниг.: Саъдизода Дж. К вопросу о классификации культуры прав человека // Права человека: теория, история, практика : сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; Институт права и гуманитарного образования. – Волгоград: Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – С. 55.

<sup>253</sup> Ниг.: Ҷаҳонгир С. Фарҳангӣ ҳуқуқи инсон ҳамчун кафолати давлатии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон / С. Ҷаҳонгир // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2013. – Т. 2, –№3-7. – С. 51.

онро вайрон мекунанд, муайян намудани меъёрхое зарур аст, ки ба асолати ҳуқуқӣ баҳо медиҳанд»<sup>254</sup>. Аз ин лиҳоз, баланд бардоштани руҳияи ватандӯстӣ дар байни чавонон муҳим аст.

Дар давраи кунуни тараққиёти ҷамъият зуҳуроти «идеяи миллӣ» аҳаммияти қалон пайдо мекунад<sup>255</sup>.

Ба андешаи сиёсатшинос В.Ю. Дорожкина, ғояи миллӣ «шакли маҳсуси ҳудшиносии ҷомеа буда, низоми таркибии арзишҳои асосии миллӣ, пеш аз ҳама, идеалҳо ва ақидаҳо мебошад, ки дар заминай таҷрибаи таъриҳӣ, ҳудшиносии миллӣ ташаккул мейёбад. Тафаккури мардум ва элитаҳои сиёсӣ, ҷун қоида, дар замони дигаргуниҳои куллии иҷтимоӣ, идеология ва стратегияи муайяни рушди давлатро аз нигоҳи манфиатҳо ва афзалиятҳои миллии он дар назар дорад»<sup>256</sup>.

Ватандӯстӣ, аз тарафи дигар, ба уҳдадориҳое марбут аст, ки шахс ҳангоми хизмат дар ҚМ ба уҳда дорад. Ин метавонад вазифаҳоеро аз қабили ҳифзи қишвар аз таҳдидҳои беруна, ҳифзи сулҳу амният, нигоҳ доштани интизом ва арзишҳои ҳарбӣ дар баргирад. Даъват ба хизмати ҳарбӣ аксар вакт аз худро дар ҳатар гузоштан, иҷрои фармони афсарони болоӣ ва омода будан ба қурбониҳо ба манфиати миллат иборат аст.

Масъалаи асосҳои ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ дар Тоҷикистон ҳарчанд дар санадҳо ва барномаҳову стратегияҳо дарҷ ёфта бошад ҳам, нигоҳи сирф ҳуқуқӣ ба ин соҳа, маҳз аз тағйиротҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» оғоз шуд, зоро қабули ин қонун дар таҳрири нав ва ҷорӣ намудани шакли «сафарбарӣ» дар ҷомеа саволҳои гуногунро ба вучуд овард. Аз ин рӯ, мақомоти қонунгузори қишвар дар як муддати қӯтоҳ, Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон»-ро қабул намуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паём ба Маҷлиси Олий соли 2022 қайд намуданд: «Мо имсол «Барномаи миллии

<sup>254</sup> Насурдинов Э.С. Правовая культура в условиях глобализации // Проблемы в российском законодательстве. – 2014. – №2. – С. 48.

<sup>255</sup> Ниг.: Пронина М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в современной России: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 67.

<sup>256</sup> Ниг.: Дорожкина В.Ю. Национальная идея в России как фактор общественных трансформации: политологический аспект: дисс. ... канд. полит. наук.: 23.00.02. – Уфа, 2009. – 180 с.

рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026» ва «Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳқими ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027»-ро қабул намудем. Дар ин замина, зарур аст, ки аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати қабули барномаҳои маҳаллии кор бо ҷавонон тадбирҳои амалий андешидар шаванд»<sup>257</sup>.

Мавҷудият ва рушди давлат бидуни фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки асоси онро аҳолии қишвар ташкил медиҳад, гайриимкон аст. Муҳимтарин ҷузъи ҷомеаи шаҳрвандӣ муассисаи таълимӣ мебошад, ки насли наврас (ҷавонон)-ро дар асоси принсипҳои эҳтиром ба фарҳанг, таърих, қонунҳои давлат, яъне дар асоси муносибати ватандӯстӣ ба миллат тарбия мекунад.

Принсипҳои амалисозии ваколатҳои давлатӣ ва амалий намудани фаъолияти тарбияи ватандӯстӣ аз ҷониби институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ принсипҳои зеринро дар бар мегирад: қонуният; баробарии иштирокчиёни ин муносибатҳо – шахсони алоҳида, ҷамъият ва давлат; оммавӣ; уҳдадорӣ; мувоғиқат.

Мақсади сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ватандӯстӣ фароҳам овардани шароит барои баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ барои сарнавишти қишвар, баланд бардоштани сатҳи муттаҳидшавии ҷомеа бо мақсади ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти миллӣ ва рушди устувори ҶТ мебошад. Мустаҳкам намудани ҳисси мансубияти шаҳрвандон ба таъриху маданияти бузурги Тоҷикистон, таъмин намудани давомнокии наслҳо, тарбия намудани шаҳрвандон, ки Ватан ва оилаи худро дӯст медоранд, мавқеи фаъолонаи ҳаётӣ дорад.

Яке аз самтҳои муҳимми тарбияи ватандӯстӣ баланд бардоштани фарҳангӣ ҳуқуқии кӯдакону ҷавонон мебошад. Яъне, тарбияи шаҳрвандон бояд дар руҳияи эҳтиром ба Конститутсия, ҳамчун Қонуни асосии қишвар ва

---

<sup>257</sup> Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ» аз 23.12.2022 <http://president.tj/node/29823> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

мувофиқан манбай асосии танзими ҳуқуқи муносибатҳои чамъиятӣ ва қонуният амалӣ карда шавад.

Дар фаъолияти амалии тарбияи ватандӯстӣ бояд ба омӯхтан ва фахмонда додани меъёрҳо, санадҳои асосии ҳуқуқие, ки асоси таҷлили ҷашнҳо ва санаҳои хотирмон гардидаанд, диққати маҳсус дода шавад.

Ватандӯстии сарбозони ҚМ дар садоқат ба вазифаи ҳарбӣ, дар хизмати фидокорона ба Ватан, омода будан ба ҳимояи манфиатҳо, якпорчагӣ ва истиқлолияти он дар ҳар лаҳза зоҳир мешавад. Ватандӯстӣ аз вазифаҳои ахлоқии инсон аст, ки аз ангезаҳои вичдон иҷро мешавад. Муҳимтар аз ҳама, дар ҷомеа қарзи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар назди Ватан аст, ки ҳамеша бо манфиатҳои чамъиятӣ ва ниёзҳои мардум алоқаманд мебошад. Меъёри ахлоқию ҳуқуқии рафтори хизматчиёни ҳарбӣ вазифаи ҳарбӣ мебошад. Вай ягонагии талаботи ҳуқуқӣ ва ахлоқии чамъиятро ифода мекунад. Моҳияти он аз ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти давлат ҳангоми рафъи ҳамлаи мусаллаҳона, инчунин, аз иҷрои вазифаҳо, тибқи уҳдадориҳои байналмилалии кишвар иборат аст.

Дар ҳаёти осоишта вазифаи ҳарбӣ ҳар як сарбозро вазифадор мекунад, ки масъулияти шаҳсии худро барои ҳимояи Ватан амиқ дарк намояд, азхудкуни аслиҳа ва техникаи ҳарбии ба бовариашон супурдашуда, пайваста такмил додани сифатҳои маънавӣ, ҷангӣ ва равонии онҳо, муташаккилӣ ва интизоми баландро талаб мекунад. Ватандӯстӣ ва садоқат ба вазифаи ҳарбӣ дар дарки амиқи ҳар як хизматчии ҳарбӣ масъулияти шаҳсӣ барои ҳифзи Ватан ва зарурати соғдилона ва иҷро намудани вазифаи хизматии худро зоҳир менамояд. Онҳо дар тайёри доимии маънавӣ, равонӣ, ҷисмонӣ ва қасбӣ ба мудофиаи мусаллаҳи Ватан, дар тайёр будан ба бартараф намудани ҳар гуна душвориҳо дар иҷрои вазифаи ҷангӣ дар замони осоишта ва ҷанг ифода ёфтаанд.

Одамони ватандӯст метавонанд ҳисси масъулиятро барои дифоъ аз арзишҳо ва манфиатҳои кишвари худ эҳсос кунанд. Онҳо, инчунин, метавонанд бовар кунанд, ки миллати онҳо дар ҷаҳон нақши беҳамто дорад ва хизмати ҳарбӣ як роҳи саҳмгузорӣ дар ин рисолат аст.

Илова бар ин, ватандӯстӣ метавонад ба одамон ҳисси ҳадаф ва маънӣ дидад. Бо ҳамроҳ шудан ба артиш, онҳо метавонанд як қисми ҷомеаи одамони ҳамфирӯзӣ шаванд, ки арзишҳо ва эътиқоди худро мубодила мекунанд. Онҳо метавонанд аз пӯшидани либоси қишварашон ва намояндагии миллати худ эҳсоси ифтихор намоянд.

Ватандӯстӣ метавонад ба садоқатмандии шахс ба вазифа ва масъулияти худ дар хизмати ҳарбӣ таъсири назаррас расонад. Ҳисси баланди меҳру муҳаббат ва садоқат ба Ватани худ метавонад сарбозонро ба меҳнат, беҳтар ичро кардани вазифа, ба вазифаи худ содиктар гардонад.

Вақте ки сарбозон робитаи амиқро бо қишвари худ эҳсос мекунанд, онҳо бештар омодаанд, ки қурбониҳо кунанд ва ҷони худро барои ҳифзи ҳамватанони худ дар хатар гузоранд. Онҳо метавонанд дар назди ҳамсафони худ ҳисси масъулиятшиносии қавӣ дошта бошанд ва кӯшиш кунанд, ки ба сӯйи ҳадафҳои умумӣ якҷоя кор кунанд.

Ватандӯстӣ, инчунин, метавонад таъсир расонад, ки сарбозон нисбати вазифаҳои худ чӣ ҳис мекунанд. Онҳо метавонанд хизмати худро ҳамчун имтиёз ва шараф ҳисоб кунанд, на танҳо кор. Онҳо аз эҳтироми арзишҳо ва анъанаҳои ҳарбӣ ифтихор мекунанд ва вазифадоранд, ки шаъну эътибори қишвари худро ҳифз созанд.

Н.М. Зарифов қайд мекунад, ки таълим дар раванди ташаккули шуури ватандӯстӣ нақши ҳалкунанда дорад<sup>258</sup>. Масалан, омӯзиши таъриҳ имкон медиҳад, ки анъанаҳои бузурги ватандӯстӣ омӯхта, моҳияти ислоҳоти низоми сиёсӣ, соҳаи худидоракуни чамъиятро ошкор карда, барои ҳамаҷониба инкишоф додани тарбияи шаҳрвандон шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад.

Ватандӯстӣ метавонад ба қисми ҳарбӣ манфиатҳои зиёд оварад. Вале дар баробари ин, ватандӯстии аз ҳад зиёд метавонад заарҳои эҳтимолӣ дошта бошад, ба монанди:

---

<sup>258</sup> Ниг.: Зарифов Н.М. Асосҳои ташкилии низоми тарбияи ватандӯстии донишҷӯён // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №1. – С. 192.

а) андешаи гурӯҳӣ: Ватандӯстии аз ҳад зиёд метавонад боиси тафаккури гурӯҳӣ гардад, ки дар он сарбозон афкор ва ақидаҳои воҳид ё кишвари худро аз афкор ва ғояҳои мустақили худ бартарӣ медиҳанд. Ин метавонад боиси нарасидани тафаккури интиқодӣ ва эҷодкорӣ гардад ва қобилияти мутобиқ кардани қисми ҳарбиро ба шароити тағйирёбанда маҳдуд созад.

б) таҳаммулнопазирӣ: Ватандӯстии аз ҳад зиёд баъзан метавонадтбоиси нобоварӣ ё нописандӣ ба одамони дигар кишварҳо ё фарҳангҳо гардад. Ин ба таҳаммулнопазирӣ оварда мерасонад, ки метавонад муносибатҳо бо иттифоқчиёнро вайрон кунад ва боиси табъиз дар дохили ҚМ гардад.

в) истифодаи нодурусти захираҳо: Ватандӯстии аз ҳад зиёд баъзан боиси тамаркуз ба қудрати низомӣ ва қудрат бар дигар афзалиятҳо, аз қабили маориф, тандурустӣ ва некуаҳволӣ гардад. Ин ба тақсимоти нодурусти захираҳо ва номутавозуни афзалиятҳои миллӣ оварда мерасонад, ки метавонад барои кишвар оқибатҳои манфии дарозмуддат дошта бошад. Ба ин Ҷумҳурии Ҳалқии Демократии Кореяро мисол овардан мумкин аст, ки дар соҳаи ҳарбӣ аз бисёр мамлакатҳои ҷаҳон пеш гузашта бошад ҳам, вале аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ хеле ақиб аст.

Ҳарчанд ватандӯстӣ метавонад як ангезаи пурқувват барои сарбозон бошад, ватандӯстии аз ҳад зиёд ба итоаткории қӯр-қӯрона, андешаи гурӯҳӣ, бегонапарастӣ ва истифодаи нодурусти захираҳо оварда мерасонад. Барои сарбозон ва сарварони ҳарбӣ муҳим аст, ки дар байни ватандӯстӣ ва тафаккури интиқодӣ мувозинатро нигоҳ доранд, то дар роҳи таъмини манфиатҳои миллӣ принсипҳои ахлоқӣ вайрон нашаванд.

Ояндаи хизмати ҳарбӣ эҳтимолан таҳаввулоти минбаъдаи нақши ватандӯстиро бубинад. Вақте ҷомеаҳо тағйир меёбанд ва мушкилоти нав ба миён меоянд, тарзи фикрронии одамон дар бораи уҳдадориҳои худ дар назди кишвари худ низ метавонад тағйир ёбад.

Дар ташаккул додани ватандӯстӣ, ба андешаи С.Д. Сафарова либоси ҳарбӣ чун ёдоварӣ аз далерӣ ва шучоат нақши муҳим дорад<sup>259</sup>.

<sup>259</sup> Ниг.: Сафарова С.Д. Сущность и проявления патриотизма в современных условиях // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2015. – №2/6(175). – С. 251.

Ба андешаи А.М. Пронина, ташаккули низоми тамоюлҳои арзишҳои ахлоқии аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳаммиятнок дар шаҳс вобаста ба танзими уҳдадориҳои ахлоқии худ ва худдории ахлоқӣ низоми одатҳоро бавуҷуд меорад<sup>260</sup>.

Дар ҷомеаи демократӣ институти ватандӯстӣ яке аз ҷузъҳои муҳимтарини он ба ҳисоб меравад, зеро ин имкон медиҳад, то насли наврас дар асоси принципҳои эҳтиром ба фарҳанг, таъриҳ, қонунҳои давлат ва шаҳрвандон ба иштиrok дар нигоҳдории амният ва беҳбудии он нигаронида шавад.

Ба андешаи Ш.М. Мусоев: «Тағиیرёбии фазои сиёси геополитики, нооромии вазъи ҷаҳони муосир, муташанниҷ шудани вазъият дар як қатор давлатҳои Шарқи наздик ва Шарқи Миёна кишварҳои тозаистиклолро ба он водор месозад, ки баҳри таъмини амният ва ҳифзи манфиатҳои миллии хеш дар самти сиёсати ҳарбӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ намоянд»<sup>261</sup>.

Ин ҳолат ба он далолат мекунад, ки қудрати ҳарбии давлат бештар ба инкишоф, мазмун ва сифати меъёрҳои ҳуқуқӣ вобаста аст. Нақши танзимкунандай қонун на танҳо ба татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии хизматчиёни ҳарбӣ, балки ба таъмини муттаҳидӣ, ягонагии амали онҳо, сафарбар намудани хизматчиёни ҳарбӣ барои такмили маҳорати ҷангӣ, ба ичрои бенуқсони вазифаҳои хизмати ҳарбӣ мусоидат мекунад. Ин дар ниҳоят боиси баланд шудани омодагии ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳ мегардад.

Профессор Э.С. Насриддинзода муътакид аст, ки ҳисси баланди ватандӯстӣ, ҳифзи урғу одатҳои ҳуқуқӣ ва давлатӣ асоси ҷунбиши шуубия дар хилофати араб ва пояи ҳаракатҳои тоҷикӣ-форсӣ гардид, ки тоҷикон ба ниҳодҳои зиёди давлатӣ ворид шуданд, идоракуни Хилофат ва баъдтар давлати худ – давлати Сомониёнро ташкил карданд. Ин давра на танҳо дар таърихи рушди ҳалқи тоҷик, ҳудшиносӣ ва такмили фарҳангӣ ҳуқуқии он

<sup>260</sup> Ниг.: Пронина М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в современной России: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 197.

<sup>261</sup> Мусоев Ш.М. Военная политика Республики Таджикистан: понятие и основные характеристики: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Душанбе, 2021. – С. 3.

марҳилаи нав, балки шиносой бо маданияти баланди давлати Сомониён ва дигар халқҳо гардид<sup>262</sup>.

В.М. Звонков принсипҳои зерини ҳавасмандгардонии хизмати ҳарбиро ҷудо мекунад: вобастагии ҳаҷми ҳавасмандгардонӣ ба натиҷаҳои ҳақиқии хизмати ҳарбӣ; ягонагии ҳавасмандгардонии моддию маънавӣ; маҷмуи ҳавасмандгардонии инфириодӣ, колективӣ ва ҷамъиятӣ; истифодаи пайгиронаи ҳавасмандгардониҳои гуногун; сари вақт ва самаранок истифода бурдани шаклҳои алоҳидаи ҳавасмандгардонӣ; ошкорбаёни ва муқоисавӣ дар ҳавасмандгардонӣ; мавҷудият ва бехатарии ҳавасмандкуни; иштироки васеи ашхос дар муайян кардани довталабон барои пешбарӣ<sup>263</sup>.

Эҷоди тартиботи иҷтимоӣ, дар маҷмуъ, ҷомеа ва баҳусус ҳар як аъзои алоҳидаи он қоидаҳо ва қолабҳои рафтори мустақим ва ғайримустақим, возех ва ғайриимкониро муқаррар мекунанд, ки барои риоя ҳатмӣ ё матлуб мебошанд. Чунин ташкили ҳаёти иҷтимоӣ ҳусусияти стратегии мӯоширати одамонро бо ҳамдигар пешбинӣ менамояд. Аммо омӯзиши категорияи стратегия аз нигоҳи таҳлилӣ ва як қатор самтҳои марбут ба пажуҳиш то ҳол боиси асосноккунии пайвастаи лингвистии мағҳумҳои стратегия, тактика ва технология нашудааст.

Ҳамин тарик, О.С. Иссерс таърифҳои зерини мағҳуми «стратегия»-ро пешкаш мекунад: маҷмуи амалҳо, ки барои расидан ба мақсади коммуникативӣ нигаронида шудааст<sup>264</sup>.

Е.И. Христофорова қайд мекунад, ки дар замони шуравӣ ватандӯстиро муҳаббат ба Ватан, садоқат ба он ва майлу ҳоҳиши хизмат кардан ба манфиатҳои он маънидод мекарданд<sup>265</sup>. Идеяи ватандӯстӣ яке аз эҳсосоти амиқеро дар бар мегирад, ки дар тули садсолаҳо ва ҳазорсолаҳо мавҷудияти сарзаминҳои ҷудогона ва қавмҳои фарҳангӣ бавучудомада мустаҳкам шудааст.

<sup>262</sup> Ниг.: Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 11 с.

<sup>263</sup> Ниг.: Звонков В.М. Стимулы социалистического воинского труда (социально-политический анализ): дис. ... канд. филос. наук. – М., ВПА, 1990. – С. 126-127.

<sup>264</sup> Ниг.: Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: КомКнига, 2006. – 288 с.

<sup>265</sup> Ниг.: Христофорова Е.И. Конституционно-правовое регулирование идеи патриотизма как условие стабильности современного общества // Юридическая наука. 2019. – №10. – С. 106.

Бо қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи тарбияи ҳарбӣ-ватанпастӣ ва рушди намудҳои варзиши ҳарбӣ-амалӣ дар байни наврасону ҷавонони синни тодаъватӣ ва даъватии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2015<sup>266</sup> ва ҳамчунин барои солҳои 2015-2022<sup>267</sup> қабул мегарданд, ки ин санадҳо як зумра корҳои муҳимро ба анҷом расониданд, аммо вобаста ба тағиیر ёфтани вазъи сиёсию иқтисодии ҷаҳон баъд аз хуручи бемории COVID-2019, муноқишаҳои марзии солҳои охир ва вазъи ногуори ҷаҳон аз оғози соли 2022 ин тараф, зарур аст, ки дар баробари «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030», ки масъалаҳои иқтисодию иҷтимоиро дар бар мегирад, бояд «Стратегияи рушди тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шавад, ки бо омилҳои зерин асос ёфтаанд:

- вобаста ба ҳатари терроризм ва экстремизм нақшай чорабиниҳо, барномаҳо ва ҳатто «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» аз 1-уми июни соли 2021, таҳти №187 бо Фармони Президенти ҶТ қабул карда шуд, ки дар мубориза бо ин вабои аср дар муддати кӯтоҳ самараи нек ба бор овард. Бояд ёдовар шуд, ки то ин муддат якчанд стратегияи дигар вобаста ба ин мавзуъ қабул шуда буд;

- бо қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2-юми январи соли 2021 мушкилоти зиёде вобаста ба фаҳмондадиҳии қонуни мазкур ба аҳолӣ ва ҳатто кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба вучуд омад, ки он месазад дар муддати кӯтоҳтарин ба анҷом расонида шавад, зоро мақсади қонун аз танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ иборат аст ва дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ» он бояд фаҳмо ва мушаххас бошад ва набояд ба дуҳӯрагӣ роҳ дихад;

- дигаргуншавии фазои ҷаҳонӣ, таъсири омилҳои манғии ҷаҳонишавӣ ба тарбияи насли наврас, инкишофи бемайлони воситаҳои иртиботӣ ба тарбияи насли ҷавон бозгӯи он аст, ки бояд чунин стратегия қабул карда шавад;

<sup>266</sup> Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи тарбияи ҳарбӣ-ватанпастӣ ва рушди намудҳои варзиши ҳарбӣ-амалӣ дар байни наврасону ҷавонони синни тодаъватӣ ва даъватии ҶТ барои солҳои 2012-2015 1 марта соли 2012 №93 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 26.11.2022).

<sup>267</sup> Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳқими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» аз 1 марта соли 2018 №79 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 26.11.2022).

- ҳарчанд пас аз пошхӯрии ИҶШС зиёда аз 30 сол сипарӣ шуда, дар давоми ин солҳо тамоми низоми қонунгузории ҷумҳурӣ пурра нав карда, маҷмуи барномаву стратегияҳо қабул шуда бошанд ҳам, вобаста ба таъсири раванди ҷаҳонишавӣ ва таъсири манфии он то ҳол мафкураи миллӣ дар зеҳни аксарияти ҷавонон мавҷуд нест;
- бо таҳрири нав қабул гардидани Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», ба ақидаи баъзе аз олимони кишвар, низоми маориф равиши муътадили ҳудро аз даст дод ва қабули ин қонун, ки мебоист мушкилоти таъмини қувваҳои муссаллаҳ бо наваскаронро ҳал мекард, ба мушкилот дучор шуд;
- бо эълони ҳадафи ҷоруми ҶТ - саноатикунонии босуръати кишвар, масъалаи бо ҷойи кор таъмин намудан ба қадри кофӣ ичро намешавад, зоро дар Тоҷикистон насли ҷавон аз сабаби паст будани сифати соҳаи маориф ояндабинии шаҳсиро доро нест ва ин дар оянда ба ноогоҳӣ, бемасъулиятӣ ва ба аъзо шудан ба гурӯҳҳои мамнуъ оварда мерасонад.

**Асосҳои илмии Стратегия инҳоро бояд дар бар гирад:**

- натиҷаҳои кори илмию амалии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилоти олий, пажуҳишгоҳҳои илмӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шуроҳои ҷамъиятӣ ва машваратии назди мақомоти давлатӣ ва худидоракуни маҳаллӣ;
- таҷрибаи андӯхташудаи ҳамкории субъектҳои асосии тарбияи ватандӯстӣ – мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ;
- натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, аз ҷумла мониторинги тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун ҷузъи рушди иҷтимоӣ, худидора ва ҳамкории байнисоҳаҳо;
- таҳлили натиҷаҳои татбиқи барномаҳо, лоиҳаҳо, нақшаҳои мукаммал, шаклҳои интегративӣ, моделҳои тарбияи ватандӯстии категорияҳои гуногуни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалияи муассисаҳои мушаххаси давлатию иҷтимоӣ, технологияҳои наве, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратиро истифода мебаранд;
- натиҷаҳои таҷрибаи ҷандинсолаи шарикӣ дар доираи ҳамкории байниминтақаҳо ва ҳамкорӣ бо субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ дар сатҳи

ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумхурӣ, махсусан дар соҳаҳои иттилоотӣ, маориф ва фарҳанг.

Муҳимми таҳияи Стратегия ба инҳо вобаста аст:

- мавҷудияти заминаҳои зарурӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон барои тарбияи шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, хизмати шоиста ба Ватан ҳамчун заминаи воқеии фароҳам овардани шароит барои такмили кулӣ дар ин фаъолият ба ҳисоб меравад;
- зарурати мутобиқсозии мақсадноки асосҳои назариявӣ ва низоми таҳсилот ба шароити нави тағйирёфтаи ҷомеаи Тоҷикистон;
- зарурати кор карда баромадан ва асоснок кардани маҷмуи тадбирҳои ба ҳам алоқаманди дарозмуддат дар сатҳи байниминтақавӣ ва минтақавӣ, таъмини робитаи зичи фаъолияти давлатӣ, минтақавӣ ва ҷамъияти дар раванди тарбияи ватандӯстӣ;
- зарурати таҳия ва асоснок кардани муқаррароти асосии ташкилию методӣ, инчунин, шаклҳои самтҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун фаъолияти низомнок;
- ба субъектҳои асосии низоми тарбияи ватандӯстӣ бо шароиту захираҳо барои истифодай самарабаҳши шаклҳо, воситаҳо, усулҳо ва технологияҳои сифатан нави ин фаъолият ва ба даст овардани натиҷаи ниҳоии он.

Стратегия ба идеяи афзалияти ҳаёти созандай инсон дар раванди рушди иҷтимоию иқтисодии ҶТ асос ёфтааст. Методологияи Стратегия ғояи ватандӯстӣ ҳамчун омили ҷудошавандай маънавии амали дарозмуддат, ки ба муносибатҳои шаҳсият, ҷомеа ва давлат доҳил мешавад, ба ҳисоб меравад.

Яке аз сабабҳои пошҳӯрии ИҶШС надоштани базаи мустаҳками тарбиявӣ, идеологӣ ва аз ҳама муҳим ҳисси баланди ватандӯстӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ватандӯстӣ аз ҳоҳиши объективии ҷомеа ва ҳар як шаҳс ба субот ва дарки амнияти худ зухур менамояд. Ватандӯстӣ як низоми ҷаҳонбинии муштараки давлат ва ҷомеа буда, барои муттаҳидсозии ҷомеа, ташаккул додани худшиносӣ, мақсаду вазифаҳои стратегии он равона гардидааст.

Мақсади рушди низоми тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони ҶТ ба қонунгузорӣ мувофиқат мекунад ва вазифаи умумие мебошад, ки бояд чунин мақсадҳоро муайян кунад:

- дастурҳои тактикии барномаҳо, моделҳо ва лоиҳаҳои тарбияи ватандӯстӣ;
- роҳҳои қонеъ кардани интизориҳои гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа;
- риояи вазифаҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ватандӯстӣ.

Мақсади Стратегия аз таъсиси низоми самарабахши ташаккули ватандӯстӣ дар асоси муттаҳид намудани саъю қӯшиши мақомоти қонунгузор ва иҷроия, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, дигар ташкилотҳои давлатӣ, ҷомеа иттиҳодияҳо ба ҳисоб меравад.

Ҳамчун вазифаҳое, ки ҳалли онҳо ноил шудан ба ин ҳадафро таъмин менамояд, татбиқи Стратегия инҳоро пешбинӣ мекунад:

- афзалияти тарбияи ватандӯстӣ дар сиёсати мақомоти иҷроия;
- пурӯр намудани масъулияти мақомоти иҷроия барои тарбияи ватандӯстӣ;
- вазеъ намудани ҳайати субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ, фароҳам овардан ва такмил додани заминаи меъёрии ҳуқуқии фаъолияти онҳо;
- такмили ҳамкории сохторӣ ва функционалии мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, муассисаҳои илмию таълимӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятий, ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо дар ҳалли масъалаҳои тарбияи ватандӯстӣ;
- ба шароити ҳаёти қиширҳои гуногуни аҳолӣ, хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангӣ, тарбиявӣ, синну солӣ ва дигар хусусиятҳои онҳо нигаронида шудани низоми тарбияи ватандӯстӣ;
- тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи тайёр будан ба муҳофизати Ватан, иҷрои вазифаи ҷангӣ, фаъолияти фаъоли меҳнатӣ ва эҳёи ҳаёти комили оиласвӣ;
- зинда намудани арзишҳои таърихии ҳалқи тоҷик, аз қабили эҳтироми хосса ба низомиён, вазифаи пурифтиҳор ба ҳисоб рафтани уҳдадории ҳарбӣ. Дар давраи Ҳаҳоманишиён ҳокими вилоят аз ҳисоби шаҳсони маҳаллӣ, аммо

ҳокими ҳарбӣ танҳо аз ҳисоби форсҳо таъин карда мешуд. Дар тамоми асарҳои гузаштагонамон ва дар адабиёти ҷаҳон бештари қаҳрамонон низомиён буданд.

Ҳамин тарик, дар Стратегия сафарбар намудани тамоми имкониятҳо, пеш аз ҳама, имкониятҳое, ки давлат дорад, дар масъалаи рушди иҷтимоӣ ва тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пешбинӣ шудааст.

Бо назардошти он ки яке аз муҳимтарин бартариҳои рақобатие, ки Тоҷикистон дар заминаи рушди инноватсионӣ нигоҳ медорад, ин сармояи инсонӣ мебошад. Стратегия ҳамчун роҳи тамаркуз ва истифодаи самараноки захираҳои ватандӯстӣ, дар муқоиса бо концепсияҳо, моделҳо, лоиҳаҳо ва барномаҳои мавҷуда, ба амалӣ гардондани муносибати систематикӣ дар тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон нигаронида шудааст.

Бояд қайд намуд, ки арзиши ватандӯстии ҷавонон дар функсияҳои хосси он зоҳир мегардад<sup>268</sup>.

Ба арзишҳои ватандӯстии ҷавонон чунин функсияҳоро дохил намудан мумкин аст:

- ҳамгирӣ – муттаҳид соҳтани аксарияти ҷавононе, ки барои ташаккули ояндаи кишвари худ дар асоси афзалияти манфиатҳои аъзои ҷомеа ва институтҳои давлатӣ масъуланд. Бевосита ин функсияи ватандӯстӣ дар байни ҷавонон муттаҳидӣ ва иттиҳоду иттифоқро дар раванди созандагӣ ва ташаккули давлатдории миллӣ ба вучуд меоварад;

- муҳофизатӣ – таҳқим ва ҳифзи амнияти миллӣ ва соҳибхтиёрии давлатӣ. Функсияи муҳофизатии ватандӯстӣ ҳифзи Ватан, ҳимояи соҳти конституционӣ ва арҷузорӣ ба муқаддасоти давлатдорӣ аз ҷониби ҷавонон мебошад;

- мувозинатӣ – фароҳам овардани шароит барои рушди устувори низоми иҷтимоӣ ва давлатӣ;

- танзимӣ – ба низом даровардани тартиботи ҳукуқӣ ва ахлоқӣ дар раванди амалигардонии давлатдории миллӣ;

<sup>268</sup> Ниг.: Козлов А.А. О патриотизме. Основные понятия и краткий исторический аспект // О патриотизме и гражданственности: Учебное пособие для студентов, работников сферы молодежной политики и педагогов / Под ред. д.с.н., проф. А.А. Козлова. – СПб.: Элексис Принт, 2005. – С. 12.

– тарбиявӣ – гузаронидани фаъолияти мақсадноки мақомоти давлатӣ ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои ба онҳо додани ҳисси муайянни рушд<sup>269</sup>.

Функцияҳои дар боло овардашуда барои ноил шудан ба чунин вазифаи ватандӯстӣ, ба монанди таъмини иштироки ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ, маҳаллӣ ва давлатӣ мусоидат намуда, имкон медиҳад, то мавқеъ ва нақши ҷавононро дар низоми идоракунии давлатӣ ва низоми қонунгузорӣ дуруст дарк карда шавад ва ҳудуди рафтори ҳуқуқии онҳо муайян гардад. Чунин ҳолат сатҳи фарҳанги ҳуқуқии ҷавонро баланд мебардорад. Арзишҳои ватандӯстӣ, асосан, дар мавқеи фаъоли ҳаётии ҷавонон зоҳир мешавад.

Низоми тарбияи ватандӯстӣ тамоми зинаҳои фаъолияти тарбиявиро фаро мегирад, ки аз оила, муассисаҳои томактабӣ ва тарбиявӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, воситаҳои ахбори омма, варзиш, меҳнат, ҳарбӣ ва дигар дастаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ сар карда то мақомоти олии давлат анҷом мейёбад. Он ташкили ҷорабиниҳои ватандӯстиро, чи дар сатҳи ноҳиявӣ ва чи дар вилоятҳо, дар колективҳои алоҳида ва бо як шахс гузаронидани кори индивидуалии тарбиявиро дар бар мегирад.

Дар низоми тарбияи ватандӯстӣ оила ҳамчун асоси ҷомеа ҷойи маҳсусро ишғол мекунад. Маҳз дар оила раванди тарбияи шахсият, ташаккул ва инкишофи ватандӯстӣ оғоз гардида, баъдан дар колективҳои тарбиявӣ, меҳнатӣ, ҳарбӣ, муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ идома мейёбад.

Дар низоми тарбияи ватандӯстӣ ҷузъи муҳимтарин кори оммавии ватандӯстӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ мунтазам ташкил ва бо иштироки фаъолонаи воситаҳои ахбори омма, намояндагони иттифоқҳои илмию эҷодӣ, ветеранҳо, ҷавонон ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ташкил ва гузаронида мешавад.

Низоми тарбияи ватандӯстӣ барои таъмини мақсадноки ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандон, мусоидат намудан ба фарогирии пурраи он дар ҳалли вазифаҳои умунидавлатӣ, фароҳам овардани шароит барои рушди

---

<sup>269</sup> Ниг.: Алиев Ф. Ш. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва нақши он дар таҳқими давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ном. илм. хук. –Душанбе, 2021. – С 60

тафаккури давлатӣ дар байни шаҳрвандон, майлу хоҳиш ва омодагӣ ба фаъолияти мувофиқи манфиатҳои миллии Тоҷикистон мусоидат мекунад. Он бояд ҷавононро ба чунин фаъолияти пурҷӯшу хурӯш, ки дар онҳо дониш ва таҷрибаи ҳаётӣ бо мавқеи вазифаи шаҳрвандӣ ва соҳиби тақдири Ватан, манфиатҳои шаҳсӣ бо манфиатҳои ҷамъиятӣ пайваст бошад, даъват намояд.

Зарурати таъсис ва инкишоф додани низоми тарбияи ватандӯстӣ дар бисёр ҳуҷҷатҳои меъёри, барномаҳо, лоиҳаҳо, нашрияҳои илмӣ ва оммавӣ, ки ба проблемаи рушди мусбат нигаронида шуда ва ҷомеашиносии фаъоли насли наврас бахшида шудаанд, изҳор карда шудааст. Бо вучуди ин, ҷомеаи Тоҷикистон то ҳол дидгоҳи концептуалии ҳалли мушкилоти тарбияи ватандӯстӣ ва стратегияи амалӣ кардани ин фаъолиятро дар доираи низоми комилан нав, ки ба шароити тағйирёфта мутобиқ карда шудааст, надорад.

Низоми тарбияи ватандӯстӣ, асосан, аз фаъолияти низоми маориф, ки стандартҳои давлатии таълимгиро барои амалӣ намудани таълим дар асоси идеали миллии тарбиявӣ ва арзишҳои асосии миллӣ пешбинӣ шудааст, амалӣ мешавад. Дар заминаи васеи иҷтимоӣ-фарҳангӣ низоми тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун механизми маҳсуси муташаккили иҷтимоию педагогии истифодаи мақсадноки қонунҳои рушд ва тарбияи иҷтимоии шаҳсият дар асоси тарҳрезии моделҳои навоварона амал мекунад.

Ин принципи мақсаднокӣ ва ҳамоҳангозии амалиёти ҳамаи мақомоти давлатиро, ки дар татбиқи Стратегия иштирок доранд, пешбинӣ мекунад. Чунин амалисозӣ татбиқи низоми ҷорабиниҳои мушаҳхаси пайваста ва бо ҳам алоқамандро дар сатҳи ҷумҳурӣ пешбинӣ мекунад, ки ташкил ва гузаронидани онҳо ба зиммаи иҷроқунандагони мушаҳхас voguzor карда мешавад.

Нуктаи асосии тамоми низом маҳз дар он аст, ки бо ёрии воситаҳо, усулҳои маҳсус ва технологияҳои нави мавҷуда фарогирии ҳар чи бештари шаҳрвандон, ҳусусан кӯдакон ва ҷавононро таъмин менамояд.

Тарбияи ватандӯстӣ бояд нақшавӣ, мунтазам, доимӣ ва яке аз самтҳои афзалиятнок дар сатҳи ҷумҳурӣ ва соҳаи фаъолияти таълимӣ бошад.

Низоми тарбияи ватандӯстӣ бетағиҳир монда наметавонад, вале тағиҳот ва рушди он ҳам ба дастовардҳои вазифаҳои аввалиндарачаи низоми тарбияи

ватандұстің ва ҳам ба дигаргүнихое, ки дар соҳаҳои иқтисоді, сиёсі, ичтимой ва дигар соҳаҳои чомеа ба амал меоянд, вобаста аст.

Мачмуи тадбирҳои низомнок фаро гирифтани тарбияи ватандұстии кулли шахрвандон ва махсусан ғавононро пешинің мекунад. Дар баробари ин, дар ин самт ба иштироки мақомоти ҳама шоҳаҳои ҳокимияти давлаті, бахусус мақомоти асосии ичроия, пеш аз ҳама, Вазорати мудофиа, Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарқанғ, васоити ахбори омма диққати асосы дода мешавад.

Самтҳои рушди низоми тарбияи ватандұстің аз чиҳати сохтор ба ду құзъи асосы тақсим мешаванд. Дар навбати аввал ба самтхое, ки дар баланд бардоштани самаранокий ғаъолият дар зернизомҳои шахрванді—ватандұсті, маънавиу ахлоқі, таърихі, ватандұсті, фарқангию ватандұсті, ҳарбию ватандұсті ва дигар зернизомҳои таълиму тарбия, ба сатхи баландтар бардоштан, ҳалли мүшкілоти ғамъшуда, фароҳам овардани шароити беҳтар нақш доранд, диққати бештар дода мешавад.

Яке аз самтҳои умебахши татбиқи рушди бомайлони Тоҷикистон ҳавасмандгардоній ва дастигирин равандҳои ташаккули ғаъоли «марказҳои рушди инноватсионій» ва тақрористехсоли сармояи инсоній мебошад.

Мазмуни асосии чорабинихо дар ин самт ба ташаккули хотираи таърихі дар байни насли наврас, әхтиром ба таърихи қаҳрамонон кишвар, маърифати баланд, фарқанғ, маънавият, мұхаббат ба Ватан, мазмуни хоси ғояи ватандұсті, махсусан дар иртибот бо арзишқо ва манфиатҳои чомеа, давлат, шахсият, масъулияти шахрвандій, омода будан ба хизмати шоиста ба Ватан ва дар ҳолати зарурій хиғзи соҳибихтиёрій, якпорчагии давлат ва манфиатҳои миллій ҶТ нигаронида шудааст.

Хусусиятҳои тарбияи ватандұстии ғавонони донишчұй дар шароити мусир инхоянд:

- истифодай рәвиши аксиологій дар муайян ва мушахлас кардани арзишҳои шахрвандій ва ватандұстие, ки мұносибатҳои байнишахсій, байнигүрүхій, байничамъиятій ва байнимиллиро инъикос мекунанд;

- татбиқи равиши интегративӣ ба тарбияи ватандӯстӣ, ки бо ташаккули ҷанбаи ватандӯстии ҷаҳонбинии ҷавонон, аз ҷумла ҷузъҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ-баҳогузорӣ ва рафторӣ алоқаманд аст;

- такя ба муносибати яктарафа ба тарбияи ватандӯстӣ, ки рушди тамоми ҷузъҳои таркибии раванди педагогӣ, аз ҷумла ҳадафҳои тарбияи ватандӯстӣ, мазмун ва ғояҳои асосии ватандӯстӣ, меъёрҳо ва усулҳои санчиши сатҳи ташаккули онҳоро дар бар мегирад;

- истифодаи ба тарбияи ватандӯстӣ, ки бо мавҷудияти омилҳои берунӣ ва дохилӣ ва шароити амалисозии он дар сатҳи иҷтимоӣ-педагогӣ, педагогӣ ва равонӣ-педагогӣ алоқаманд аст.

Таҳлили рушди афкори педагогӣ ва амалияи педагогӣ нишон медиҳад, ки тарбияи ватандӯстӣ заминаҳои назариявӣ дорад, ки тамаддуни асрҳои гузашта ҳамчун сарчашмаи пайдоиш ва инкишофи он ба вуҷуд овардааст, аз қабили:

- пайдоиши ватандӯстӣ ҳамчун ҳадафи тарбия дар иттиҳодияҳои миллию давлатии одамон, ки ба ҳифзи Ватан, иҷрои вазифаи интегративӣ нигаронида шудааст. Дар баробари ин, ватандӯстӣ, ки ба берун нигаронида шудааст, ба миллатчигарӣ мубаддал мешавад, бинобар ин, ватандӯстӣ бояд бо интернатсионализм алоқаманд бошад;

- назария ва ҷараёнҳои педагогии мусоир ҳамчун шарти асосии ташаккули тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ амал мекунанд. Ба ин гуна назарияҳо «педагогикаи тарбия дар роҳи сулҳ», «педагогикаи безуриётӣ», «педагогикаи гуманизм», «педагогикаи ҳамкорӣ» ва гайра;

Ба эътиқоди равоншиносон, омӯзгорон, ҷомеашиносон, маҳз ҷавонон фаъолтарин ва пешрафтатарин қишири аҳолӣ буда, суботи ҷомеа ва амнияти миллии қишвар ба он вобаста аст, ки он қадом идеалҳо, арзишҳо, принципҳои ахлоқиро тарғиб мекунад. Романтизм ва саъю қӯшиш ба идеал, ки ба давраи наврасӣ ҳос аст, ҷавононро ба ҳар коре қувва, шуҷоат, қаҳрамонӣ талаб водор мекунад<sup>270</sup>. Ин барои идеалҳои баланди ахлоқӣ ва дар байни донишҷӯён

---

<sup>270</sup> Ниг.: Саидзода М.Ш. Масоили оилавӣ-хукуқии тарбияи қӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. хукуқ. – Душанбе, 2020. – С. 91.

тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ шароити мусоид фароҳам меорад, ки дараҷаи ифодаи он саҳми онҳоро дар рушди кишвар муайян мекунад.

Фаъолияти омӯзгор дар тарбияи ватандӯстии хонандагон бояд ба инҳо нигаронида шавад:

- ташаккули ҷузъи дониши ҳавасмандии ватандӯстӣ, яъне рушди назариявии арзишҳои ватандӯстӣ, идеалҳо, дониш, ташаккули ақидаҳо;
- ташаккули таҷрибаҳои ватандӯстӣ – муносибати эҳсосӣ ба дониш ва арзишҳои ватандӯстӣ, ташаккули эътиқоди ватандӯстӣ;
- ташаккули рафтори ватандӯстӣ тавассути ҷалби иштирок дар ҷорабиниҳои ватандӯстӣ.

Дар раванди ислоҳоти ҚМ ҶТ як қатор мушкилоте ба миён меоянд, ки бо зарурати таҳия ва қабули санади кодификатсионӣ дар соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ алоқаманданд. Ба андешаи муаллиф, кодификатсияи санадҳои ин соҳа ба рушди ватандӯстӣ таъсири бевосита ҳоҳад гузошт.

Дар натиҷаи таҳқиқи зербоб ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст.

Мағҳуми ватандӯстӣ:

Ватандӯстӣ ҳиссиёти эҳсосӣ, ахлоқӣ ва амалии муҳаббат, дилбастагӣ ва муҳаббат ба Ватан буда, тавассути омодагӣ ба хизмат ва дифои кишвари худ, дастирии арзишҳо, ҳифзи ҳувият ва манфиатҳои он ифода мейбад.

Таърифи ватандӯстӣ:

Ватандӯстӣ ин иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷомеа, дастирийӣ ва пешбури ҳадафҳои миллӣ, ҳифзи соҳибихтиёрий ва манфиатҳои кишвари худ мебошад. Онро бо роҳҳои гуногун, аз ҷумла масъулияти шаҳрвандӣ, хизмати ҳарбӣ, эҳтиром ба мероси фарҳангӣ, иштирок дар корҳои ҷамъиятий ифода кардан мумкин аст.

Моҳияти ватандӯстӣ дар меҳру муҳаббати амиқ ба Ватан, омодагӣ ба иштироки фаъолона дар ҳаёт ва дифои он аст.

Ватандӯстӣ тавассути аломатҳои гуногун зоҳир мегардад, ки меҳру муҳаббати амиқ ба Ватанро ифода мекунад. Аломатҳои асосии ватандӯстӣ инҳо ба ҳисоб мераванд:

- муҳаббат ба Ватан: Ватандӯст муҳаббати амиқро нисбат ба кишвари худ зохир намуда, онро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт – аз чорабинихои фарҳангӣ ва варзишӣ то муоширати ҳамарӯза баён мекунад;
- эҳтиром ба рамзҳои миллӣ: Ватандӯст ба парчам, нишон, суруди миллӣ ва дигар рамзҳои миллии кишвараш эҳтиром мегузорад;
- масъулияти шаҳрвандӣ: Ватандӯст дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва фаъолияти шаҳрвандӣ фаъолона иштирок намуда, ба қонунҳо итоат мекунад ва барои ояндаи кишвараш масъулият дорад;
- омодагӣ ба хизмат: Ватандӯст омода аст ба кишвари худ хизмат кунад;
- дастгирии ҳадафҳои миллӣ: Ватандӯст дастгирии ҳадафҳои миллӣ, аз қабили рушди иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ ва ҳифзи мероси фарҳангиро изҳор мекунад;
- ифтихор аз дастовардҳои кишвар: Ватандӯст аз дастовардҳои кишвараш дар соҳаҳои гуногун, аз қабили илм, санъат, варзиш ва технология ифтихор ва дастгирӣ мекунад;
- эҳтиром ба гуногуншаклӣ: Ватандӯст ба гуногуни миллати худ, аз ҷумла фарқияти забон, дин, фарҳанг ва анъанаҳо эҳтиром мегузорад ва барои ҳамоҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ саъӣ мекунад;
- иштироки фаъолона дар интихобот: Ватандӯст тавассути овоздиҳӣ дар интихобот ва таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои ҷамъиятӣ дар ҳаёти сиёсии кишвараш фаъолона иштирок мекунад.

## ХУЛОСА

Дар асоси таҳлили андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ аз пажуҳиши мавзуъ метавон чунин хулоса кард:

1. Уҳдадории ҳарбӣ – яке аз пояҳои асосии давлатдорӣ буда, вобаста ба талаботи замон ва рушди ҷомеа ба тағиирот рӯ ба рӯ мешавад. Ҳарчанд дар адабиёти ҳуқуқӣ байни мағҳумҳои «уҳдадории ҳарбӣ» ва «хизмати ҳарбӣ» фикри ягона вучуд надошта бошад ҳам, истифодаи мағҳуми «уҳдадории ҳарбӣ» дар қонунгузорӣ нишон медиҳад, ки он аз мағҳуми «хизмати ҳарбӣ» фарогирттар аст [2-М; 3-М].

2. Уҳдадории ҳарбӣ дар даврони қадим ва асрҳои миёна ба маънои имрӯзааш фаҳмида намешуд. Давлатдориҳои қадима ва асримиёнагӣ муносибаташонро ба уҳдадории ҳарбӣ дар заминаи эътиқодоти динӣ ва табақаҳои ҷомеа ба роҳ мемонданд. Аз ҷумла, дар Шарқ, хусусан гузаштагони тоҷик, муносибати худро бо уҳдадории ҳарбӣ, чи дар замони зардуштӣ ва чи дар давраи исломӣ, дар замонаи дин пайрезӣ мекарданد, дар ҳоле ки давлатдориҳои гарбӣ то интишор ёфтани масеҳият дар он дар масъалаҳои мазкур аз рӯйи табақабандии мардум муносибат мекарданд. Уҳдадории ҳарбӣ ба маънои имрӯзаш барои тоҷикон аз Инқилоби Октябр маншაъ мегирад [7-М; 8-М; 12-М].

3. Ҳангоми адои уҳдадории ҳарбӣ бархе аз ҳуқуқҳои инсон, ки аз принципҳои бунёдӣ маншაъ мегиранд, ба гунае маҳдуд карда мешаванд. Омӯзиши мавзуъ нишон дод, ки уҳдадории ҳарбӣ, дар қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ на ҳамчун маҳдуднамоии ҳуқуқӣ инсон, балки ҳамчун масъулияти инсонӣ ва қарзи шаҳрвандӣ эътироф шуда, барои таъмини принципҳои бунёдии ҷомеа зарур мебошад [1-М; 3-М].

4. Уҳдадории ҳарбиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қабил санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз қабили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф», Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиа», Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии виҷdon ва иттиҳодияҳои динӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон», Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни

ЧТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», Қонуни ЧТ «Дар бораи амният» ба танзим медарорад.

Илова бар ин уҳдадории ҳарбӣ дар санадҳои зерқонунӣ аз қабили Низомнома «Дар бораи тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ», Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ЧТ Низомномаи Комиссияи даъватии ҷумҳуриявии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, Низомномаи мақомоти маҳаллии идоракунии ҳарбӣ, Низомномаи тартиби ба хизмати ҳарбӣ тайёр кардани шаҳрвандон, Оинномаҳои интизомӣ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҳқики мавзӯъ нишон медиҳад, ки бинобар дигаргун шудани вазъи геосиёсии ҷаҳон имрӯз зарурати таҷдиди назар намудани санадҳои маъёрий-ҳуқуқии марбут ба уҳдадории ҳарбӣ пеш омадааст [1-М; 3-М].

5. Ҳарчанд соли 2021 дар Қонуни ЧТ «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» тағиироту иловаҳо ворид карда шуда, ба амалишавии уҳдадории ҳарбӣ заминаҳои мусоид ва роҳкорҳои нав ба миён оварда бошад ҳам, то ҳол дар ин масъала мушкилот ба назар мерасад [2-М; 4-М].

6. Таъсис ва ташкили ҚМ дар давлатҳои Истроил, Сингапур, ИМА ва Гурҷистон бо таъсису ташкили ҚМ дар ЧТ шабоҳати зиёд дорад, зоро ҚМ дар ин кишварҳо аз сифр оғоз шудааст. Аз ин рӯ, истифода аз таҷрибаҳои кишварҳои мазкур дар ин самт барои рушду пешрафти ҚМ-и ЧТ бисёр мувоғиқ мебошад [2-М; 4-М].

7. Мағҳуми ватандӯстӣ бисёр васеъ буда, дар адабиёти илмӣ бо шарҳу тавзехи гуногун оварда шудааст. Ҳусусан, дар сарчашмаҳои гуногунсоҳаи классикии форсу тоҷик мағҳуми ватандӯстӣ аз далолати муосир ба куллӣ фарқ мекунад. Имрӯз ватандӯстӣ яке аз муҳимтарин унсури тарбияи ҷавонон буда, масъулияtpазирӣ ва иҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандиро нишон медиҳад [6-М; 9-М].

## ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Аз таҳқиқ ва таҳлили мавзуъ маълум мешавад, ки диссертатсияи мазкур дар ин самт қадами нахустин буда, вобаста ба ҳар паҳлуи дигари уҳдадории ҳарбӣ метавон таҳқиқоти монографӣ анҷом дод. Бо хулосагирӣ аз таҳқиқи мавзуъ барои истифодаи амалии он чунин тавсияҳо пашниҳод карда мешавад:

1) Принципи «ногузирни уҳдадории ҳарбӣ» ба қисми 5 моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» илова карда шавад. Ин принцип ба рушди уҳдадории ҳарбӣ вобаста ба ичрои хизмати ҳарбӣ оварда мерасонад, зоро он ҳангоми ичро накарданни уҳдадории ҳарбӣ то синни 27 – солагӣ ҷавобгариро ба бор меоварад;

2) Синни хизмати ҳарбӣ дар баробари хизмати давлатӣ баланд бардошта шавад, яъне аз 27 ба 30 – солагӣ. Дар ин ҳолат ягонагии синнусолӣ дар хизмати давлатӣ ба вучуд меояд.

3) Ҷавобгарии уҳдадории ҳарбӣ бештар хусусияти маъмурӣ дошта бошад, на ҷиноятӣ. Чи тавре аз мақсади ҷазо дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, мақсади ҷазо ислоҳ намудани шахси ҷиноятсодирнамуда ва ба ҷамъият баргардонидани ў ба ҳисоб меравад, на таҳқику азоби ҷисмонии ў. Ба ин васила қонун имконият медиҳад, ки шаҳс аз ичрои уҳдадории ҳарбӣ озод шавад.

4) Вобаста ба таъмини шаффофијат, адолат ва баробарӣ низоми электронии бақайдгирии ҳарбӣ ташкил карда шавад. Дар асоси ин додгоҳ маркази ягонаи даъватии ҳарбӣ ташкил карда, шаҳрвандонро дар асоси «интихобӣ тасодуфӣ» бе назардошти миллат, ранги пуст, вазъи молумулӣ, баромади иҷтимоӣ ва дигар принципҳои конститутсионӣ интихоб намояд.

5) Банди 2 қисми 1 моддаи 31 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» вобаста ба амалӣ нашудан ва аҳаммияти зиёди иҷтимоӣ надоштан бардошта шавад.

6) Ба хизмати давлатӣ танҳо ҳама хизматчиёни давлатӣ аз ҳисоби шахсони адокардаи хизмати ҳарбӣ ҷалб карда шавад. Ба ин васила, ҳам рафтори

гайриқабули байни сарбозон ва ҳам эҳтироми хизматчии давлатӣ ба давлату миллат зиёд хоҳад гашт.

7) Институти ба таъхир андохтани уҳдадории ҳарбӣ бо роҳи пардохти маблағ ба буҷаи давлат ва ба таъхир андохтан на зиёда аз ду маротиба ва барои хатмкардагони бакалавр иҷозат дода нашавад.

Боварӣ дорем, ки амалӣ намудани ин тавсияҳо дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, ҷалби онҳо ба хизмати ҳарбӣ ва таҳқими пояҳои Истиқлолияти давлатӣ, инчуни, ҳифзи тамомияти арзӣ мусоидат менамсояд.

## **РЎЙХАТИ АДАБИЁТ**

### **I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ**

1. Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тафийру иловаҳо ворид карда шудааст [Захираи электронӣ] URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2023).

2. Кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурии ҶТ аз 31.12.2008, таҳти №455 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

3. Кодекси ҷиноятии ҶТ аз 21 майи 1998 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adliya.tj> (санаи муроҷиат 21.11.2022).

4. Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф” аз 22 июли соли 2013, таҳти № 1004. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

5. Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиа» аз 4.11.1995, таҳти №208 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

6. Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009, таҳти №489 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

7. Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон» аз 23.12.2022, таҳти №1920 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.04.2023 г.)

8. Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 05.03.2007, таҳти №233 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

9. Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» аз 2 январи 2021, таҳти №1753 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

10. Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии хуқуқӣ” аз 30 майи 2017, таҳти №1414 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

11. Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» аз 28.06.2011, таҳти №721 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

12. Қонуни ҶТ «Дар бораи тайёрии сафарбаркунӣ ва сафарбаркунӣ» 16.04.2012, таҳти №799 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

13. Доктринаи ҳарбии ҶТ аз 3 октябри соли 2005, таҳти № 103 бо қарори Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ҶТ тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

14. Низомнома "Дар бораи тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ" аз 4 феврали соли 1999 № 33 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.11.2023).

15. Низомномаи бақайдгирии ҳарбии шаҳрвандони ҶТ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 августи соли 2022, таҳти №416 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

16. Низомномаи Комиссияи даъватии ҷумҳуриявии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 26 феврали соли 2022, таҳти №56 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.11.2023).

17. Низомномаи мақомоти маҳаллии идоракунии ҳарбӣ аз 31 декабря соли 2018, таҳти № 621 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.11.2023).

18. Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳқими қуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1-уми марта соли 2018, таҳти № 79 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

19. Барномаи тарбияи ҳарбӣ-ватанпаратӣ ва рушди намудҳои варзиши ҳарбӣ-амалӣ дар байни наврасону ҷавонони синни тодаъватӣ ва даъватии ҶТ барои солҳои 2012-2015 бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марта соли

2012 № 93 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).

20. Низомномаи тартиби ба хизмати ҳарбӣ тайёр кардани шаҳрвандон аз 4 феврали соли 1999 № 32 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 22.11.2023).

21. Оинномаи интизомии ҚМ-и ҶТ, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 10 декабря соли 1999, таҳти №868 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

22. Оинномаи хизмати дохилии ҚМ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 5 декабря соли 2001, таҳти №868 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

23. Оинномаи хизмати гарнizonӣ ва қаровулии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрелии соли 2001, таҳти № 273 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

24. Оинномаи сафорои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 июни соли 2001, таҳти №311 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

25. Конституцияи (Сарқонун)-и ИҶШС. Съезди ғайринавбатии VIII Шуроҳои ИҶШС (бо тағиироту иловаҳои минбаъда) аз 5 декабря соли 1936 тасдиқ карда шудааст. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm> (санаи муроҷиат: 27.11.2022).

26. Декреты Советской власти [Текст]. – М.: Гос.изд-во полит. литературы, 1957. – Т. I. – 357 с.

27. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [Текст] // Международное публичное право: Сб. док. – М., 1996. – Т. 1. – 460 с.

28. Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид аз 26 июни 1945 [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: [http://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text](https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text) (санаи муроҷиат: 25.01.2023).

29. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 [Текст] // Международное публичное право: Сб. док. – М., 1996. Т. 1. – 464 с.

30. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 [Текст] // Международное публичное право: Сб. док. – М., 1996. Т. 1. – 470 с.

31. Конвенсия оид ба хуқуқҳои кудак [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <http://www.un.org> (санаи муроҷиат: 10.06.2022).

32. Конвенсияи меҳнати маҷбурий [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5614cace4> (санаи муроҷиат: 10.06.2022).

33. Конституцияи Дания. 5-уми июни соли 1953 қабул шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://legalns.com/download/books/cons/denmark.pdf> (Санаи муроҷиат: 10.06.2022).

34. Конституция - (Основной закон) России. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года с изменениями и дополнениями, внесенными законами РСФСР от 27 октября 1989 года, от 31 мая, 16 июня и 15 декабря 1990 года, от 24 мая и 1 ноября 1991 года и законами Российской Федерации от 21 апреля, 9 декабря и 10 декабря 1992 года [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://rusarchives.ru/sites/default/files/prezident-library-23.pdf> (санаи муроҷиат: 25.11.2022).

35. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О воинской обязанности и военной службе» / [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_18260](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260) (санаи муроҷиат: 26.07.2022).

## **II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, тафсирҳо, васоити таълимӣ**

36. Баглай, М.В. Малая энциклопедия конституционного права [Текст] / Баглай, М.В., Туманов В.А. – М.: БЕК, 1998. – 505 с.
37. Белов, В.К. Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант» [Текст] В.К. Белов / – М.: «За права военнослужащих», 2004. – Вып. 45. – 640 с.
38. Бжезинский З. Великая Шахматная доска [Текст] / З. Бжезинский. – М.: АСТ, 2018. – 256 с.
39. Брагинский, И.С. Аша Вахишта [Текст] / Брагинский И.С. // Миғынардов миҳия: Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – Т. 1: А-К. – 142 с.
40. Борисов, А.Б. Большой юридический словарь [Текст] / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2010. – 848 с.
41. Буриев, И.Б. История государства и права Таджикистана [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе, 2007. Т. 2. Ч. 1-2. – 240 с.
42. Васильев, А.В. Теория права и государства: Учебник [Текст] А.В. Васильев. – М., 2008. – 350 с.
43. Воинская повинность // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрон: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890-1907.
44. Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства – 23.02.1918. – № 31 (76).
- 45.Faфуров, Б.Ф. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав [Матн] / Б.Ф. Faфуров. – Душанбе: Дониш, 2008. – 870 с.
46. Гегель, Г. Работы разных лет [Текст] / Г. Гегель. – М., 1971. Т. 2. – 630 с.
47. Государственная служба Российской Федерации: метод. Рекомендации [Текст] / сост. С.А. Пучнина. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 32 с.
48. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Международные отношения, 1996. – 400 с.

49. Дандамаев, М.А. Ахурамазда [Текст] / М.А. Дандамаев // Анкилоз – Банка. – М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – 581 с.
50. Демезон, П.И. Записки о Бухарском ханстве [Текст] / П.И. Демезон, И.В. Виткевич. – М.: Наука, 1983. – 104 с.
51. Джихад // Ислам: Словарь атеиста [Текст] / Авксентьев А.В., Акимушкин О.Ф., Акиниязов Г.Б. и др.; Под общ. ред. М.Б. Пиотровского, С.М. Прозорова. – М.: Политиздат, 1988. – 254 с.
52. Диноршоев А.М. Ҳуқуқи инсон [Матн] / А.М. Диноршоев, Д.С. Сафаров. – Душанбе, 2010. – 320 с.
53. Диноршоев, А.М., Салохидинова, С.М. Конституционное право Республики Таджикистан [Текст] / А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова. – Душанбе, 2017. – 250 с.
54. Добровольский, А.М. Воинская повинность: Конспект лекций [Текст] / А.М. Добровольский. – СПб., 1912. – 125 с.
55. Документы истории Великой французской революции. В 2-х т. Т. 1 [Текст] / отв. ред. А.В. Адо / А. Адо, Н. Наумова, Л. Пименова и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 226 с.
56. Иоффе, О.С. Вопросы теории права [Текст] / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородскш. – М., 1961. – С. 223-224.
57. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи [Текст] / О.С. Иссерс. – М.: КомКнига, 2006. – 288 с.
58. Керимов, Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права [Текст] / Д.А. Керимов. – М., 2008. – 159 с.
59. Кревельд, М. Расцвет и упадок государства [Текст] / пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 544 с.
60. Коновалов, В.Н. Политология. Словарь [Текст] / В.Н. Коновалов. – М.: РГУ. 2010. – 285 с.
61. Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе, «Ирфон», 2007. – 616.
62. Буракова, Л.А. Почему у Грузии получилось. – М., Альпина Бизнес Букс, 2011 г. – 313 с.

63. Лаффин, Д. Израильская армия в конфликтах на Ближнем Востоке 1948-1973 [Текст] / Д. Лаффин. – М.: АСТ; Астрель, 2002. – 72 с.
64. Ли, К.Ю. Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-2000) / К.Ю. Ли. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 576 с.
65. Лугати истилоҳоти ҳуқуқи инсон (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ). – Душанбе: Контраст, 2021. – 128 с.
66. Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. метод. пособие. 4-е изд., перераб. и доп [Текст] / А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2002. – 279 с.
67. Матузов, Н.И. Актуальные проблемы теории права [Текст] / Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2004. – 284 с.
68. Махатма, Г. Революция без насилия [Текст] / Г. Махатма. – М.: Алгоритм, 2020. – 512 с.
69. Мухтасар Сахих аль-Бухари. В 2 т. [Текст] / Аз-Зубайди. – Алматы: ТОО «Кәүсар-саяхат», 2013. II т. – 715 с.
70. Назаршоев, Н.М. Военная история Таджикистана. Краткий очерк [Текст] / Н.М. Назаршоев. – Душанбе. 2002. – 573 с.
71. Низомулмулк. Сиёсатнома. – Душанбе, Адабиёти бачагона. 2019. – 200 с.
72. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1986. – С. 730.
73. Ойев, Х. Ҳуқуқи маъмурӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Х. Ойев. – Душанбе, 2013. – 564 с.
74. Ойев, Х. Ҳизмати давлатӣ. Китоби дарсӣ [Матн] / Х. Ойев. – Душанбе, 2011. – 400 с.
75. Парамонова, О.М. Защита прав призыва. Серия: «Особенности национального призыва». – 15-е издание [Текст] / О.М. Парамонова, О.В. Павлова, Э.М. Полякова. - СПб.: Норма, 2014. – 128 с.
76. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности [Текст] / Л.И. Петражицкий. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 285 с.

77. Раҳмонов, Э.Ш. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди аввал [Матн] / Раҳмонов Э. – Душанбе: «Ирфон», 2002. – 522 с.
78. Раҳмонов, Э.Ш. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёй [Матн] / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, – 372 с.
79. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) [Текст] / Раҳмонов, Э.Ш. – Душанбе: Ирфон, – 228 с.
80. Рыбаков, Р.Б. Ненасильственная борьба за мир без насилия (Ахимса в индийской традиции и в учении М. К. Ганди) [Текст] / Рыбаков Р.Б. // «Пацифизм в истории. Идеи и движения мира», – М.: ИВИ РАН, 1998. – 290 с.
81. Сафарзода, Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность [Текст] / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с.
82. Сафаров, И.Д. Правовая система государства Саманидов (IX-X вв.) [Текст] / Сафаров И.Д. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 198 с.
83. Большая Российская Энциклопедия [Текст] / редколл., гл. ред. Ю. С. Осипов. том 30. – М., научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 2015. 1004 с.
84. Смирнов, А.И. Россия на пути к профессиональной армии: Опыт, проблемы, перспективы [Текст] / А.И. Смирнов. – Институт социологии РАН, Центр общечеловеческих ценностей, 1998. – 212 с.
85. Советский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. А.М. Прохоров; редкол.: А.А. Гусев и др. – изд. 4-е. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 404 с.
86. Сомойлов, В.И. Реформирование военного института российского общества (теоретико-методологический анализ) [Текст] / В.И. Сомойлов. – М.: ИСПИ РАН, 2008. – 320 с.
87. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук [Текст] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: «Империал-Групп», 2014. – 724 с.

88. Тафсир ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Муҳаррири масъул X. X. Шарипов. – Душанбе: Глобус, 2006. – 742 с.
89. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 520 с.
90. Тафсири Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 648 с.
91. Теория права и государства / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. – 323.
92. Хантингтон, С. Столкновения цивилизаций [Текст] / Хантингтон С. – М: ACT, 2017. – 576 с.
93. Унсурмаолии Кайковус. Қобуснома. – Душанбе, Адабиёти бачагона, 2014. – 248 с.
94. Харари, Ю.Н. SAPIENS. Краткая история человечества [Текст] / Ю.Н. Харари. – М.: Синдбад, 2021. – 520 с.
95. Хушваҳтзод, X.X. Исторические институты военного управления в Таджикистане и их современное значение [Текст] / X.X. Хушваҳтзода. – Худжанд, 2023. – 212 с.
96. Центральный государственный архив Республики Казахстан. – Ф. 369. – Оп. 1. – Д. 5845. Л. 18
97. Цицерон, М.Т. Моральные размышления о старости, о дружбе, об обязанностях [Текст] / М.Т. Цицерон. Рипол-Классик, 2018. – 512 с.
98. Шавцова, А.В. Право прав человека [Текст] / А.В. Шавцова. – Минск: Тетра Системс, 2011. – 330 с.
99. Шарҳи лоиҳаи тағйири иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе: Шарқи озод, 2016. – 24 с.
100. Шубаро, О.В. Религиоведение [Текст] / О.В. Шубаро. Учебное пособие. Часть 1. – Минск, 2011. – 105 с.
101. Guiora Amos N. Top Ten Global Justice Law Review Articles 2008/ Oxford University Press, 2009. – Р. 175.
102. Peter Brock, Pacifism in Europe to 1914 (Princeton University Press, 1972), p. 13.

103. Peters R. Islam and Colonialism. The doctrine of Jihad in Modern History. Mouton Publishers, 1979. P. 118.

### **III. Мақолаҳо ва маърузаҳо**

104. Азиззода, У.А. Защита прав человека от клеветы и оскорблений в зороастрийской правовой системе [Текст] / У.А. Азиззода, Ф.А. Бобохонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2020. – №5. – С. 254-262.

105. Алибаева, Г.А. История наемничества: криминологический аспект [Текст] / Г.А. Алибаева // Вестник АГТУ. – 2007. – №3. – С. 249-254.

106. Анисимова, О.Е. Воинский устав - основа военно - служебных отношений (к истории возникновения и развития воинских уставов в России) [Текст] / О.Е. Анисимова, В.П. Анисимов, Д.А. Барапов, З.Ю. Надточий // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2019. – № 2(24). – С. 3-11.

107. Анциферов, Н.В. Конституционное закрепление обязанностей личности в странах постсоветского пространства: сравнительно-правовой анализ [Текст] / Н.В. Анциферов // Юридические исследования. – 2017. – №8. – С. 1-13.

108. Аулов, В.К. Модернизация общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации - новый этап развития военного права [Текст] / В.К. Аулов, Ю.Н. Туганов // Военное право. – 2023. – № 4(80). – С. 52-60.

109. Баимов, А.Г. К вопросу о приеме на службу военных священнослужителей в современной России [Текст] / А.Г. Баимов // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы Юбилейной X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, – 2016. – С. 32–34.

110. Баимов, А.Г. К вопросу о службе мусульман в современной российской армии [Текст] / А.Г. Баимов // Мусульманский мир. – 2016. – №4. – С. 88-94.

111. Беренштейн, И.В. Административная и уголовная ответственность призыва [Текст] / И.В. Беренштейн // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2013. – №3 (24). – С. 40-49.
112. Быков, О.П. Единство прав и обязанностей личности как условие ее гармоничного развития в обществе [Текст] / Быков, О.П. // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2009. – №328. – С. 93-95.
113. Зоиров, Д.М. Государственная власть и военный режим Саффаридов: становление, эволюция и уход с политической арены / Д.М. Зоиров, А.И. Гук, Н.И. Бобоева // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8. – С. 62-75.
114. Вооружённые силы Израиля // «Зарубежное военное обозрение». – 1994. – № 7. – С. 9-15.
115. Данчевская, А.В. Равенство не равно справедливости: к вопросу о противостоянии в защите прав женщин и мужчин [Текст] / Данчевская, А.В. // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – №5 (138). – С. 91-102.
116. Жернаков, В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном трудовом праве [Текст] / В.В. Жернаков // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – №3 (21). – С.89-95.
117. Зарифов, Н.М. Асосҳои ташкилии низоми тарбияи ватандӯстии донишҷӯён [Матн] / Н.М. Зарифов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – № 1. – С. 190-196.
118. Искандаров, Ш.Ф. Защита прав ребёнка [Текст] / Ш.Ф. Искандаров // Государствоведение и права человека. – 2017. – № 4(8). – С. 57-64.
119. Казъянин, И.И. Поощрение как основной вид стимулирования военнослужащего [Текст] / И.И. Казъянин // Приоритетные направления развития правовой системы общества: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Гомель, 01–02 октября 2020 года. – Гомель: Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 2020. – С. 49-55.

120. Кемрюгов, Т.Х. К вопросу о реновации научного понимания конституционных обязанностей личности в Российской Федерации [Текст] / Т.Х. Кемрюгов // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – №11-4 (20). – С. 137-139.
121. Корабельников, А. Регионы просят огня. Количество общевойсковых соединений постоянной готовности предлагается приравнять к числу субъектов Российской Федерации [Текст] / А. Корабельников // Военно-промышленный курьер. – 2017. – № 8. – С. 4-5.
122. Корякин, В.М. Правовые основы прохождения военной службы в вооруженных силах Российской Федерации [Текст] / В. Корякин, С. Харитонов // Армейский сборник. – 2022. – №7. – С. 139-145.
123. Корякин, В.М. Воинские уставы как источники военного права [Текст] / В.М. Корякин // Военное право. – 2017. – № 2(42). – С. 5-10.
124. Костров, А.В. Генезис швейцарского милитаризма в эпоху реформации [Текст] / А.В. Костров, С.А. Лахтик // Вестник БГУ. – 2020. – №1 (43). – С. 76-85.
125. Красиков, Д.В. Современные международно-правовые проблемы квалификации «кибершпионажа» [Текст] / Д.В. Красиков // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. – 2018. – №3. – С. 225-230.
126. Кудашов, В.И. Трансформация толкования "джихада": традиция и современность [Текст] / В.И. Кудашов, Т.В. Излученко // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2015. – №3 (58). – С. 59-63.
127. Кузянов, А.В. Правовая природа и содержание воинского учета [Текст] / А.В. Кузянов // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – №4. – С. 66-74.
128. Қодирзода, С.М. Уҳдадории шаҳрвандон тибқи қонун дар назди давлат аз нигоҳи Ибни Мисқавайх [Матн] / С.М. Қодирзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – № 1(25). – С. 60-67.
129. Лысенко, Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70-е гг. XIX - начало XX в. [Текст] / Ю.А. Лысенко // Известия АлтГУ. – 2012. – №4-2 (76). – С. 158-162.

130. Маслов, Н.А. Обязанности и ответственность военнослужащих срочной службы / Н.А. Маслов [Текст] / Н.А. Маслов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2012. – № 2(61). – С. 59-66.
131. Маслов, Н.А. Определения понятия «Воинская обязанность» в отечественной юриспруденции [Текст] / Н.А. Маслов // Сибирский юридический вестник. – 2010. – №3. – С. 21-26.
132. Меркулов, И.В. К вопросу о реформе Гая Мария в Риме (П. В. До Н. Э.) [Текст] / И.В. Меркулов // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. – 2006. – №5. – С. 16-23.
133. Меркулов, И.В. К вопросу о привлечении бедных граждан на военную службу в республиканском Риме [Текст] / И.В. Меркулов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2010. – № 2(18). – С. 66-72.
134. Миразода, А.М. Ташакқули фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагон ҳамчун муаммои педагогӣ [Матн] / А.М. Миразода, Ҷ. Давлатзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – № 6. – С. 282-289.
135. Мирзокаримзода, А.М. Эволюция военно-патриотического воспитания молодежи [Текст] / А.М. Мирзокаримзода // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 5. – С. 195-200.
136. Муминзода, М.Н. Моделҳои ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ / М.Н. Муминзода // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – 2022. – № 4(44). – С. 73-79.
137. Муминов, М.Н. Джихад [Текст] / М.Н. Муминов // Развитие предпринимательского, коммерческого и туристического законодательства в период Государственной независимости Республики Таджикистан: материалы научно-практической конференции (18 мая 2018) // Под редакцией кандидатов юридических наук, доцентов Раҳмона Д.С. и Сангинова Д.Ш. – Душанбе: «Эрграф». 2018. – С. 292–297.

138. Назаров, А.К. Принципы исламского уголовного права [Текст] / А. К. Назаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 8. – С. 197-203.
139. Насридинзода, Э.С. Нақши фарҳанги ҳуқуқии интихоботӣ дар амалишавии принсипҳои асосии интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Э.С. Насридинзода, С. Ҷаҳонғир // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020. – № 8. – С. 281-287.
140. Насурдинов, Э.С. Правовая культура в условиях глобализации [Текст] / Э.С. Насурдинов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 2. – С. 46-51.
141. Нурисламов, А.Ф. Обеспечение и защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов [Текст] / А.Ф. Нурисламов, А.А. Кадикова // Международный журнал гуманитарных и массовых наук. – 2021. – № 12-4. – С. 132-135.
142. Пасичниченко, Г.В. Пути развития военной службы в РФ [Текст] / Г.В. Пасичниченко, Д.О. Иваненко // Экономика, управление, право и социум: Сборник материалов IV Межрегиональной научно-практической сетевой Интернет-конференции, Симферополь, 20 декабря 2020 года / Составители: С.В. Шефель, С.В. Землячев. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. – С. 138-140.
143. Передня, Д.Г. Религиозные компоненты применения в особом морально-политическом и психологическом состоянии сотрудников [Текст] / Д.Г. Передня // Академическая мысль. – 2022. – № 4(21). – С. 220-224.
144. Плотникова, С.Н. Стратегичность и технологичность дискурса [Текст] / С.Н. Плотникова // Лингвистика дискурса-2. Вестник ИГЛУ: Серия Лингвистика и МКК, Иркутск, 2006. – №3. – С. 82-98.
145. Погорелов, С.А. Историко-правовой аспект повышения боевой активности военнослужащих в годы Великой Отечественной войны через совершенствование системы поощрения [Текст] / С.А. Погорелов, И.В.

Семенова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2023. – Т. 9, таҳти № 2. – С. 88-94.

146. Подмарев, А.А. Конституционное регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайных режимов в национальных правовых системах [Текст] / А.А. Подмарев // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2014. – №3. – С. 111-113.

147. Понкин, И.В. Понятие «Принцип» в праве [Текст] / И.В. Понкин // Юридическая техника. – 2020. – №14. – С. 281-283

148. Прокофьев, А.В. Универсальное и частное содержание морали, или как возможны особые нравственные обязанности? [Текст] / А.В. Прокофьев // Этическая мысль. – 2002. – №3. – С. 75-98.

149. Рахмон, Д.С. К вопросу о понятии ограничения прав человека [Текст] / Д.С. Рахмон, П. Исозода // Государствоведение и права человека. – 2020. – № 2(18). – С. 48-62.

150. Резван, Е.А. Зеркало Корана [Текст] / Е.А. Резван // Звезда. – 2008. – № 11. – 124-152.

151. Романюк, С.Н. Генезис и сущность понятий "формирование", "ответственность", "ответственное выполнение обязанностей" [Текст] / С.Н. Романюк, Е.В. Дёмкина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2017. – №4 (208). – С. 96-102.

152. Рустамов, М.Р. Принципы законности в формировании (построении) и укреплении правового государства в Таджикистане [Текст] / М.Р. Рустамов // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3-4. – С. 131-136.

153. Сайдзода, И.Х. К вопросу о принципах конституционного права граждан на обращения [Текст] / И.Х. Сайдзода // Законодательство. – 2016. – № 1(21). – С. 14-19

154. Самигуллин, В.К. Правовое регулирование воинской повинности в арабском халифате [Текст] / В.К. Самигуллин, Б.Д. Нуриев // Юридический

вестник Кубанского государственного университета. – 2017. – № 3(32). – С. 35-41.

155. Сафарова, С.Д. Сущность и проявления патриотизма в современных условиях [Текст] / С.Д. Сафарова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2015. – № 2/6(175). – С. 245-252.

156. Саъдизода, Дж. К вопросу о классификации культуры права человека [Текст] / Д. Саъдизода // Права человека: теория, история, практика: сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; Институт права и гуманитарного образования. – Волгоград: Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – С. 55-62.

157. Слесарский, К.И. Современные правовые модели воинской обязанности [Текст] / К.И. Слесарский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №5 (72). – С. 46-51.

158. Слесарский, К.И. Правовые принципы воинской обязанности [Текст] / К.И. Слесарский // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2018. – № 12(257). – С. 110-114.

159. Старикин, В.И. Закрепление основных обязанностей человека и гражданина в конституциях зарубежных стран [Текст] / В.И. Старикин // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 2021. – №1. – С. 8-13.

160. Степенко, В.Е. Особенности регулирования военной службы в Российской Федерации [Текст] / В.Е. Степенко, Ю.И. Деренский // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – Том 5. – № 4. – С. 436-441.

161. Судаков, А.К. Этика канта и религиозные обязанности [Текст] / А.К. Судаков // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. – 2022. – №4 (16). – С. 134-148.

162. Троицкая, А.Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX в. [Текст] / А.Л. Троицкая // Тр. Академии наук Таджикской ССР. Института истории, археологии и этнографии. – 1953. – Т.17. – С. 211- 217.

163. Фомина, М.Г. Принципы воинской обязанности как конституционно-правовой категории [Текст] / М.Г. Фомина, В. А. Михалев // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей V Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 февраля 2021 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С. 129-131.
164. Халиков, А.Г. Общая характеристика Авесты как источника зороастриского права [Текст] / Халиков А.Г. // Проблемы экономики и юридической практики. – 2013. – №6. – С. 9-14.
165. Харитонов, С.С. И все же - нужны или не нужны армии военные юристы? [Текст] / С.С. Харитонов // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2009. – №5 (143). – С. 95-96.
166. Холикзода, А.Г. Авеста как основной источник зороастриского права [Текст] / А.Г. Холикзода // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №12. – С. 172-184.
167. Холикзода, А.Г. Понятие зороастриской правовой системы: самобытность регуляции и особенности источников [Текст] / А.Г. Холикзода // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №11. – С. 173-192.
168. Холикова, Р.Э. Из истории военного дела в Бухарском эмиратае [Текст] / Р.Э. Холикова // Молодой ученый. – №9 (68). – 2014. – С. 399-402.
169. Христофорова, Е.И. Конституционно-правовое регулирование идеи патриотизма как условие стабильности современного общества [Текст] / Е.И. Христофорова // Юридическая наука. – 2019. – №10. – С. 106-108.
170. Чайковский, А.А. Трансформация гражданской ответственности в современном мире: воинский долг и воинская обязанность [Текст] / А.А. Чайковский // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №5-3. – С. 178-182.
171. Ҷаҳонгир, С. Фарҳанги ҳуқуқи инсон ҳамчун кафолати давлатии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон [Матн] / С. Ҷаҳонгир // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2013. – Т. 2. №3-7. – С. 51-54.
172. Шарипов, Г.З. Штрихи к истории военного дела Бухарского эмирата периода правления эмира Насруллы (1826-1860 гг.) [Текст] / Г.З.

Шарипов // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2020. – №1 (62). – С. 54-58

173. Шарипов, Т.Ш. Принципҳои сиёсати ҳуқуқи чиноятӣ [Матн] / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, Ш.Л. Халиков // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2017. – №4 (8). – С. 92-101.

174. Эльмурзаев, С.М. Патриотизм в Исламе [Текст] / С.М. Эльмурзаев // Научный диалог: Вопросы философии, социологии, истории, политологии. – 2019. – №1. – С. 45-47.

175. Ягофарова, И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой аспект [Текст] / И.Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 4-10.

#### **IV. Диссертатсия ва авторефератҳо**

176. Алиев, Ф.Ш. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва нақши он дар таҳқими давлати ҳуқуқбунёд дар ҶТ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ; 12.00.01 / Алиев Фарух Шарифович. – Душанбе, 2021. – 183 с.

177. Бобоева, Н.И. Эволюция государственной власти в историческом Таджикистане (IX-XIV вв.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Бобоева Назиромох Идиевна. – Душанбе, 2014. – 27 с.

178. Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – М., 2015. – 535 с.

179. Дорожкина, В.Ю. Национальная идея в России как фактор общественных трансформации: политологический аспект [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Дорожкина Виктория Юрьевна. – Уфа, 2009. – 180 с.

180. Исозода, П.А. Ҷанбаҳои назариявӣ ва ҳуқуқии конституционии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҶТ [Матн]: дис. ном. илм. ҳуқуқ; 12.00.01 / Исозода Парviz Асадулло. – Душанбе, 2022. – 218 с.

181. Квитко, А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [Текст]: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Квитко Александр Федорович. – М., 2007. – 235 с.

182. Коршунова, И.В. Обязанность как правовая категория [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Коршунова Ирина Викторовна – М., 2004. – 28 с.

183. Крыштоп, Л.Э. Проблема соотношении морали и религии в философии немецкого просвещения [Текст]: автореф. дис. филос. наук: 09.00.03 / Крыштоп Людмила Эдуардовна. – М., 2020. – 37 с.

184. Маркова, Е.Н. Свобода совести и религии: негативное измерение и защита убеждений личности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Маркова Елена Николаевна. – М., 2019. – 277 с.

185. Маслов, Н.А. Воинская обязанность в России (1699-1918 гг): историко-правовое исследование [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Маслов Николай Андреевич. – М., 2015. – 217 с.

186. Мусоев, Ш.М. Сиёсати ҳарбии ҶТ: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ [Матн]: дис. ном. илм. сиёсӣ: 23.00.02 / Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич. – Душанбе, 2022. – 168с.

187. Назаров, А.К. Уголовно-правовые нормы корана и хадиса и их классификация по институтам уголовного права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12 00 01 / Назаров Аваз Кувватович. – Душанбе, 2009. – 25 с.

188. Насурдинов, Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Насурдинов Эмом Сайфудинович. – Душанбе, 2008. – 23 с.

189. Петров, Э.А. Государственно-политические конфликты институтов российского и мусульманского права в процессах реализации социальной доктрины ислама [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 23.00.02 / Петров Эдуард Александрович. – Ростов-на-Дону, 2003. – 28 с.

190. Пронина, М.А. Правовая культура и идеи патриотизма в современной России: теоретико-правовое исследование [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Пронина Марина Алексеевна. – М., 2017. – 199 с.

191. Резаков, М.Р. Патриотизм как фактор политической жизни современной России [Текст]: автореф. дис. ... канд. педог. наук: 23.00.02 / Резаков Максим Равильевич. – Пятигорск, 2018. – 28 с.
192. Розиков, А.Ш. История формирования и деятельности милиции Таджикистана [Текст]: автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Розикзода Абдулхакими Шерали. – М., 2002. – 25 с.
193. Сайдзода, М.Ш. Масоили оилавӣ-ҳуқуқии тарбияи кӯдакон дар ҶТ [Матн]: дис. ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Сайдзода Муҳаббат Шерали. – Душанбе, 2020. – 238 с.
194. Саидов, И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саидов Исфандиер Искандарович. – Душанбе, 2015. – 24 с.
195. Сафаров, Б.А. Раннее исламское государство и формирование исламских представлений о власти [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сафаров Бахтовар Амиралиевич. – Душанбе, 2010. – 25 с.
196. Слесарский, К.И. Воинская обязанность как элемент конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Слесарский Константин Иоаннович. – М., 2020. – 224 с.
197. Табаров, Н.Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Табаров Навруз Довудходжаевич. – Душанбе, 2015. – 26 с.
198. Тоиров, Н.У. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы по законодательству Республики Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Тоиров Навруз Урбатович. – М., 2013. – 26 с.
199. Ухов, В.Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Ухов Владимир Юрьевич. – М., 2008. – 49 с.

200. Ходжиева, Ф.А. Педагогические условия ответственности родителей за воспитание детей в исламе, созвучные современным нравственным нормам светского общества [Текст]: автореф. дис. ... канд. педаг. наук / Ходжиева Фирзу Абдукодировна. – Душанбе, 2009. – 26 с.
201. Чернов, К.А. Принцип равенства как общеправовой принцип российского права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чернов Константин Алексеевич. – Казань, 2003. – 32 с.
202. Чибисов, С.В. История развития Российского военного законодательства в XVIII-XX вв [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Чибисов Сергей Владимирович. – Белгород, 2019. – 196 с.
203. Саъдизода, Ч. Ташаккулёбии фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон [Матн]: дис. ном. илм. ҳуқуқ: 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонгир. – Душанбе, 2017. – 241 с.
204. Шуминов, Н.З. Военно-техническое сотрудничество во внешнеполитических приоритетах Государства Израиль (1948–2017 гг.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. историк. наук: 07.00.15 / Шуминов Натан Заурович. – М., 2020. – 172 с.

#### V. Захираҳои электронӣ

205. «Авесто» дар қисмати Ясно. Сурудии 19. Ояти 17 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://zoroastrism.ru/avesta/yasna/ha19.phtml> (Санаи муроҷиат: 12.04.2022).
206. «Марз-2021» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://tnu.tj/index.php/ru/marz-2021-granica-2021/> (санаи муроҷиат: 22.02.2023).
207. Der Bundesrat // Das Portal der Schweizer Regierung. Volksabstimmung vom 22.09.2013 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20130922/index.html> (Санаи муроҷиат: 12.04.2022).
208. Selective Service sistem [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.sss.gov/faq/#who-needs-to-register> (санаи муроҷиат: 19.01.2023).

209. В Грузии меняют систему призыва на срочную службу – все новшества [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://dzen.ru/a/Y-6NEV9zBzcLvRe8> (санай муроциат: 19.01.2023).

210. Декрети Совети Комиссарони Халқии РСФСР аз 12.16.1917 «Дар бораи оғози интихоб ва ташкили армия» [Текст] // Декрети Ҳокимияти Советӣ. Ҷилди I: 25 октябри соли 1917 — 16 марта соли 1918 – М., 1957. – 244 с.

211. Документы истории Великой французской революции. В 2-х т. Т. 1 [Текст] / отв. ред. А.В. Адо / А. Адо, Н. Наумова, Л. Пименова и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 226 с.

212. Дуализм как принцип ислама [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <http://protodata.biz/dualizm-kak-princip-islama.htm> (санай муроциат: 19.01.2023).

213. Итоги весеннего и осеннего призовов 2017 г [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: [https://function.mil.ru/news\\_page/world/more](https://function.mil.ru/news_page/world/more) (санай муроциат: 22.02.2023).

214. Киеқбаева А.М. История военной службы в Российской Федерации [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/22336.pdf> (санай муроциат: 22.02.2023).

215. Нишасти матбуотии раиси Суди олӣ барои ҳисботи соли 2022 [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <https://sud.tj/markazi-matbuot/khabarho/589/> (санай муроциат: 22.02.2023).

216. Паём ба аъзои Маҷлиси Миллӣ ва вакилони Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 30.04.2001 [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/15126> (санай муроциат: 26.10.2022).

217. Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки бо резолютсияи 2200 А (XXI) Ассамблеяи Генералӣ аз 16 декабря соли 1966 қабул карда шудааст [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pactpol.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml) (санай муроциат: 25.01.2023).

218. Служба в армии или как получить гражданство в США [Захираи электронӣ]. – Манбай дастрасӣ:

<https://zagranitsa.com/emigraciya/article/2674/kak-poluchit-grazhdanstvo-ssha-voennaia-sluzhba> (санаи муроциат: 19.01.2023).

219. Суханронии Президенти ҶТ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати 29-солагии таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ аз 23.02.2022 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/23555> (санаи муроциат 06.04.2022).

220. Суханронӣ ба ифтихори 30-юмин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ 23.02.2023 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/30112> (санаи муроциат: 22.02.2023).

221. Устав о воинской повинности от 1 января 1874 года / [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: [https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ustav\\_o\\_voinskoy\\_povinnosti\\_1874](https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ustav_o_voinskoy_povinnosti_1874) (санаи муроциат: 26.07.2022).

222. Устав о воинской повинности: высочайше утвержденный 1 января 1874 г.: со всеми подлежащими коим дополнениями статей законов о состояниях, Воинского устава о наказаниях и правительственных постановлений о физических недостатках и болезнях, препятствующих поступлению в военную службу [Текст]. – М: Тип. В. Готье, 1874. – 196 с.

223. Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 10.01.2000. – №2. – 225 с.

224. ЭУҲИ аз 10 декабря 1948 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/declhr.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml) (санаи муроциат: 25.01.2023).

225. Ятимов, С.С. Илм ва амният // Ҷумҳурият. – 30.05.2017 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://hgu.tj/news/post/amnijat-va-amnijati-millii-konsepsija--mohijat-khususijatho.html> (санаи муроциат: 22.02.2023).

## ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

### **I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЧТ чоп шудаанд**

**[1-М].** Муминзода, М.Н. Асосҳои таърихӣ-ҳуқуқии магистратура [Матн] / М. Н. Муминзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – № 1(25). – С. 293-302. ISSN 2414 9217.

**[2-М].** Муминзода, М.Н. Моделҳои ҳуқуқии уҳдадории ҳарбӣ [Матн] / М.Н. Муминзода // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2022. – №4 (44). – С. 73-79. ISSN: 2305-0535.

**[3-М].** Муминзода, М.Н. Масъалҳои ҳуқуқии муайян намудани мафҳуми уҳдадории ҳарбӣ [Матн] / М.Н. Муминзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2023. – № 1 (29). – С. 81-92. ISSN 2414 9217.

**[4-М].** Муминзода, М.Н. Принципҳои уҳдадории ҳарбӣ [Матн] / Э.С. Насриддинзода, М.Н. Муминзода // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2023. – №3 (47). – С. 89-95. ISSN: 2305-0535.

**[5-М].** Муминзода, М.Н. Заминаҳои ҳуқуқӣ ва омилҳои рушди ҳисси ватандӯстӣ дар асоси қабули стратегия [Матн] / М.Н. Муминзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №4-1. – С. 251-256. ISSN 2413-5151.

**[6-М].** Муминзода, М.Н. Теоретико-правовое основание случайного выбора призываемых на военную службу / М.Н. Муминзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2024. – №6-2. – С. 203-210. ISSN 2413-5151.

### **II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ чоп шудаанд:**

**[7-М].** Муминов, М.Н. Джихад [Текст] / М.Н. Муминов // Развитие предпринимательского, коммерческого и туристического законодательства в период Государственной независимости Республики Таджикистан: материалы научно-практической конференции (18 мая 2018) // Под редакцией кандидатов

юридических наук, доцентов Раҳмона Д.С. и Сангинова Д.Ш. Душанбе: «Эр-граф». 2018. – С. 292–297.

[8-М]. Муминзода, М.Н. Ҷиҳод: мағҳум ва инқишифи таърихии он [Матн] // Муҳаққиқи ҷавон. – № 1. – 2021. – С. 118-123.

[9-М]. Муминзода, М.Н. Омилҳо ва асосҳои ҳуқуқии қабули стратегияи ватандӯстӣ [Матн] / М.Н. Муминзода // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз: маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ (9-уми декабря соли 2022) // Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 164-175.

[10-М]. Муминзода, М.Н. Роль вооруженных сил в борьбе с терроризмом: теоретико-правовой аспект [Текст] / Муминзода М.Н. // «Право и экономика: актуальные вопросы коммерческого права и информационной безопасности»: материалы международной научно-практической конференции (25-26 апреля 2023 г.) / Под редакции доктора технических наук Х.Х. Назарзода, доктора экономических наук Ф.Р. Шаропова, доктора юридических наук Н.А. Кудратова. – Душанбе: «ДДТТ», 2023. – С. 176-178.

[11-М]. Муминзода, М.Н. Правовая ответственность в сфере воинской обязанности по законодательству Республики Таджикистан [Текст] / Муминзода М.Н. // «XIII Ломоносовские чтения», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (28-29 апреля 2023 года): материалы международной научно-практической конференции Часть II. Гуманитарные науки (право, экономика) // Под общей редакцией: к.э.н., доцента Ганиева Р.Г. – Душанбе, 2023. – С. 152-156.

[12-М]. Муминзода, М.Н. Правовые источники обязанности человека в правовой системе зороастризма [Текст] // Юридическая ответственность: современные проблемы теории и практики: XXIII Междунар. науч. конф. Москва, 12 апреля 2023 г.: Сб. научных статей / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, И.А. Беляевой. – М.: РГГУ, 2023. – С. 30-40.

[13-М]. Муминзода, М.Н. Шаклҳои ичрои уҳдадории ҳарбӣ дар кишварҳои ҷаҳон: таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ / Э.С. Насридинзода, М.Н. Муминзода // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар

Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабря соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 19-25.